


1-ум ҲИСОБОТИ МИЛЛӢ

ОИД БА ИҚРОИ ТАШАББУСИ ШАФФОФИЯТ
ДАР СОҲАҶОИ ИСТИХРОҶ ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

2014



МУНДАРИЧА

ИХТИСОРАҲО	3
1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ	4
1.1. ТАШАББУСИ ШАФФОФИЯТИ СОҶАҲОИ ИСТИХРОҚ (ТШСИ)	4
1.2. ТШСИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН	4
2. МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ СОҶАҲОИ ИСТИХРОҚИ ТОҶИКИСТОН	5
2.1. ТАВСИФИ БАХШИ ИСТИХРОҚ	5
2.2. АСОСҲОИ ҲУҚУҚИИ ФАӢОЛИЯТИ БАХШИ ИСТИХРОҚ ДАР ТОҶИКИСТОН	15
2.3. НИЗОМИ МОЛИЯВИИ ФАӢОЛИЯТИ БАХШИ ИСТИХРОҚ ДАР ТОҶИКИСТОН	19
2.4. ТАВСИФИ МАКРОИҚТИСОДИИ БАХШИ ИСТИХРОҚИ ТОҶИКИСТОН	29
2.5. ИШТИРОКИ ДАВЛАТ ДАР БИЗНЕСИ ИСТИХРОҚ	37
2.6. ИҶОЗАТНОМАДИҲӢ БАРОИ ИСТИХРОҚ ДАР ТОҶИКИСТОН	42
2.7. БАСТАНИ ШАРТНОМА ДАР БОРАИ ИСТИФОДАИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ	48
2.8. ҲУҚУҚИ МАНФИАТДОРӢ (БЕНЕФИЦИАРӢ)	49
3. ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ СВЕРКИ ПЛАТЕЖЕЙ	51
3.1. ТАВСИФИ СУПОРИШ	53
3.1.1 МАҚСАДИ СУПОРИШ	53
3.1.2 ҲАҶМИ СУПОРИШ	53
3.1.3 ТАВСИФИ МУФАССАЛИ УСУЛУ РАСМИЁТИ МУҚОИСАИ МАЪЛУМОТ	55
3.2. НАТИҶАИ МУҚОИСАИ ПАРДОХТҲО	63
3.2.1 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИ НАМУДҲОИ ПАРДОХТ	63
3.2.2 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИ ПАРДОХТИ АНДОЗ	65
3.2.3 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИ ПАРДОХТИ ГУМРУК	68
3.2.4 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИИ ДИГАР ПАРДОХТҲОИ АСОСӢ	69
3.2.5 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИИ ХАРОҶОТҲОИ ИЛОВАГӢ	70
3.2.6 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ АЗ РӢИИ НАМУДҲОИ ФАӢОЛИЯТИ ШИРКАТҲО (НАФТУ ГАЗ ВА ИСТИХРОҚИ МАӢДАНҲОИ КӢҲӢ)	71
3.2.7 ҶАРАӢНИ УМУМИИ МАБЛАҒҲОИ ПУЛӢ МУВОФИҚИ ШИРКАТҲОИ АЛОҲИДА	74
3.3. ТАФСИРИ УМУМИИ ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА	119
3.3.1 ФАРҚИЯТҲОИ УМУМИИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ НАМУДҲОИ ПАРДОХТ	119
3.3.2 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ АЗ ДАРОМАД	121
3.3.3 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗИ ИҶТИМОӢ АЗ КОРДИҲАНДА (25%)	122
3.3.4 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ АЗ ФОИДА, АЗ ҶУМЛА ПЕШПАРДОХТҲО	123
3.3.5 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАГӢ БАРОИ ТАҲВИЛИ МОЛҲО ВА ИҶРОИ КОРУ ХИЗМАТҲО	123
3.3.6 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАГӢ БАРОИ МОЛҲОЕ, КИ БА ҚАЛАМРАВИ ҚТ ВОРИД КАРДА МЕШАВАНД	124
3.3.7 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ АЗ АРЗИШИ ИЛОВАГИЕ, КИ АЗ ҒАЙРИРЕЗИДЕНТҲО НИГОҲ ДОШТА МЕШАВАД	124
3.3.8 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗИ АКЦИЗӢ БАРОИ МОЛҲОЕ, КИ БА ҚТ ВОРИД КАРДА МЕШАВАНД	125
3.3.9 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗИ ЗАМИН	126
3.3.10 ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РӢИИ АНДОЗ БАРОИ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ	126

3.3.11	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД	127
3.3.12	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ АНДОЗ БАРОИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ	127
3.3.13	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ РОЯЛТИ БАРОИ ИСТИХРОЧ	128
3.3.14	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ АНДОЗҲОИ ДИГАР	128
3.3.15	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ БОҚҲОИ ГУМРУКӢ	129
3.3.16	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ ХИРОҚҲОИ ГУМРУКӢ	130
3.3.17	ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА АЗ РҶӢИ ПАРДОХТҲОИ ДИГАРИ ГУМРУКӢ	131
3.4.	МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ АУДИТИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ ШИРКАТҲО	132
3.5.	ТАВСИЯҲОИ МАЪМУРИ МУСТАҚИЛ	133
3.5.1	ЗАМИНАҲОИ МЕЪЁРИЮ ҲУҚУҚИИ ЧАМБОВАРИИ МАЪЛУМОТ	133
3.5.2	ТАКМИЛ ДОДАНИ ДАСТУРУЛАМАЛ ОИД БА ЧАМБОВАРИИ МАЪЛУМОТ БАРОИ МУҚОИСАИ ПАРДОХТҲО	133
3.5.3	ҲАРОҚОТИ ИЛОВАГИИ ШИРКАТҲО ВА ДИГАР ПАРДОХТҲОИ АСОСӢ	133
3.5.4	АУДИТ	134
3.5.5	СОЗИШНОМА ОИД БА ТАҚСИМИ МАҲСУЛОТ	134
3.5.6	ФАРОГИРИИ ШИРКАТҲО БАРОИ ГУЗАРОНДАНИ МУҚОИСАИ ПАРДОХТҲО	134

ЗАМИМА

1. Тавсифи мухтасари фаъолияти ширкатҳо
2. Рӯйхати Ширкатҳое, ки иҷозатнома доранд
3. Рӯйхати аъзоёни шӯрои тшси дар ҷумҳурии тоҷикистон

ИХТИСОРАҲО

ТШСИ	Ташаббуси шаффофияти соҳаҳои истихроч
ЧДММ	Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд
КВ	Корхонаи воҳид
ҶСК	Ҷамъияти саҳомии кушода
ҶСП	Ҷамъияти саҳомии пӯшида
КМ	Корхонаи муштарак
ММД	Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ
ҶТ	Ҷумҳурии Тоҷикистон
МКИ	Минтақаи кӯҳии иқтисодӣ
Т	Тонна
ҚҶТ	Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҚХ	Қарори ҳукумат
КА	Кодекси андоз
МОИ	Минтақаи озоди иқтисодӣ
ААИ	Андоз аз арзиши иловашуда
СТМ	Созишнома оид ба тақсими маҳсулот
ГБТМ	Гурӯҳи бисёрҷонибаи тарафҳои манфиатдор

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

1.1. ТАШАББУСИ ШАФФОФИЯТИ СОҶАҶОИ ИСТИХРОЧ (ТШСИ)

Стандарти байналмилалии таъмини шаффофияти даромад аз захираҳои табиӣ ташаббусе мебошад, ки имконият медиҳад истихроҷ ва иктишоф зери назорат гирифта, тамоми даромад аз ин соҳа бо ёрии гурӯҳи бисёрҷонибаи шахсони манфиатдор стандартӣ кунонда шавад.

ТШСИ методологияи устувор, вале тағйирпазире дорад, ки бо номи Стандарти ТШСИ маъруф аст. Он ба риояи стандарти байналмилалӣ дар ҳамаи мамлакатҳое, ки ТШСИ-ро амалӣ менамоянд, кафолат медиҳад. Раёсати ТШСИ ва Котиботи байналмилалӣ ба риояи ин методология масъул мебошанд, аммо масъулият барои иҷрои он бар дӯши ҳар як мамлакати алоҳида аст. Хуллас, ТШСИ стандарти умумичаҳониест, ки ба таъмини шаффофияти даромадҳо дар сатҳи маҳал мусоидат менамояд. Қоидаҳои ТШСИ методологияро муқаррар мекунанд, ки мамлакатҳо бояд онро барои мутобикшавӣ бо талаботи ТШСИ риоя намоянд.

ТШСИ иттиҳоди ҳукуматҳо, ширкатҳо, ҷомеаи шахрвандӣ, сармоягузoron ва ташкилотҳои байналмилалӣ мебошад. Ин дар равандҳои ТШСИ чи дар сатҳи маҳаллӣ ва чи дар сатҳи байналмилалӣ инъикос мегардад: Раёсати ТШСИ аз 20 аъзо – намояндагони ҳукуматҳо, ширкатҳо ва ҷомеаи шахрвандӣ иборат аст, ки онҳо дар ду сол як маротиба дар Конференсияи Байналмилалӣ таъйин карда мешаванд.

1.2. ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди ҳамроҳшавӣ ба Ташаббусро моҳи июни соли 2011 оғоз намуд. Моҳи августи соли 2011-ум 21 ташкилоти ҷомеаи шахрвандӣ ҷонибдорӣ худро аз ТШСИ изҳор намуда, Иттифоқи ташкилотҳои ҷомеаи шахрвандии «Шаффофият барои рушд»-ро ташкил намуданд.

Бо мақсади омода намудани мамлакат ба ин ташаббус бо супориши ҳукумат аз зумраи вазоратҳои дахлдор, ширкатҳо ва ҷомеаи шахрвандӣ гурӯҳи корӣ ташкил карда шуд. Маҷмуи ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла лоиҳаи қарори Ҳукумат дар бораи ҳамроҳшавии мамлакат ба ТШСИ, 31 августи соли 2012 аз ҷониби Ҳукумат маъқул дониста шуд. Бо қарори мазкур (№449 аз 31.08.2012) аз ҷумлаи мақомоти давлатӣ бо ҷалб намудани намояндагони корхонаҳои истихроҷи маъданҳои фойданок ва ташкилотҳои ҷомеаи шахрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба иҷрои ТШСИ манфиатдоранд, дар асоси баробарҳуқуқӣ Шӯрои ТШСИ ташкил карда шуд (рӯйхати аъзоёни Шӯрои ТШСИ замима мешавад).

26-27 феввали соли 2013 дар шаҳри Ослои Шохигарии Норвегия ҷаласаи 22-юми Раёсати Ташаббуси шаффофият дар соҳаҳои истихроҷ баргузор гардид, ки дар он дархости Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани мақоми мамлакати номзад ба Ташаббуси шаффофият дар соҳаҳои истихроҷ (ТШСИ) маъқул дониста шуд.


МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ СОҶАҲОИ ИСТИХРОЧИ ТОҶИКИСТОН

Баҳши истихроҷи Тоҷикистон нерӯи азим дорад. Нишондиҳандаҳои имрӯзаи соҳаҳои истихроҷ нисбатан хоксорона бошанд ҳам (3,07 % ММД, 4,2% даромади бучети давлатӣ, 5,18 % шуғл ва 23,25% содирот), дар оянда баҳши мазкур метавонад яке аз баҳшҳои асосии иқтисод гардад.

2.1. Тавсифи баҳши истихроҷ

Тоҷикистон аз захираҳои минералии зерзаминии гуногун бой аст. Дар зери замин Тоҷикистон зиёда аз 600 кон ва 800 зухуроти маъданҳои ғоиданок ошкор, иктишоф ва қисман ба азхудкунии саноатӣ тайёр карда шудаанд. Инҳо конҳо ва зухуроти ангишт, сурб, рух, мис, висмут, сурма, симоб, металлҳои асил, оҳан, волфрам, молибден, нафт, газ, шпати плавик, стронсий, намаксанг, бор, сангҳои ороишӣ, нимгаронбаҳо ва гаронбаҳо, масолеҳи сохтмонӣ ва ғ. – ҳамагӣ зиёда аз 50 намуд¹ мебошанд.

Харитаи маъданҳои ғоиданоки Ҷумҳурии Тоҷикистон



Манбаъ: Вазорати саноат ва технологияҳои нав

¹ Манбаъ: Вазорати рушди иқтисод ва савдо

Баҳиш маъданҳои кӯҳӣ

Ангишт

Аз ҳамаи намудҳои ин сӯзишвории саҳт: аз ангишти бўр сар карда, то ангиштсанг, ангишти кокшаванда ва антрацит зиёда аз 40 кон ва зухуроти ангишт ошкор карда шуд.² Захираи умумии пешгӯишавандаи ангишт зиёда аз 4,3 млрд. тоннаро ташкил медиҳад, аз ҷумла:

■ ангишти бўр	- 144,5 млн. тонна;
■ ангишти кокшаванда	- 904,9 млн. тонна;
■ ангиштсанг	- 2292,7 млн. тонна;
■ антрацит	- 254,8 млн. тонна;
Ҳамагӣ:	- 4366,5 млн. тонна.

Дар ҳудуди Тоҷикистон 4 минтақаи инкишофи қабатҳои ангиштдор вучуд дорад, ки ҳар кадоме аз онҳо бо як қатор хусусиятҳои хоси ноҳиябандии геологӣ худ фарқ мекунад:

1. Зарафшону Ҳисор
2. Ҷанубию Ҳисор
3. Помиру Дарвоз
4. Ҷанубию Фарғона

Минтақаи ангиштдори аз ҷиҳати масоҳат калонтарин, ки дар он миқдори қабатҳои ангишт аз ҳама зиёд аст, минтақаи Зарафшону Ҳисор мебошад.

Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ, миқдори ташкилотҳои соҳавие, ки бо иктишоф ва истихроҷи ангишт машғул мебошанд, дар 14 соли охир аз ду ба ҳаҷдаҳ расид (6 ташкилоти давлатӣ ва 12 ташкилоти хусусӣ). 14 кони ангишт ба истифода дода шуд. Умуман, дар 18 объект корҳои иктишофу истихроҷи ангишт пеш рафта истодаанд, аз ҷумла дар 14 объект – корҳои истихроҷ ва дар 4 объект – иктишоф ва истихроҷ.

Соли 2014 истихроҷи ангишт 875 ҳазор тоннаро ташкил дод, ки ин назар ба соли 1991 се маротиба зиёд аст. Ҳиссаи асосии истихроҷи ангишт ба корхонаҳои давлатии зерин рост меояд: КВ «Шахтаи Фон Яғноб» (54,3%), ҚДММ «Талко-ресурс» (15,1%), КВ «Кони ангишти Зиддӣ» (9,3%), ҚСШК «Ангишт» (6,4%), КВ «Назарайлоқ» (3,5%), ҚДММ «Сангалт» (5%). 6,4% истихроҷ аз тарафи корхонаҳои хусусии ангишт анҷом дода мешавад³.

Сурб ва рух

Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи сурб ва рух дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. Аз 20 кон ва зухуроти дар ҷумҳурӣ омӯхташудаи сурб ва рух 19 кони сурбу рух ва маъданҳои полиметаллӣ дар ҳудуди минтақаи маъданҳои кӯҳии Қарамазор воқеъ шудаанд, фақат кони Мирҳант дар Тоҷикистони Марказӣ ҷойгир шудааст⁴. Дар минтақаи Қарамазори Тоҷикистони Шимолӣ қариб 200 кону зухуроти сурбу рух

² Тавозуни давлатии захираҳои ангишти конҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2009. Душанбе. Госгеолфонд, 2010.

³ Абдурахимов Б.А., Охунов Р.В. Саноати ангишти Тоҷикистон: манбаи ашёи хом, вазъият ва пешомадҳои рушд. Душанбе: Недра, 2011. - 248 с.

⁴ Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои фойданоки Тоҷикистон // Горный журнал, нашри махсус, 2012

вучуд дорад, дар Тавозуни захираҳо 24 кони маъданҳои полиметаллӣ ба қайд гирифта шудааст.

Ин объектҳо хусусияти маҷмаавӣ доранд, яъне дар баробари элементҳои асосӣ – сурб ва руҳ маъданҳои ин ҷо нукра, мис, кадмий, висмут, тилло, молибден, сурма, флюорит доранд, ки ин арзиши онҳоро афзунтар мегардонад⁵.

Ҳоло ҳаҷми умумии захираҳои тавозунӣ дар 16 кони Тоҷикистон зиёда аз 10 миллион тонна сурб ва тақрибан ҳамин қадар руҳро ташкил медиҳад⁶. Фақат дар кони Конимансури Калон ва майдони маъдани Олтинтопкан зиёда аз як миллиард тонна маъдани сурбу руҳ иқтишоф гардидааст, ки қисми зиёди онҳоро бо усули кушода истихроҷ кардан мумкин аст. Дар ин конҳо ғайр аз сурб, руҳ, нукра, висмут ва кадмий боз як қатор маъданҳои иловагии қиматбаҳо вучуд доранд.

ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой», ки онро ширкати «Чайна Глобал Нью Техноложи Импорт ЭНД Экспорт, КО ЛТД» (ҳиссаи Хитой - 100%), ташкил намудааст, тирамоҳи соли 2009 дар шимоли Тоҷикистон ба истифода дода шуд. Дар тавозуни корхона 48 млн. тонна маъдани сурбу руҳи кони Зарнисор вучуд дорад. Ба корхона инчунин барои иқтишофи геологӣ металлҳои ранга иҷозатнома дода шудааст (08.06.2011-08.06.2016).

Кони Зарнисори Шимолӣ яке аз калонтарин корхонаҳои маъдани Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Дар фабрикаи маъдантозакунии ин корхона усули флотатсияи ҷудогона ва гирифтани концентратсияҳои сурбу руҳ истифода бурда мешавад. Иқтидори лоиҳавии корхона соли 1 млн тонна маъдан мебошад. То соли 2017 ба 3 млн тонна расондани коркарди маъдан ба нақша гирифта шудааст. ҚДММ ТА "Девелопмен групп ЛЛК" соли 2009 барои истихроҷи сурб ва руҳ дар кони Гудоси ноҳияи Ашт то соли 2016 иҷозатнома гирифт.

Мис

Дар Тоҷикистон ҳамаи захираҳои миси дар тавозун ба қайд гирифташуда ба конҳои маҷмаавии мисдор мансубанд; конҳои, ки фақат дорои мис бошанд, дар мамлакат вучуд надоранд. Мис ҷузъи иловагии маъданҳои полиметаллӣ (гурӯҳи конҳои Олтинтопкан), маъданҳои мису висмут ва нукрадор (Алмадо ва Конимансур), волфрамдор (Майхура), мису тиллодор (Тарор, Бургунда) нукраю полиметаллдор (Конимансур) ба шумор меравад. Дар Помир кони мисдори Ширгтулак ва зухуроти зиёди мис кашф карда шуд. ҚДММ «Кӯҳи заррин» дар кони Хукас (ноҳияи Дарвози Помир) дар асоси иҷозатнома (20.06.2006-20.06.2016) бо иқтишофи геологӣ мис якҷоя бо масолеҳи иловагии никел машғул мебошад. Мувофиқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ, ҚДММ КМ «Зарафшон» низ бо истихроҷи иловагии мис машғул аст.

Дар тавозуни захираҳои ҷумхурии тақрибан 150 ҳазор тонна мис дар 14 кон ба қайд гирифта шудааст⁷.

⁵ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

⁶ Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои ғойданоки Тоҷикистон//Горный журнал, нашри махсус, 2012

⁷ Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои ғойданоки Тоҷикистон//Горный журнал, нашри махсус, 2012

Висмут

Захираҳои висмут дар конҳои мису висмут, магнетиту висмут, тиллою сулфид, маъданҳои полиметаллӣ ва сурбу руҳи минтақаи маъданҳои кӯҳии Қарамазор, ки дар шимоли ҷумҳурии воқеъ гардидааст, инчунин дар конҳои маъдани тиллодори Тоҷикистони Марказӣ ва конҳои волфрамдори қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор вучуд доранд⁸.

Сурма ва симоб

Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи сурма дар Осиё ҷои сеюм (баъди Хитой ва Таиланд) ва дар ИДМ ҷои якумро мегирад. Манбаи асосии ин маъдан минтақаи симобу сурмадори Зарафшон-Ҳисор мебошад, ки паҳниаш то 35 км ва дарозияш то 200 км-ро ташкил медиҳад. Дар ин ҷо захираи калони сурма воқеъ шудааст⁹. Захираи зиёди ин маъданҳо инчунин дар минтақаҳои Ҷиҷикрут ва Конҷоч ҷойгир шудааст. Сурма дар қатори симоб яке аз элементҳои асосие мебошад, ки симои металлогении шимоли мамлакатро муайян мекунад. Сурма дар 72 объект ошкор карда шудааст. Аксарияти онҳо (42 объект) дар минтақаи кӯҳию иқтисодии (МКИ) Панҷакент ҷойгир шудаанд. Шумораи камтари объектҳои сурма (4) дар МКИ Кӯҳистони Мастҷоҳ, объектҳои боқимонда бошанд, дар МКИ Айнӣ воқеъ гардидаанд. Дар ҳашт кон — Турк-Парида, Кара-Камар, Валанги-Дароз, Чорроҳа, Бузинова, Гурдара, Ҷиҷикрут и Скальное қорҳои иқтишофӣ пурра ба анҷом расонда шуданд. Ҳоло Тоҷикистон дар ИДМ амалан ягона мамлакате мебошад, ки дар он захираҳои сурмаи сифати маъданаш баланд ва заминаҳои собитшуда барои васеъ намудани нерӯи металлогении мамлакат вучуд доранд¹⁰.

Ҳоло барои иқтишофи геологӣ ва истихроҷи сурма фақат ҚДММ ТА КМ «Анзоб», ки аз тарафи ширкати амрикоии «Comsup Commodities Inc» (ҳиссаи ИМА – 100%) созмон дода шудааст, иҷозатнома дорад. Ин ширкат дар вилояти Суғд воқеъ гардида, бо истихроҷи зеризаминӣ ва қорқарди маъдани симобу сурмадор машғул мебошад.

Манбаи асосии ашёи хоми ҚДММ ТА КМ «Анзоб» қони симобу сурмаи Ҷиҷикрут ба шумор меравад. Маълумоти пешакии иқтишофи уфӯқҳои поёнии кон аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар ин ҷо барои афзоиши минбаъдаи захираи маъданҳои хушсифати сурмадор ва нисбат додани онҳо ба қорҳои тиллодор (микдори сурма – зиёда аз 4%, симоб – зиёда аз 1%, тилло – аз 2 г/т) имкониятҳои зиёд вучуд доранд. Манбаи дигари ашёи хоми ҚДММ ТА КМ «Анзоб» қони сурмаи Пиндар ва қони тиллою сурма ва симоби Канҷоч ба шумор меравад¹¹.

⁸ Баҳдавлатов Р.Д. Маъданҳои ғоиданоки Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

⁹ Баҳдавлатов Р.Д. Маъданҳои ғоиданоки Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹⁰ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹¹ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

Тилло

Дар худуди Тоҷикистон се минтақаи маъдани тилло – Қарамазор, Тянь-Шони Чанубӣ (Тоҷикистони Марказӣ) ва Помир вучуд доранд. Конҳои асосие, ки дар он захираҳои асосии тавозунӣ таҷаммуъ ёфтаанд, дар худуди Тоҷикистони Марказӣ ҷойгир шудаанд (Тарор, Чилав, Чоре, Дуоба). Худуди Тоҷикистон, ки аз ҷиҳати генезиси парокандагии конҳо ба минтақаи конҳои парокандаи тиллои Тянь-Шону Помир мансуб аст, ба шаш минтақа тақсим мешавад: Фарғона, Зарафшону Ҳисор, Тоҷикистони Чанубӣ, Дарвоз, Помири Ғарбӣ ва Помири Шарқӣ. Кону зухуроти тиллои парокандаи ҷумҳурӣ дар чор нукта: Яхсу, Сардоб, Муъминобод ва Панҷ ҷойгир шудаанд¹².

Объектҳои саноатии маъдани тиллои Тоҷикистони Шимолӣ асосан дар худуди қисми тоҷикистони Қарамазор воқеъ гардидаанд. Аз 17 кони маъдани тиллодор пештар ду кон (Школьное, Чарби) истифода шуда буд, ҳоло се кон истифода бурда мешавад (Апрелевка, Кизил-Чеку, Бургунда), ду объект дигар бошанд, ба истифода тайёр карда шудаанд (Иккижелон, Чашма-Динор). Пешомадҳои минтақа ҷиҳати ошкор намудани конҳои нави маъдани тиллодор басо умедбахшанд. Дар натиҷаи ҷустуҷӯҳои геологие, ки солҳои 1970-1990 дар ноҳияҳои асосии маъдандори Қарамазор ва Моголтау гузаронда шуда буданд, тақрибан 250 зухуроти тилло, нуктаҳои тиллодор ва 11 майдони дорои пешомадҳои хуби тиллоҳезӣ ошкор карда шуданд, ки ба туфайли омӯзиши муфассали онҳо чандин кони имконпазири тилло кушодан мумкин аст¹³.

Кони тиллои Покруд дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, 107 км дуртар аз ш. Душанбе ҷойгир шудааст. Ҳоло 33,5 тиллои Покруд ба тавозуни давлат гузаронда шудааст. Натиҷаҳои корҳои иқтишофи геологии солҳои охир аз он шаҳодат медиҳанд, ки захираи пешгӯишавандаи тилло дар ин объект камаш 116,8 тоннаро ташкил медиҳад.

Ширкати ЧДММ «Покруд», ки аз 01.04.2004 то 01.04.2014 барои иқтишофи геологӣ иҷозатнома дорад, дар конҳои металлҳои қиматбаҳои Покруд корҳои иқтишофи истихроҷро амалӣ менамояд. Ин кон ҳанӯз соли 1972 кушода шуда буд. 100% маҷмуи сахмияҳои ЧДММ «Покруд» ба ширкати бритони «Kryso Resources Plc», ки аз соли 2004 дар Тоҷикистон кор мекард, тааллуқ дошт. Соли 2014 сахмияҳои ширкат ба корпоратсияи хитойӣ «China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd» гузаштанд.

Дар минтақаи Назди Дарвоз қабатҳои тиллои парокандаи Яхсу, як қатор зухуроти тилло ва қабатҳои парокандаи тилло дар водиҳои дарёҳои Хингов, Сурхоб, Панҷ ошкор карда шуданд¹⁴.

Дар минтақаҳои Дарвоз, Помир, қисми шарқии пасти Тоҷикистону Афғонистон ва дар болооби водии Зарафшон даҳҳо объектҳои пешомадноки аллювиалӣ ва аллювиалию пролювиалии конҳои парокандаи чуқуриашон то 60 м ошкор ва омӯхта

¹² Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹³ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹⁴ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

шуданд. Дар Помир тиллои ибтидоӣ дар конҳои Рангкӯл ва Сауксой вучуд дорад. Конҳои тиллои пароканда дар объектҳои Помири Шарқӣ ва дар ҳавзаҳои дарёҳои Сасик ва Пшарти Ғарбӣ боиси таваҷҷуҳ мебошанд.

ЧДММ КМ «Зарафшон», ки якҷоя бо Ширкати саноати кӯҳии «Зичин»-и Ҷумҳурии Халқии Хитой ташкил карда шудааст (Ҳукумати ҚТ – 25%, Хитой - 75%), яке аз калонтарин корхонаҳои соҳа ба шумор меравад. Ин корхона силсилаи мукаммали технологӣ дорад: истихроҷ — коркард — металлургия ва аффинаж бо гирифтани сабакаҳои тайёри тилло¹⁵.

Манбаи асосии ашёи хоми ЧДММ КМ «Зарафшон» маъданҳои тиллодори конҳои Ҷилав, Тарор, инчунин Хирсхона, Олимпийский, Шимолӣ, Кудуки вилояти Суғд мебошанд. Гирифтани тилло аз маъданҳо бо роҳи сианикунонии бевосита ба 93% мерасад. Конҳо бо усули кушода истифода бурда мешаванд.

Кони Тарор калонтарин манбаи пешомадноки ашёи хоми ЧДММ КМ «Зарафшон» ба шумор меравад. Озмоишҳо бо усули сианикунонии бевосита ба истихроҷи 78,94% тилло ва 18,5% нукра имкон доданд. Коркарди маъдан дар баъзе солҳо то 1750-1826 ҳазор тонна расид. Илова бар ин истихроҷи тилло 89% — 91,15%-ро ташкил дод¹⁶. Ширкат корҳои иктишофи геологиро дар конҳои тиллои "Ҷилав", "Ҷилави шимолӣ", "Тарор" ва "Хирсхона"-и вилояти Суғд идома медиҳад. Конҳои мазкурро тахминан боз 10-15 соли дигар истифода бурдан мумкин аст. Ин имконият медиҳад, ки ҳаҷми истихроҷи ашёи хом зиёд карда шавад.

ЧДММ МТК «Апрелевка» соли 1996 якҷоя бо Ширкати «ГАЛФ Интернейшнл Лтд»-и Канада (Ҳукумати ҚТ - 51%, Канада - 49%) ташкил карда шудааст. Манбаи ашёи хоми корхона конҳои Апрелевка, Кизил-Чеку, Бургунда ва конҳои хурди дигар мебошанд. Маъдан дар ин конҳо бо усули кушода, дар кони Иккижелон бошад, бо усули зеризаминӣ истихроҷ карда мешавад. Ҳангоми сара кардани маъданҳо ҳӯлаи тиллою нукра мегиранд. Ҳосилнокии миёнаи корхона дар як сол 180 ҳазор тонна маъдан мебошад. Маҳсулоти асосӣ – ҳӯлаи тиллою нукраи «Доре» мебошад, ки баъд дар заводи «Востокредмет» то тиллои аз ҷиҳати химиявӣ тозаӣ иёраш олитарин (999,9) ва нукраи иёраш 999,5 расонда мешавад. Соли 2010 Апрелевка барои иктишофи геологӣ кони тиллои Дашти тилло ноҳияи Айнӣ ба муҳлати 20.12.2010—20.12.2015 иҷозатнома гирифт.

Коркарди конҳои тиллои парокандаи Яхсу, ки дар ноҳияи кӯҳии Дарвоз, дар ҷануби Тоҷикистон воқеъ шудааст, аз ҷониби ЧДММ КМ «Тиллои тоҷик» ва якҷанд артели заршӯӣ анҷом дода мешавад¹⁷.

Ширкати хитоии «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ» корҳои иктишофи геологиро дар конҳои тиллои «Дуобаи шарқӣ» ва «Кумарги боло»-и ноҳияи Айнии вилояти Суғд иҷро менамояд (иҷозатнома барои иктишофи геологӣ 31.10.2009—31.10.2016). Ширкат ният дорад, ки захираҳои ин конро, ки ҳанӯз дар давраи шӯравӣ ҳисоб карда шуда буданд, тасдиқ намояд. Мувофиқи маълумоти он давраҳо, миқдори тилло дар

¹⁵ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹⁶ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹⁷ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

ин кон ба ҳисоби миёна зиёдтар аз 2 г дар 1 тонна маъданро ташкил медиҳад. Ширкат ба нақша гирифтааст, ки то миёнаҳои соли 2015 иктишофи геологиро дар конҳои ҷудо кардашуда ба анҷом расонда, ба сохтмони корхонаи маъдантозакунӣ сар кунад.

ЧДММ «САРВАТ» ширкатест, ки барои иктишоф ва истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо махсус гардонда шудааст. Он бо иштироки геологҳои баландихтисос ва пуртаҷриба аз Канада, Австралия ва Россия лоиҳаи иҷрои корҳои иктишофи геологиро мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ дар зухуроти маъдани тиллоӣ «Румри»-и ноҳияи Тавилдара дар баландии 3800-4100 амалӣ менамояд. Соли 2013 ширкат иҷозатнома ро барои иктишофи геологӣ ба муҳлати 3 сол тамдид намуд. Фаъолияти ЧДММ «САРВАТ» ва рушди лоиҳаи Румри аз ҷониби ширкати Zarmadan Gold Ltd (пештар Morano Resources Ltd) маблағгузорӣ карда мешавад. Zarmadan Gold Ltd моҳи марти соли 2011 дар ҷазираҳои Вирҷинии Британия ба сифати ширкати сармоягузор оид ба иктишоф ва истихроҷи захираҳои табиӣи Осиёи Марказӣ таъсис дода шудааст.

Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ, то 1 январи соли 2015 тилло асосан аз ҷониби ширкатҳои зерин истеҳсол карда шуд: ЧДММ КМ «Зарафшон» (60%), ЧДММ МТК «Апрелевка» (14%), ЧДММ КМ «Тиллои Тоҷик» (15,2%), артели заршӯии «Одина» (7,6%), ширкатҳои дигар (артели заршӯии «Помир», ЧДММ «Кофтукови ганҷ», ЧДММ «Такон – Голд», ЧДММ «Союз-зар», ЧДММ «Абдулазиз», ЧДММ «Назирӣ», ЧДММ «Баракати Истиқлол») (3,2%).

Нукра

Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ калонтарин минтақаи дорои конҳои маъдани нукра ба шумор меравад. Захираҳои иктишофшуда ва пешбинишавандаи нукра зиёда аз 100 ҳазор тоннаро ташкил медиҳанд. Онҳо асосан дар шимоли мамлакат дар минтақаи маъданҳои кӯҳии Қарамазор ҷойгир шудаанд. Дар ин минтақа конҳои маъдани полиметаллӣ – Конимансури Калон, Конимансур, Канҷол ва дигар конҳои мису висмут ва нукра – Алмадон, Конимансур (уфукҳои поёнӣ) ва дигар конҳо воқеъ гардидаанд.¹⁸

Ҳоло дар ҷаҳон калонтарин кони маъданҳои нукрадор – Конимансури Калон иктишоф ва ба истифода тайёр карда шудааст, ки захираи тиллоӣ он зиёда аз 70 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад¹⁹. Дар ин ҷо зиёда аз 90 % захираи иктишофшудаи нукраи ҷумҳурӣ ҷойгир шудааст.

Дар Тоҷикистон иктишофи пешакии боз ду кони маъдани нукрадор – Акчилга (Помир) ва Мирхант, дар наздикии кони маъдани тиллоӣ идома дорад. Ин конҳо дар шароити мусоиди кӯҳию техникӣ воқеъ гардидаанд. Иктишофи геологӣи кони Акчилгаро ЧШК «С.А. Minerals» дар асоси иҷозатномае, ки ба муҳлати 15.09.2006-15.09.2016 дода шудааст, амалӣ менамояд. Азҳудкунии ин конҳо ба Тоҷикистон имконият медиҳад, ки дар ИДМ ва дар ҷаҳон аз ҷиҳати истеҳсоли нукра яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол намояд. Дар Помир нукра инчунин дар конҳои Токузбулок

¹⁸ Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои фойданоки Тоҷикистон // Горный журнал, нашри махсус, 2012

¹⁹ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон // Горный журнал, нашри махсус, 2012

ва Зурчерсек ошкор карда шудааст. Дар маъданҳои ин ҷо ғайр аз нукра инчунин сурб, рух, мис, тилло, сурма, висмут, қалъагӣ ва кадмий вучуд доранд.

Ширкати маъданҳои кӯҳии Хитой ЧДММ «ДИН ШИН ХЭ» барои коркарди чинсҳои хоктеппагӣ иҷозатнома гирифта, ба сохтмони корхонаи маъдантозакунии сар кардааст.

Оҳан

Дар байни конҳои маъдани оҳан кони Шоҳқадамбулок, ки дар шимоли мамлакат дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Курамин воқеъ гардидааст, аз ҳама бештар муфассалтар омӯхта шудааст. Захираи умумии он 300 млн тоннаро ташкил медиҳад. Он аз якҷанд қитъаи майдони умумиашон 10-12 км² иборат мебошад. Дар маъданҳо ғайр аз магнетит (39,6 % Fe) инчунин висмут, кобальт, мис, сурб, рух, нукра, тилло, галлий ва дигар маъданҳои фойданок вучуд доранд, ки ин арзиши объектро боз ҳам афзунтар мегардонад²⁰.

Ғайр аз ин, кони маъдани оҳани Барҷ дар Помир (захираи пешгӯишудааш 300 млн.тонна) ва кони Бувак дар наздикии шаҳри Душанбе ошкор ва омӯхта шуданд. Захираи пешгӯишудаи оҳан садҳо млн тоннаро ташкил медиҳад.²¹

Волфрам

Дар тавозуни давлатӣ захираи ду кони волфрам – Ҷилав ва Майхура, инчунин зухуроти маъдани Уштургардан ба қайд гирифта шудааст. Кони Майхура ва зухуроти маъдани Уштургардан дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва кони Ҷилав дар қисми ҷанубии қаторкӯҳи Зарафшон ҷойгир шудаанд²².

Кони Майхура муфассал иктишоф намуда, ба истифода тайёр карда шудааст; дар маъданҳо ғайр аз волфрам инчунин сурб, қалъагӣ, тилло ва элементҳои дигар вучуд доранд. Объект солҳои 1941-1970 истифода мешуд, аз соли 1972 то соли 1975 дар он ҷо иктишофи пурраи иловагӣ гузаронда шуд. Кон аз чор қитъаи маъдан иборат аст. Ҳамаи онҳо на чандон дур аз якдигар ҷойгир шудаанд, ки ин истихроҷи маъданро осон мегардонад. Дарозии амудии ин қитъаҳо зиёда аз 200 м-ро ташкил медиҳад. Дар ҳудуди кон ҷои нигохдории партови коркарди солҳои пеш вучуд дорад, ки ҳаҷми он 250 тоннаро ташкил медиҳад. Дар ин объекти техногенӣ волфрам, рух ва қалъагӣ мавҷуданд²³.

²⁰ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012

²¹ Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои фойданоки Тоҷикистон//Горный журнал, нашри махсус, 2012

²² Бахдавлатов Р.Д. Маъданҳои фойданоки Тоҷикистон//Горный журнал, нашри махсус, 2012

²³ Азим Иброҳим, Гул Шералӣ. Вазъи захираи минералию ашёи хом ва пешомадҳои рушди саноати истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон //Горный журнал, нашри махсус, 2012



Минтақаи кони волфрами Майхура

Дар Помир кони волфрами Икар ошкор карда шуд, ки дар он ғайр аз волфрам инчунин тилло, кобалт, мис, нуқра, молибден вучуд доранд.

Баҳши нафту газ

Конҳои нафту гази Тоҷикистон дар ду минтақаи нафту газдор: Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ ва Тоҷикистони Шимолӣ ҷойгир шудаанд. Аз лиҳози тектонӣ онҳо дар ҳудуди пастиҳои Афғонистону Тоҷикистон (29,4 ҳазор км²) ва Фарғонаи Ғарбӣ (5,2 ҳазор км²) воқеъ гардидаанд.

Захираҳои ашёи хоми карбогидридо дар ҳаҷми 1033,76 млн. тонна сӯзишвории шартӣ, аз ҷумла 857 млрд. м³ газ, 117,6 млн. тонна нафт ва 36 млн. тонна конденсати газ арзёбӣ мекунанд²⁴. Дар ҳудуди Тоҷикистон то 1 январи соли 2014 захираҳои истихроҷшавандаи нафт дар 21 кон (тақрибан 2,8 млн. тонна), гази озод дар 10 кон (5118 млн. м³), конденсати газ дар 6 кон (тақрибан 254 ҳазор тонна) ба қайд гирифта шудааст.²⁵

Захираҳои карбогидриди ҷумҳурӣ хеле кам иктишоф гардидаанд. Тибқи маълумоти КДЗ то 1 январи соли 2014 захираҳои ибтидоии исботшудаи нафт ва конденсат тақрибан 40 млн тоннаро ташкил медиҳад, ки танҳо 11 млн тоннаи онро ба гурӯҳи гази истихроҷшаванда мансуб доништан мумкин аст. Дар айни ҳол захираҳои боқимондаи карбогидридҳои моеъ тақрибан 31 млн тоннаро ташкил медиҳанд, аз ҷумла 3 млн тонна карбогидридҳои истихроҷшаванда. Чунин манзараро дар масъалаи гази табиӣ низ мушоҳида кардан мумкин аст: захираҳои тавозунӣ тақрибан 5,1 млрд. м³-ро ташкил медиҳанд, захираҳои боқимонда бошанд – 3,5 млрд. м³.²⁶

²⁷Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ

Дар ҳудуди Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ панҷ минтақаи калони геосохторӣ вучуд дорад: Душанбе, Кофарниҳон, Вахш, Обигарм ва Кӯлоб.

Минтақаи Душанбе

²⁴ Манбаъ: КВД «Нафту газ»

²⁵ Таснифи захираи конҳо ва захираҳои пешгӯишудаи маъданҳои фойданок (Қарори ҳукумати ҶТ. 2009, № 429).

²⁶ Таснифи захираи конҳо ва захираҳои пешгӯишудаи маъданҳои фойданок (Қарори ҳукумати ҶТ. 2009, № 429).

²⁷ Юшин В.И. Таҳлили маводи геологӣ-геофизикии Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ. Ҳисоботи илмӣ тадқиқотӣ, Асарҳои ШТ ВНИГНИ, 1978, Душанбе

Масоҳати заминҳои пешомадноки ин минтақа 1,4 ҳазор км²-ро ташкил медиҳад. Захираҳои пешгӯишудаи истихроҷи нафт ба миқдори 7,0 млн. тонна, газ – 37,0 млрд. м³ арзёбӣ гардидаанд.

Дар ин минтақа се кон кушода шудааст: кони нафти Шоҳамбарӣ ва конҳои гази Андиген ва Комсомол.

Минтақаи Кофарниҳон

Масоҳати заминҳои пешомадноки ин минтақа 8,9 ҳазор км²-ро ташкил медиҳад. Захираҳои пешгӯишудаи истихроҷи нафт ба миқдори 17,057 млн. тонна, гази озод бошад, 227,4 млрд. м³ арзёбӣ шудаанд.

Минтақаи мазкур ҳам бо усулҳои геофизикӣ ва ҳам бо пармакунии чуқур кам омӯхта шудааст.

Минтақаи Вахш

Масоҳати заминҳои пешомадноки ин минтақа 3,7 ҳазор км²-ро ташкил медиҳад. Захираҳои пешгӯишудаи истихроҷи нафт ба миқдори 22,9 млн. тонна, газ – 151,9 млрд. м³ арзёбӣ гардидааст.

Минтақаи Вахш тавассути корҳои геофизикӣ ва пармакунии пурра омӯхта шудааст. Дар пастхамии Вахш се кон кушода шудааст: конҳои нафти Камарборик, Сафедтеппа ва кони гази Сурхсимо.

Минтақаи Кӯлоб

Масоҳати заминҳои пешомадноки минтақаи Кӯлоб 8,6 ҳазор км²-ро ташкил медиҳад. Захираҳои пешгӯишудаи истихроҷи нафт ба миқдори 20,275 млн. тонна арзёбӣ гардидааст. Қариб ҳамаи ин захираҳо – 19,275 млн. тонна дар маҷмааи палеогении нафту газ ҷойгир шудаанд. Захираи пешгӯишудаи истихроҷи гази озод 187,0 млрд. м³-ро ташкил медиҳад.

²⁸*Тоҷикистони Шимолӣ*

Захираҳои умумии ибтидоии имконпазири ашёи хоми карбогидридӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ба миқдори 108 млн. тонна сӯзишвории шартӣ арзёбӣ мешавад, аз ҷумла нафт – 47,5 млн. тонна, газ – 53 млрд. м³, конденсат – 7,5 млн. тонна.

Дар минтақаи Фарғонаи Ғарбӣ 10 кон кушода шудааст, ки дорои 37 хобиш мебошанд, аз онҳо 25 хобиши нафт ва 12 хобиши газ ва конденсати газ. Ҳоло истихроҷи нафт тақрибан 15 ҳазор тонна ва газ 3-5 млн. м³-ро ташкил медиҳад.

Кони аз ҳама калонтарин Ниёзбек – Қарақчиқуми Шимолӣ мебошад. Захираи ибтидоии тавозунии нафти ин кон 5 057 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Захираи ибтидоии истихроҷ - 1 564 ҳазор тонна. Ин кон дар ҳудуди майдони литсензиони ширкати «Петролеум Сугд» ҷойгир шудааст.

²⁸ Мавлони Субҳонқул. Нафт ва газ: нерӯи асосии сӯзишвории энергетикӣ ҚТ. Минбари халқ, июни с. 2013

Бо масъалаҳои ҷустуҷӯи конҳои нафту газ дар Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ инҳо машғул мебошанд: Корхонаи воҳиди давлатии «Нафту газ» дар кони нафти Патилак (15,9%-и ҳамаи захираҳои нафт), ҶДММ «Салоса» дар конҳои Миёнборик, Сафедтеппа, Куми ҷанубӣ (27,85%), ширкати «Кӯлоб Петролеум Лимитед» дар конҳои Усунихор, Пушиони ҷанубӣ (1,47%), ҶДММ «Азизӣ» дар кони Шоҳамбарӣ (3,05%), ҶСП «Ҳасан ва К» - дар кони Селдузд (0,25%), дар ҳудуди Тоҷикистони Шимолӣ – ҶДММ «Петролеум Суғд» дар 11 кон (50,6%-и ҳамаи захираҳои нафт).

ҶДММ «Петролеум Суғд» (56,28%), КВД «Нафту газ» (26%), ширкати «Кӯлоб Петролеум Лимитед» (8,71%), ҶСП «Ҳасан ва К» (0,83%) дорои захираҳои гази озод мебошанд.

То 1 январи соли 2015 дар мамлакат ҳамагӣ 7,29 млн. тонна нафт, 8,16 млрд. м³ газ ва 0,49 млн. тонна конденсат истихроҷ карда шуд.

2.2. Асосҳои ҳукукии фаъолияти баҳши истихроҷ дар Тоҷикистон

Тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», сарватҳои зеризаминӣ моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад (ҚҚТ моддаи 2)

Сиёсати давлатро дар соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 23 январи соли 2015 дар Паёми худ ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҚТ муайян намуда, гуфт: «Дар шароити имрӯза азҳудкунии самаранок ва оқилонаи сарватҳои зеризаминии Тоҷикистон, маблағгузориҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳои фойданок, корҳои иқтишофи геологӣ, кушодани конҳои нав тавассути ҷалб намудани сармоягузори ватанӣ ва хориҷӣ яке аз самтҳои муҳимтарини рушди саноат ва ҳалли проблемаҳои иҷтимоӣ, хусусан ташкили ҷойҳои нави корӣ ба шумор меравад».

Асосҳои танзими ҳукукии истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунҳои зерин муқаррар карда мешаванд:

- «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ»,
- «Созишнома оид ба тақсими маҳсулот»,
- «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо»,
- «Дар бораи сармоягузорӣ»,
- «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»,
- Кодексҳои андоз ва гумрук,
- «Дар бораи концессияҳо» ва ғ.

Қонун «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ»

Қонун «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» соли 1994 қабул шуда буд, сипас солҳои 1995, 2008 ва 2010 ба он тағйироту иловаҳо дохил карда шуданд.

Қонун «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» истилоҳоти асосии соҳаро тафсир медиҳад, категорияҳои асосии ҳукукиеро, ки дар соҳаи истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ истифода мешаванд, мушаххас мегардонад, ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва як қатор мақомоти давлатии ваколатдорро дар соҳаи саноати кӯҳӣ, инчунин марҳалаҳои иҷроии корҳои кӯҳиро муайян мекунад.

Яке аз камбудҳои ҷиддии Қонун «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» дар он буд, ки ширкатҳои дорои иҷозатнома барои ҳуқуқи омӯзиши геологӣ қарри замин, яъне иҷроии корҳои ҷустуҷӯи иқтишофӣ боварӣ надоштанд, ки дар сурати ошкор ва тасдиқ гардидани захираҳои саноатии конҳои маъдан иҷозат барои ҳуқуқи истихроҷи маъдан дар ин кон ва ғурӯхтани ашёи хоми истихроҷшуда ба ҳуди онҳо дода мешавад, на ба ширкатҳои дигаре, ки метавонанд дар озмун назар ба ширкате, ки корҳои иқтишофи геологӣ гузарондааст, маблағҳои хеле калонтар пешниҳод намоянд.

Инро ба назар гирифта, ба моддаи 8 Қонун «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» ислоҳҳо дароварда шуданд (ҚҶТ аз 31.12.2008, №471) ва сармоягузоре, ки аз ҳисоби маблағҳои худ корҳои иқтишофи геологиро анҷом додааст, ба гирифтани иҷозат барои ҳуқуқи коркарди кон ба ҷойи «ҳуқуқи аввалиндараҷа» акнун «ҳуқуқи истисноӣ» пайдо мекунад.

Ба моддаи 10 қонуни мазкур низ тағйирот дароварда шуд (аз 31.12.2008, №471). Акнун ин модда ба шахсони ҳуқуқӣ, инчунин ба ташкилотҳо, корхонаҳо ва шахрвандон, аз ҷумла шахрвандони хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфи назар аз шакли моликиятшон ба қайд гирифта шудаанд, барои омӯзиш, истихроҷ ва нигоҳдории партовҳои ашёи хоми радиоактивӣ ҳуқуқ медиҳад. Пештар барои иҷроии ин гуна корҳо фақат корхонаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доштанд.

Ба моддаи 46 (ҚҶТ аз 31.12.2008, №471) ин қонун ислоҳ дароварда шуд, ки он ба ҷуброни хароҷоти истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ барои корҳои ҷустуҷӯ, арзёбӣ ва иқтишоф кафолат медиҳад.

Давлат ба баробарҳуқуқии сармоягузори хориҷӣ ва ватанӣ кафолат дода, ба ягон ҳел табиӣ нисбати сармоягузoron дар асоси табаа, миллат, забон, ҷинс, нажод, эътиқоди динӣ, ҷойи фаъолияти иқтисодӣ, инчунин мамлакати сармоягузор роҳ на медиҳад.

Кодекси андози ҚТ

Мувофиқи моддаи 121 Кодекси андози ҚТ, хароҷот барои корҳои ҷустуҷӯи геологӣ ва омодагӣ ба истихроҷи захираҳои табиӣ ҳамчун маблағгузорӣ ба воситаҳои асосӣ баррасӣ мегардад ва бояд аз даромади умумӣ дар намуди ҳиссачудокунӣ истехлоқӣ тарҳ карда шавад

Тибқи моддаи 109 андоз аз ғоида то 1 январи соли 2015-ум 24%, аз 1 январи соли 2017 бошад, 23%-ро ташкил медиҳад, аммо на камтар аз 1% даромади умумӣ. Пештар андоз аз ғоида 25%-ро ташкил медод (КА ҚТ, моддаи 109)

Тибқи моддаи 110, аз андоз аз ғоида озоданд: корхонаҳои нави молистеҳсолкунанда аз санаи бақайдгирии ибтидоии давлатӣ ҳангоми аз ҷониби муассисони онҳо, бо назардошти андозаҳои ҳадди ақалли бо қонунгузорӣ муқарраршуда ба фонди оинномавии ҷунин корхонаҳо ворид намудани ҳаҷмҳои дар поён пешбинигардидаи сармоягузориҳо ба мӯҳлати:

- 2 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо то 500 ҳазор доллари ИМА бошад;
- 3 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 500 ҳазор доллари ИМА то 2 миллион доллари ИМА бошад;
- 4 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 2 миллион то 5 миллион доллари ИМА бошад;
- 5 сол, агар ҳаҷми сармоягузориҳо бештар аз 5 миллион доллари ИМА бошад.

Моддаи 169 б. 4 воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилии (комплектӣ) онҳо барои ташаккул додан ё пурра кардани фонди оинномавии корхона ё азнавчиҳозонии техникий истеҳсолоти амалкунанда аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад (КА ҚТ).

Меъёри андоз аз арзиши иловашуда 18% муомилоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад, пештар ин меъёр 20%-ро ташкил медод (КА ҚТ, моддаи 181)

Кодекси гумрук

Моддаи 345, б. 4 воридоти таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва маснуоти такмилии (комплектӣ) онҳо, инчунин амволи шахсиеро, ки кормандони хориҷии корхонаҳои сармоягузор бевосита барои эҳтиёҷоти худ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид менамоянд, аз пардохти боҷи гумрукӣ озод менамояд.

Дар натиҷаи такмил ёфтани заминаи қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои ҷалб намудани сармоягузoron ҳоло ҷиҳати иштирок дар озмун бо мақсади гирифтани иҷозатнома барои омӯзиши геологӣ ва иҷрои корҳои истихроҷ дар объектҳо ба як объект то 10 сармоягузор даъво мекунад.

Сармоягузори хориҷӣ дар мамлакатҳои инкишофёбанда ва давлатҳои иқтисодашон дар давраи гузариш қарордошта фаъолияти сармоягузорию амалӣ намуда, бо он таваккал мекунад, ки дар мавриди тағйир ёфтани қонунгузорӣ ӯ мумкин аст аз натиҷаҳои пешбинишудаи молиявӣ маҳрум гардад. Бинобар ин, дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон навишта шудааст, ки қонунҳое, ки андози нав муқаррар мекунад ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамоянд, қувваи бозгашт надоранд (Конститутсияи ҚТ, моддаи 45)

Қонунгузорӣ қафолатҳои давлатиро барои сармоягузорони хориҷӣ дар мадди аввал мегузорад. Тибқи қонунгузорӣ ҳукуку манфиатҳои сармоягузори хориҷӣ дар қаламрави Тоҷикистон пурра ва бечунучаро ғимоя намуда, дар байни сармоягузорони хориҷӣ ва сармоягузорони ватанӣ баробарҳуқуқӣ муқаррар карда мешавад.

Муҳити мусоиди сармоягузорӣ имконият дод, ки ба соҳаи нафту гази ҷумҳурӣ сармоягузориҳои калон ҷалб карда шаванд. Имрӯз дар майдонҳои пешомаднок чунин ширкатҳо, ба монанди Газпром (Россия), ФЧ ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В. в РТ» – оператори се ширкате, ки барои корҳои иқтишофи геологӣ дар ҷануби Тоҷикистон иҷозатнома доранд: НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед» (Амрико), Филиали ҚДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В» (Фаронса) ва Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В.» (Хитой), инчунин ҚСП «Сомон-Ойл» (Швейтсария) ва дигарон бо иҷрои корҳои геологӣю геофизикӣ машғул мебошанд.

Дар Тоҷикистон 4 минтақаи озои иқтисодӣ ташкил карда шудааст, ки аллакай диққати сармоягузори хориҷиро ба худ ҷалб намудаанд, аз қабил МОИ «Сугд» (воқеъ дар ҷанубу ғарбии ш. Хучанд), МОИ «Панҷ» ва «Данғара» (воқеъ дар вилояти Хатлон) ва МОИ «Ишкошим» (воқеъ дар ноҳияи Ишкошими ВМКБ). Дар ин минтақаҳо сармоягузоре, ки фаъолияти худро амалӣ менамоянд, аз ҳамаи намудҳои андоз ва бочҳои гумрукӣ, ғайр аз андози иҷтимоӣ озод карда мешаванд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тақмили қонунгузорӣ диққати махсус медиҳад, ба онҳо бо мақсади беҳтар намудани муҳити сармоягузорӣ дар соҳаҳои иқтишофи геологӣ ва истихроҷи маъдан тағйироту иловаҳо ворид менамояд. Солҳои охир Қонун «Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ» (19.03. с.2013, №944), Қонун «Дар бораи ангишт» (03.07. с.2012, №870), Қонун «Дар бораи нафт ва газ» (18.03. с.2015, №1190) қабул карда шуданд, лоиҳаи Қонуни нав «Дар бораи сарватҳои зери заминӣ ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ тайёр карда мешавад».

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ» ба сармоягузор имконият медиҳад, ки нақшаи амалисозии истифодаи сарватҳои зеризаиминиро дар Тоҷикистон интиҳоб намояд. Баъди қабули ин Қонун сармоягузор ҳуқуқ дорад шакли барояш мувофиқи ҳамкориро бо давлат, аз ҷумла дар асоси иҷозатнома ва созишнома оид ба тақсими маҳсулот ё дар асоси иҷозатнома ва созишномаи сармоягузорӣ интиҳоб кунад.

Созишномаи сармоягузорӣ ба сармоягузор имконият медиҳад, ки ҳангоми амалисозии фаъолияти худ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи гуфтушунӣ бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба низоми нисбатан мувофиқи ҳамкорӣ бо давлат муваффақ гардад. Илова бар ин пешбинӣ шудааст, ки сармоягузор ҳуқуқ дорад дар доираи созишномаи сармоягузорӣ низоми нисбатан мусоиди андозбандии фаъолияти худро талаб намояд.

Рӯйхати пурраи санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаиминиро танзим менамоянд:

- Конституцияи ҚТ (1994)
- Кодекси граждании ҚТ (1999)
- Кодекси андози ҚТ (2012)
- Кодекси гумруки ҚТ (2004)
- Кодекси меҳнати ҚТ (1997)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ» (1994)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи сармоягузорӣ» (2007)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаҳолият» (2004)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот» (2007)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи консессияҳо» (2011)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи сири давлатӣ» (2003)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи рӯйхати маълумотҳои, ки сири давлатӣ ба шумор мераванд» (2001)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо» (2001)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи созишномаҳои сармоягузорӣ» (2013)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи нафт ва газ» (2015)

- Қонуни ҚТ «Дар бораи танзими давлатии истеҳсол ва муомилоти баъзе намудҳои маҳсулоти нафт» (2007)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи ангишт» (2012)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи муомилоти маводи таркандои таъйиноти граждани» (2004)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истеҳсолии хатарнок» (2004)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи танзими асҳорӣ ва назорати асҳорӣ» (1995)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи бехатарии радиатсионӣ» (2003)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибқорони инфиродӣ» (2009)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу мулки ғайриманкул ва ҳуқуқҳо ба он» (2008)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи санчиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидор» (2006)
- Қонуни ҚТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии шахрвандони хориҷӣ» (1996)
- Низомнома «Оид ба хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба намудҳои алоҳидаи фаъолият» (2007)
- Низомнома «Оид ба Сарраёсати геологияи назди ҲҚТ» (2006)
- Низомнома «Оид ба Фонди давлатии иттилооти геологӣ дар бораи сарватҳои зеризаминии ҚТ» (1997)
- Низомнома «Оид ба вазорати саноат ва технологияҳои нави ҚТ» (2014)
- Низомнома «Оид ба вазорати энергетика ва захираҳои оби ҚТ» (2014)
- Низомнома «Оид ба хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҲҚТ» (2014)
- Низомнома «Оид ба кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҚТ» (2006)

2.3. Низомии молиявии фаъолияти баҳши истихроч дар Тоҷикистон

Воридоти андоз аз соҳаи истихроч

Соли 2014 дар Тоҷикистон ҳаҷми пардохтҳои андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет 489,5 млн. сомони ро ташкил дод, ки ин ба 4,2% ҳаҷми умумии даромадҳо баробар аст²⁹. Аз ин 468,6 млн. сомонӣ ба пардохтҳои андоз ва гумрук, 21 млн. сомонӣ ба дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет рост меояд.

Андозгундорӣ барои захираҳои табиӣ (бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ, бонуси обунавӣ барои истихроч, бонуси кашфи тичоратӣ, роялти барои истихроч, роялти барои об) 153,6 млн. сомони ро ташкил дод, ки ин назар ба соли 2013 80,4% зиёд аст. Сабаби афзоиши андозгундорӣ барои захираҳои табиӣ зиёд гардидани

²⁹ Тибқи маълумоти Вазорати молияи ҚТ, дар соли 2014 ҳаҷми умумии даромадҳои давлатӣ 11549,7 млн. сомони ро ташкил дод.

ҳаҷми истихроҷи захираҳои табиӣ, инчунин пурзӯр гардидани назорат ба андозсупорӣ ва тақвият ёфтани идораи фаъолияти андоз мебошад.



Намудҳои андоз дар баҳши истихроҷи Тоҷикистон³⁰

	Воридоти андоз	Самтҳои воридшавии маблағ ба буҷетҳо	Мақомоти давлатие, ки барои ғундоштани андоз масъуланд
Андозҳои умумидавлатӣ			
1	Пардохтҳои гумрукӣ: -боҷҳои гумрукӣ; -аксизҳо (аксизҳое, ки тавассути мақомоти гумрук ворид мешаванд); - андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд; -хирочҳои гумрукӣ.	Буҷети ҷумҳуриявӣ	Хадамоти гумруки назди ХҚТ
1	Андоз аз даромад: - аз шахсони воқеӣ; - аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ; - андоз аз дивидендҳо.	Объекти имконпазири тақсими байнибуҷетӣ ба	
2	-Андоз аз ғоида:		

³⁰ Намудҳои андоз тибқи моддаи 6 КА ҚТ нишон дода шудаанд.

	-пешпардохтҳои андоз аз ғоида; - андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ.	шумор мераванд, таносуби тақсимои дар байни буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ бо Қонун дар бораи буҷети соли дахлдор муайян карда мешавад	Кумитаи андози назди ҲҚТ
3	Андоз барои захираҳои табиӣ: -бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарб замин; -бонуси обунавӣ барои истихроҷ; -бонуси кашфи тиҷоратӣ; -роялти барои истихроҷ; -роялти барои об.		
4	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард		
5	Андоз аз арзиши иловашуда: -барои таҳвили молҳо ва иҷрои қору хизматҳо; - аз ғайрирезидентҳо аз манбаи пардохт нигоҳ дошташаванда.		
6	Аксизҳо (аксизҳое, ки аз аз муомилоти дохилӣ ворид мешаванд)		
7	Андозе, ки субъектҳои бизнеси хурд месупоранд (андоз аз рӯи низоми содакардашуда)		
8	Андози иҷтимоӣ: -аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошташаванда (1%); - аз қордиҳанда (25%).	Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҲҚТ	Кумитаи андози назди ҲҚТ
9	Андозҳои дигар, аз ҷумла қаримаҳо ва пеняҳо		Кумитаи андози назди ҲҚТ
	Андозҳои маҳаллӣ		
1	Андоз аз молу мулки ғайриманқул: -андози замин; -андоз аз объектҳои ғайриманқул.		Кумитаи андози назди ҲҚТ

Намудҳои дигари пардохт дар баҳши истихроҷи Тоҷикистон

1	Пардохти намудҳои ҳатмии суғурта	Объекти имконпазири тақсимои байнибучетӣ ба шумор мераванд, таносуби тақсимои дар байни бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ бо Қонун дар бораи бучети соли дахлдор муайян карда мешавад
2	Пардохт барои консессия	
3	Дивидендҳои, ки ба маҷмуи давлатӣ пардохт карда шудаанд	
4	Пардохт барои ҳиссаи давлат, ки ширкат харидааст	
5	Бӯчи давлатӣ ва хирочҳои литсензионӣ барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ	
6	Бӯҷҳо ва хирочҳо барои ба расмӣ даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	
7	Ҷуброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	
8	Ҷуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	
9	Ҷуброни талафоти хоҷагии ҷангал	
10	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	
11	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	
12	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	
13	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	

Низомии андоз


Дар баҳши истихроҷи Тоҷикистон ду низомии андоз амал мекунад:

- низомии умумии андоз, ки ҳангоми он тартиби ҳисоб ва пардохт намудани андозҳои умумидавлатӣ ва маҳаллӣ тибқи КА ҚТ истифода мегардад, ба истиснои низомҳои имтиёзҳои андози КА ҚТ ва баъзе санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ;
- низомии андози имтиёзнок ё махсус, ки ҳангоми он дар муқоиса бо низомии умумии андоз тартиби дигари ҳисоб ва пардохти андозҳо муайян шудааст.

Низомии умумии андоз.

Қоидаҳои низомии умумии андоз барои истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ дар фасли XII КАҚТ муайян гардидаанд. Тибқи ин фасл, андозҳо барои захираҳои табиӣ дар мавриди истифода бурдани сарватҳои зеризаминӣ пардохт карда мешаванд.

Расми 3. Андозҳо барои захираҳои табиӣ



Тибқи қисми 8 моддаи 219 КА ҚТ Дастурамал “Дар бораи ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо барои захираҳои табиӣ” тасдиқ гардидааст (Амри Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.11.с.2012, №9-Ф). Қарори Ҳукумат аз 30.08.2011, №426 «Дар бораи тасдиқ намудани қоидаҳои муайян кардани андозаҳои бонуси обунавӣ, андозаҳои бонуси кашфи тичоратӣ ва бастании шартномаҳо барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва Тартиби гузарондани экспертизаи ҳатмии андозии шартномаҳо барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ» қабул гардид. Санадҳои меъёрию ҳуқуқии мазкур муайянсозии андозаҳои бонуси обунавӣ, бонуси кашфи тичоратӣ ва бастании шартномаҳоро барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ танзим менамоянд. Андозҳо барои захираҳои табиӣ, аз ҷумла маъданҳои ғайриметаллӣ маъмулӣ ва обҳои зеризаминӣ, инчунин маъданҳои ғайриметаллӣ (нафт, металлҳои ранга ва ғ.) ба бучети давлатӣ пардохт карда мешаванд, тақсимои онҳо ба бучетҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ бошад, ҳар сол дар асоси қонун дар бораи бучети давлатӣ барои соли дахлдор сурат мегирад.

Масалан, андозаи ҳадди ақали бонуси обунавӣ алоҳида барои ҳар як намуди фаъолият доир ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ муқаррар карда мешавад.

Фаъолият доир ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ инҳоро дар бар мегирад:

- омӯзиши геологӣ, аз ҷумла ҷустуҷӯ, арзёбӣ ва иктишофи конҳои маъданҳои фойданок ва тадқиқотҳои дигари геологӣ;
- истихроҷи маъданҳои фойданок;
- истифодаи партовҳои истихроҷи маъданҳои фойданок ва маҳсулоти коркарди онҳо;
- истифодаи маъданҳои фойданоки маъмулӣ;
- ҷамъовариҳои ҷинсҳои минералогӣ, палеонтологӣ ва кӯҳӣ.

Андозаи ҳадди ақали бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ алоҳида барои ҳар як шартномаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба андозаҳои зерин муқаррар карда мешавад:

Намудҳои омӯзиши геологӣ	Андозаи ҳадди ақали бонуси обунавӣ (қарат нисбати нишондиҳанда барои ҳисоб)
а) корҳои иктишофӣ дар майдонҳои нафту газдор	5000
б) корҳои иктишофӣ дар майдонҳои канданиҳои фойданоки маъданӣ	3000
в) корҳои иктишофӣ дар майдонҳои канданиҳои фойданоки ғайрмаъданӣ, ғайр аз корҳои иктишофи маъданҳои фойланоки маъмул, инчунин корҳои ҷустуҷӯӣ ва ҷустуҷӯию арзёбӣ	1000
г) корҳои иктишофӣ дар объектҳои партовҳои истихроҷи маъданҳои фойданок ва маҳсулоти коркарди онҳо	100
д) ҷамъовариҳои ҷинсҳои минералогӣ, палеонтологӣ ва кӯҳӣ	50

Андозаҳои ҳадди ақал:

а) барои истихроҷи нафти хом, конденсати газ ва гази табиӣ аз рӯи формулаи $(C \times 0,04) + (C_{\text{п}} \times 0,01)$, вале на камтар аз андозаи 20000-қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои калон, 10000- қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои миёна ва 5000- қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои хурд;

б) барои истихроҷи маъданҳои фойданок, ба истиснои маъданҳои фойданоки бо зербандҳои а), в) ва г) ҳамин банд муқарраршуда аз рӯи формулаи $(C \times 0,01) + (C_{\text{п}} \times 0,005)$, вале на камтар аз андозаи 10000-қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои калон, 5000- қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои миёна ва 2500- қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб барои конҳои хурд;

г) барои истихроҷи партовҳои истихроҷи маъданҳои фойданок ва маҳсулоти коркарди онҳо аз рӯи формулаи $(C \times 0,01)$, вале на камтар аз андозаи 500-қаратаи нишондиҳанда барои ҳисоб,

дар ин ҷо, С – арзиши захираҳои умумии маъданҳои фойданок, ки Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои маъданҳои фойданок аз рӯйи категорияҳои А, В, С(1) тасдиқ намудааст;

Сп – арзиши умумии захираҳои пешакӣ арзёбишудаи маъданҳои фойданоки категорияи С(2), ки Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои маъданҳои фойданок тасдиқ намудааст ва (ё) дар хулосаи Комиссияи мазкур ба маълумот гирифта шудааст;

конҳои калон, миёна ва хурди маъданҳои фойданок мувофиқи Таснифоти захираи конҳо ва захираҳои пешгӯишудаи маъданҳои фойданок муайян карда мешаванд.

Бонуси кашфи тижоратӣ барои ҳар як кашфи нави тижоратии маъданҳои фойданок дар ҳудуди ҷудошуда муқаррар карда мешавад.

Бонуси кашфи тижоратӣ барои ҳар як кашфи тижоратии маъданҳои фойданок аз истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ аз рӯйи меъёри 0,01% аз арзиши захираҳои табиӣи кашфшуда, ки Комиссияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои маъданҳои фойданок тасдиқ намудааст, гирифта мешавад³¹.

Меъёри роялти барои истихроҷи маъданҳои фойданок ба андозаҳои зерин муқаррар гардидааст:

№	<i>Номи маъданҳои фойданок</i>	Меъёр (ба ҳисоби % аз манбаи андоз)
1.	Нафт, конденсати газ ва гази табиӣ	6
2.	Ангишт ва торф	4
3.	Металлҳои сиёҳ (оҳан, марганетс, хром, ванадий)	4
4.	Металлҳои ранга ва нодир (мис, сурб, рух, қалъагӣ, никел, кобальт, молибден, симоб, сурма, висмут, кадмий, алюминий, стронсий, титан, цирконий, литий, волфрам, тантал, ниобий ва ғ.)	6
5.	Маъданҳои фойданоки пошхӯранда	9
6.	Металлҳои асил (тилло, нукра, платиноидҳо)	6
7.	Сангҳои қиматбаҳо	8
8.	Сангҳои ранга (ҷавохирот) ва (ё) ашёи хоми пйезооптикий	8
9.	Ашёи хоми радиоактивӣ	5
10.	Ашёи хоми кӯҳӣ-химиявӣ ва обҳои термалӣ	5
11.	Ашёи хоми маъданҳои кӯҳӣ (концентрат) ва (ё) ашёи хоми ғайримаъданӣ барои металлургия	5
12.	Маъданҳои фойданоки дигаре, ки дар ин ҷадвал, инчунин дар қисмҳои 1 ва 2 ҳамин модда нишон дода нашудаанд	3
13.	Металлҳои ранга ва нодир (мис, сурб, рух, қалъагӣ, никел, кобальт, молибден, симоб, сурма, висмут, кадмий, алюминий, стронсий, титан, цирконий, литий, волфрам, тантал, ниобий ва ғ.), металлҳои асил (тилло, нукра, платиноидҳо), ки аз	0,5

³¹ Қарори ҲҚТ аз 30.08.2011, №426

Истифодабарандагони захираҳои табиӣ ба буҷет инчунин андозҳои дигар месупоранд. Аз ҷумла:

Андоз аз ғоида

Мутобиқи моддаи 109 КА ҚТ барои ғайолият оид ба истеҳсоли молҳои меъёри андоз аз ғоида миқдори зеринро ташкил медиҳад:

- аз 1-уми январи соли 2013 - 15 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2015 – 14 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 13 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ.

Барои дигар намудҳои ғайолият:

- аз 1-уми январи соли 2013 - 25 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2015 – 24 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ;
- аз 1-уми январи соли 2017 - 23 ғоиз, вале на кам аз 1 ғоизи даромади умумӣ.

Андоз аз арзиши иловашуда

Меъёри андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) 18% муомилоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад, ба истиснои содирот ва 18% воридоти андозбандишаванда (моддаи 181 КА ҚТ).

Аксизҳо

Мутобиқи моддаи 197 КА ҚТ баъзе намудҳои молҳои зераксизӣ ба шумор мераванд, аз ҷумла:

- сӯзишвории минералӣ, ҳамаи намудҳои нафти хом ва маҳсулоти коркарди он;
- моддаҳои битуминозӣ;
- мумҳои минералӣ;
- гази моеъ;

Меъёрҳои андози аксиз барои молҳои зераксизӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Номгуи молҳои ғайолияти иқтисодии хориҷӣ муқаррар карда мешаванд (қ.1 моддаи 200 КА ҚТ). Тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои андози аксизӣ барои баъзе молҳои, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешаванд ва ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешаванд» №102 аз 15 феввали соли 2014 меъёрҳои андози аксизӣ тасдиқ карда шудаанд.

Содироти молҳои зераксизӣ аз пардохти аксиз озод карда мешаванд, агар чунин содирот ба талаботи моддаи 202 КА ҚТ ҷавоб диҳад.

Андози иҷтимоӣ

Корхонаҳо аз рӯи меъёри 25 ғоиз андози иҷтимоӣ пардохт менамоянд.

Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард


Меъёрҳо, супорандагон ва объектҳои андозбандӣ дар боби 37 КА ҚТ муайян карда шудаанд.

Андозҳои маҳаллӣ

Ба надозҳои маҳаллӣ андоз барои воситаҳои нақлиёт ва андоз барои молу мулки ғайриманқул дохил мешаванд (фасли XV КА ҚТ).

Дар айни замон Тоҷикистон бо мақсади ҷалб намудани сармоягузорӣ ба иқтисод омилҳои зиёди ҳавасмандкунандаи сармоягузорию пешниҳод менамояд.

Дар Тоҷикистон 61 омили ҳавасмандкунандаи сармоягузорӣ вуҷуд дорад, ки 5-тои он ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дахл дорад. Аз ҷумла ҳангоми ворид намудан, содир намудан ва таҳвил кардани молҳо озод намудан аз ААИ, озод кардан аз андоз аз ғоида ва аксиз.



Низомии имтиёзнок ё махсуси андоз

1. Дар асоси Қонуни ҚТ «Дар бораи созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот»

Мутобиқи боби 48 КА ҚТ, сармоягузоре, ки бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тақсими маҳсулот созишнома бастааст, барои низомии имтиёзнокӣ андозбандӣ ҳуқуқ пайдо мекунад. Амали чунин низом ҳам барои сармоягузор ва ҳам барои давлат ғоиданок аст: сармоягузор барои маблағгузорӣ ба ҷустуҷӯ, иқтишоф ва истихроҷи маъданҳои ғоиданок шароитҳои мусоид пайдо мекунад; давлат, дар навбати худ, барои гирифтани як қисми ғоида аз ин ғаъолият кағолат ба даст меорад. Низомии имтиёзнок дар тамоми муҳлати амали созишнома оид ба тақсими маҳсулот (СТМ) татбиқ мегардад. Дар ҷаҳорҷӯбаи СТМ имтиёзҳои зерини андоз пешниҳод карда мешаванд:

- озод намудан аз андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз ҳангоми таҳвили маҳсулоти истеҳсолшуда;
- озод намудан аз андоз аз ғоида;

- озод намудан аз андоз аз арзиши иловагӣ Ҳангоми ворид намудани молҳо барои иҷрои корҳо тибқи СТМ.

Дар ҷаҳорҷубаи СТМ андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро сармоягузор пардохт менамояд.

2. Дар асоси Қонуни ҚТ «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ»

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ», ки моҳи марти соли 2013 қабул гардидааст, механизми махсуси танзими муносибатҳоеро, ки дар байни давлат ва сармоягузор дар асоси созишномаи сармоягузорӣ ба миён меоянд, пешбинӣ менамояд. Чунин намуди созишнома хусусияти инфиродӣ дошта, барои сармоягузори алоҳида низоми махсуси ҳуқуқие муқаррар менамояд, ки аз низоми ҳуқуқии умумие, ки барои сармоягузори дигар муқаррар гардидааст, фарқ дорад.

Амали Қонун ба лоиҳаҳои сармоягузориёе дахл мекунад, ки ҳаҷми назарраси сармоягузориёро пешбинӣ намуда, дараҷаи баланди таваккалҳои молиявӣ, технологӣ, экологӣ ва дигарро дар бар мегирад ва барои рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз мавзӯи лоиҳаҳо, муҳим мебошанд.

Мутобиқи қонуни мазкур дар доираи созишномаи сармоягузорӣ ба сармоягузор ҳуқуқҳо, кафолатҳо ва имтиёзҳои махсус, аз ҷумла низоми имтиёзҳои махсуси андозӣ ва гумрукӣ пешниҳод кардан мумкин аст.

Бо мақсади таҳкими эътибори ҳуқуқии муқаррароти созишномаи сармоягузорӣ, инчунин таҳкими ҳуқуқҳо, кафолатҳо ва имтиёзҳои ба сармоягузор додашуда Қонун расмие тасвиби созишномаи сармоягузори имзошударо аз ҷониби Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ менамояд.

3. Дар асоси Қонуни ҚТ «Дар бораи консессияҳо»

Мутобиқи Қонуни ҚТ «Дар бораи консессияҳо» аз 28 декабри соли 2011, консессиядорон метавонанд шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии маҳаллӣ ва хориҷӣ бошанд, ба истиснои ташкилоту муассисаҳои давлатӣ.

Объектҳо дар асоси озмун ё дар асоси гуфтушуниди мустақими байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сармоягузори имконпазир ба консессия дода мешаванд.


Бар ҳилофи механизмҳои созишномаи сармоягузорӣ ва СТМ консессияҳо ҷораҳои махсуси ҳавасмандгардониро, ба монанди имтиёзҳои андозӣ ё гумрукӣ муқаррар намеkunанд.

Вале бо вучуди ин, мутобиқи моддаи 11 Қонуни ҚТ «Дар бораи консессияҳо» ва моддаи 2 КА ҚТ шартномаи консессия дар бораи пардохти андозҳои муқарраршуда ва дигар пардохтҳо тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон талабот пешниҳод менамояд. Дар ин маврид шартномаи консессияро Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.

2.4. Тавсифи макроиктисодии бахши истихроҷи Тоҷикистон

Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар соли 2014 ҳаҷми умумии маҳсулоти саноат 10535,0 млн. сомониро ташкил дод, ки 13,3% он ба саноати истихроҷи маъдан рост меояд.

Мувофиқи маълумоти Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, умуман соҳа аҳамияти содиротӣ дошта, ба чараёни рушди сохтори содирот таъсир мерасонад.



16,18 фоизи ҳаҷми умумии маҳсулоти маъданӣ ба истихроҷи масолеҳи энергетикӣ ва 83,82 фоизи он ба истихроҷи масолеҳи ғайриэнергетикӣ рост меояд.

Нишондиҳандаҳои асосии саноати истихроҷи маъдани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014г.

	Шумораи корхонаҳо	Ҳаҷми маҳсулот (млн.сомонӣ)	Шумораи миёнаи феҳристӣ (ҳаз. наф.)	Фондҳои саноатиро истеҳсолӣ, млн.сомонӣ
Саноат – ҳамагӣ	2164	10534,9	136,3	11277,9
Саноати истихроҷи кӯҳӣ	154	1402,2	12,1	862,4
Истихроҷи масолеҳи энергетикӣ	33	226,9	2,6	123,9
Истихроҷи ангишт ва лигнит	19	135,9	1,3	66,4

Истихроҷ ва агломератсияи ангиштсанг	17	122,0	0,4	30,8
Истихроҷ ва агломератсияи лигнит (ангишти бӯр)	2	13,9	0,6	35,6
Истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ, хизматҳое, ки бо истихроҷи нафт ва газ алоқаманданд, ғайр аз корҳои чустучӯӣ	14	90,9	1,3	57,4
Истихроҷи ашёи хоми ғайриэнергетикӣ	121	1175,4	9,4	738,5
Истихроҷи маъданҳои металлургӣ	18	1135,7	7,3	682,8
Соҳаҳои дигари саноати истихроҷи кӯҳӣ ва коркарди конҳо	103	39,6	2,2	55,704

Шуғл

Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳиссаи одамони дар саноати истихроҷи маъдан машғулбуда 5,18 фоизи шумораи умумии одамони дар иқтисоди мамлакат машғулбударо ташкил медиҳад.


Соли 2013 дар соҳаи саноати истихроҷи Тоҷикистон зиёда аз 8,3 ҳазор ҷойи нави кор ташкил намуда, 1,6 ҳазор ҷойи кор барқарор карда шуд. Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷойҳои нави кор дар натиҷаи ба истифода додани корхонаҳои нав ва навсозии иқтидорҳои кӯҳна пайдо шуданд. Ҷойҳои кор асосан дар корхонаҳои истихроҷи металлҳои қиматбаҳо (зиёда аз 4,8 ҳазор ҷой) ва корхонаҳои истихроҷи металлҳои ранга (зиёда аз 3,2 ҳазор ҷой) ташкил карда шуданд.

Соли 2013 музди меҳнати миёна дар корхонаҳои соҳа зиёда аз 1,5 ҳазор сомони ро ташкил дод, ки ин аз нишондиҳандаи соли 2012 300 сомонӣ зиёд аст. Агар дар соли 2013 шумораи миёнаи феҳристӣ дар саноати истихроҷи маъдан 12295 нафарро ташкил дода бошад, пас дар соли 2014-ум 12076 нафарро ташкил дод, сарфи назар аз он ки шумораи корхонаҳо аз 136 корхонаи соли 2013 дар соли 2014 то 154 корхона зиёд гардид.



Суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ соли 2014 дар муқоиса бо соли 2013 105,8%, дар баҳши истироҷ – 125,2%, ММД -112,5%-ро ташкил дод.

Ҳаҷми истихроҷ


Соли 2014 истихроҷи ангишт дар муқоиса бо соли 2010-ум 4,40 маротиба, ангиштсанг 4,97 маротиба, ангишти бӯр бошад, 1,64 маротиба афзуд. Соли 2014 истихроҷи ангишт 875 ҳазор тоннаро ташкил дод, ки ин назар ба соли 1991 –ум 3 маротиба зиёд аст. Бо вуҷуди ин, истихроҷи нафт ва газ хеле кам шуд. Масалан, дар соли 2014 истихроҷи нафт ҳамагӣ 90,74% дараҷаи соли 2010, газ табиӣ бошад, ҳамагӣ 16,08% дараҷаи соли 2010-ро ташкил дод. Ҳамагӣ то 1 январи соли 2015 дар мамлакат 7,29 млн. тонна нафт, 8,16 млрд. м³ газ, 0,49 млн. тонна конденсат истихроҷ карда шуд.



Афзоиши аз ҳама зиёди ангишт аз соли 2010 то соли 2014 (8,37 маротиба) дар вилояти Суғд мушоҳида карда шуд.



Соли 2014 дар ҷумхури 875 ҳазор тонна ангишт истихроҷ карда шуд, ки дар 34 соли охир нишондиҳандаи рекордӣ ба шумор меравад. Дар мамлакат бо истихроҷи ангишт 18 корхона машғул аст, ки онҳо соли 2014 дар 14 шахтаи ангишт кор карданд. 73,6 фоизи ангишти дар соли 2014 истихроҷшуда ба корхонаҳои давлатӣ рост меояд. Истихроҷи ангишт асосан аз ҳисоби гузаштани корхонаҳои саноатӣ аз истифодаи гази табиӣ ва нерӯи барқ ба истифодаи сӯзишвории ангиштӣ зиёд гардид. Дар ҷумхури 194 корхона аз сӯзишвории ангиштӣ истифода мебарад, ки талаботи




умумии онҳо ба ангишт 665 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад.

Мутобиқи Барномаи рушди иқтисоди Тоҷикистон дар давраи то соли 2015, иктишоф ва истихроҷи маъданҳои фойданок (тилло, нукра, сангҳои қиматбаҳо ва ғ.) яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди ҷумхури ба шумор меравад.

Ба тӯфайли афзоиш ёфтани ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи истихроҷи маъдан, хусусан ба истихроҷи тилло, солҳои наздиктарин зиёд намудани истихроҷи металли №1 (тилло) ва нукра ба нақша гирифта шудааст. Ширкатҳои истихроҷи тиллои Тоҷикистон аз рӯйи ҷамъбасти нимсолаи соли 2014-ум 1 ҳазору 141,1 кг тилло истеҳсол намуданд, ки ин назар ба ҳамин давраи соли 2013-ум 57,6 кг зиёд аст. Дар вазорат умедворанд, ки то охири сол ин нишондиҳандаро ба 3 тонна мерасонанд.

Дар Тоҷикистон истеҳсоли нукра дар нимсолаи соли 2014-ум 943,6 кг-ро ташкил дод, ки ин назар ба ҳамин нишондиҳандаи соли 2013-ум 43,2 кг зиёд аст.

Дар Стратегияи рушди саноат то соли 2022, дар асоси барномаҳои қабулшуда аз ҳисоби ба кор андохтани корхонаҳои нави саноатӣ назар ба соли 2012-ум 7 маротиба зиёд намудани ҳаҷми умумии истеҳсоли тилло ва 5 маротиба зиёд намудани истеҳсоли нукра, инчунин 17,5 маротиба зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо ба нақша гирифта шудааст.



Содироти маҳсулоти минералӣ


Арзиши содироти маҳсулоти минералӣ дар соли 2014-ум 227,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки ин назар ба соли 2010-ум 4,18 маротиба зиёд аст. Агар дар соли 2010 ҳиссаи содироти маҳсулоти минералӣ 4,55% -и ҳаҷми умумии содиротро ташкил карда бошад, пас дар соли 2014 ҳиссаи содироти маҳсулоти минералӣ дар ҳаҷми умумии содирот 5,1 маротиба афзуд.



Дар содироти маҳсулоти минералӣ Хитой, Афғонистон, Голландия, ИМА, Россия, Қазоқистон ва дигарон шарикони асосӣ ба шумор мераванд.

Масалан, соли 2014 ба Голландия 64 тонна маъдан ва концентратҳои сурмадор, ба Афғонистон ба маблағи 32977,4 ҳазор доллар энергияи барқ, ба Хитой ба маблағи 61,6 млн доллар графит ва реги табиӣ, мармар, туфсанги оҳақӣ ва оҳақҳои дигар, маъданҳо ва концентратҳои сурбдор, маъданҳо ва концентратҳои металлҳои қиматбаҳо, маъданҳо ва концентратҳои сурмадор, ба ИМА ба маблағи 3 ҳазор доллар моддаҳои минералӣ содир карда шуд.

Соли 2014 дар сохтори содироти маҳсулоти минералӣ ҷои якумро аз рӯи вазни қиёсӣ реги табиӣ (114,5 ҳазор тонна), ҷои дуюмро маъданҳо ва концентратҳои рух (106,7 ҳазор тонна), ҷои сеюмро маъданҳо ва концентратҳои сурб (56,7 ҳазор тонна), ҷои чорумро маъданҳо ва концентратҳои сурма (16,01 ҳазор тонна) мегиранд. Ғайр аз ин, маъданҳо ва концентратҳои мис, инчунин маъданҳо ва концентратҳои сурма ва энергияи барқ содир карда шуданд.



Ҳамлу нақл

Дар кашондани ангишт нақлиёти роҳи оҳан нақши муҳим мебозад (90% ангиштсанг, ангишти бўр ва 100% - кокс кашондашуда).

Нақлиёти Тоҷикистон қисми таркибии иқтисоди ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Калонтарин шоҳроҳҳои автомобилгард роҳҳои Душанбе - Тирмиз, Душанбе - Қўрғонтеппа, Душанбе - Кўлоб, Душанбе - Хучанд, Хоруғ – Ош махсуб мешаванд. Ҳоло роҳи нави Қулма – Қароқум – роҳи бузурги абрешим, ки давраҳои қадим аз Тоҷикистон мегузашт, кушода шудааст.

Бо роҳҳои оҳани паҳнбар бештар боркашонҳои беруниҷумҳуриявӣ амалӣ карда мешаванд. Дарозии роҳҳои оҳан 680 км-ро ташкил медиҳад (Душанбе - Тирмиз, Ёвон - Тирмиз бо шохааш ба Кўлоб ва Бекобод - Шўроб).

Дар Тоҷикистон газопровод вучуд надорад. Ширкати миллии нафту гази Хитой /ШМНГХ/ ва ширкати «Тоҷиктрансгаз»-и Тоҷикистон дар бораи таъсиси ширкати муштаракӣ сохтмон ва истифодаи газопровод созишнома имзо намуданд, ки ин барои кашидани хати чоруми газопровод бо мақсади таҳвили гази табиӣ Туркменистон ба Хитой шароит фароҳам овард. Моҳи сентябри соли 2013 Ҳукумати Хитой бо ҳукуматҳои Ўзбекистон, Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сохтмони хати чоруми газопроводи «Осиёи Марказӣ – Хитой» созишнома баст. Хати нави "D" бо маршрути Туркменистан -Ўзбекистон-Тоҷикистон-Қирғизистон- Хитой кашада мешавад.


Чи тавре ки роҳбари ҶСК «Тоҷиктрансгаз» изҳор намуд³², сохтмони қитъаи тоҷикистони газопроводи минтақавии Туркменистон-Хитой, ки моҳи апрели соли 2015 оғоз ёфтааст, соли 2017 ба охир мерасад. Газопровод аз моҳи январи соли 2020 бо иқтидори пурра ба фаъолият сар мекунад. Барои иҷрои лоиҳа ширкати муштаракӣ Тоҷикистону Хитой - Trans-Tajik Gas Pipeline Company Ltd бо иштироки саҳмӣ ҳар кадоме аз тарафҳо ба маблағи 300 млн. доллари ИМА созмон дода шуд. Барои ин тарафи Тоҷикистон дар Гонконг ба андозаи 300 млн доллари ИМА ба муҳлати 26 сол бо 2,7%-и солона қарз гирифт. Манфиати Тоҷикистон дар лоиҳа аз гирифтани андозҳо, ташкили ҷойҳои нави кор ва ғ. иборат аст. Масалан, даромади

³² <http://polpred.com/news/?cnt=153§or=8>

ширкати муштарак дар давоми 32 сол 15 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Аз маблағи мазкур Тоҷикистон аз ҳисоби андози ягона (бе дарназардошти андози иҷтимоӣ) 1,2 млрд. доллари ИМА ва аз ҳисоби дивидендҳо аз саҳмияҳо боз 2,5 млрд. доллари ИМА мегирад. Арзиши қитъаи тоҷикистонию лоиҳаи мазкур 3,2 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. Дар доираи лоиҳа сохтмони 45 нақби дарозии умумиашон 75 километр ва дигар инфрасохторҳо пешбинӣ шудааст. Ҳангоми иҷрои лоиҳа зиёда аз 3 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон бо кор таъмин карда мешавад.

Сармоягузорӣ

Тибқи маълумоти расмӣ Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, аз соли 2007 то соли 2014 сармоягузорию хориҷӣ ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 млрд. 685,9 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, ки аз ин 2 млрд. 405,6 млн. доллари ИМА сармоягузорию мустақим, 3 млрд. 277,8 млн. доллари ИМА сармоягузорию дигар* ва 1,8 млн. доллари ИМА сармоягузорию портфелӣ мебошанд.



Сармоягузорию мустақими хориҷӣ дар солҳои 2007-2014 ба соҳаҳои зерин равана гардиданд: саноати истихроҷи маъдан – 534,5 млн. долл., бахши энергетика - 596,8 млн. доллари ИМА.

Сохтори сармоягузориҳо ба саноати истихроҷи маъдан³³

Номи соҳаҳо	с. 2013		с. 2014	
	Сармоягузори мустақим	Сармоягузори дигар	Сармоягузори мустақим	Сармоягузори дигар
истихроҷи ангиштсанг бо усули кушода	0,15		0,11	
истихроҷи нафти хом ва гази табиӣ	29,15		35,27	
истихроҷи нафт ва гази гузаранда			0,56	
истихроҷи урани минералӣ ва ва нитҳо			0,07	
истихроҷи маъданҳои металлӣ бо усули зеризаминӣ			0,89	
истихроҷ ва тозакунии маъданҳои сурбу руҳ	4,96		3,71	
истихроҷ ва тозакунии маъданҳои никел ва кобалт	0,68	3,90	0,46	
истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва маъдани металлҳои нодир	38,37	93,61	34,73	88,99
истихроҷи масолеҳи сохтмони ғайримаъданӣ	0,33		0,24	
истихроҷ ва тозакунии ашёи хоми ғайриминералӣ барои металлургияи сиёҳ			2,53	
саноати истихроҷи маъдан ва коркарди маъдан			0,13	
соҳаҳои дигари саноати маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди маъданҳои, ки ба гурӯҳҳои дигар дохил карда нашудаанд			0,26	
фурӯши яклухти нафти хом ва гази ҳамроҳ	14,74	2,49	0,53	11,01
фурӯши яклухти металл ва маъданҳои металлӣ			0,02	
фаъолият чиҳати иктишоф ва ҷустуҷӯи геологӣ (бе тадқиқоти таҳқиқоти илмӣ)	11,62		20,49	0
Ҳиссаи саноати истихроҷи маъдан дар ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба иқтисоди мамлакат	23,88	2,82	29,16	2,82

³³ Тибқи маълумоти Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ҳукумати Тоҷикистон ва ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой» оид ба иктишофу истихроҷи кони «Зарнисори Шимолӣ» созишномаи сармоягузорӣ бастанд. Маблағи лоиҳаи сармоягузорӣ 200 млн. долларро ташкил медиҳад, муҳлати иҷрои он бошад, охири соли 2018 аст.³⁴ Тибқи ҳуҷҷати имзошуда ин ширкат ҳамаи уҳдадориҳои дар созишнома зикршуда, аз ҷумла маблағгузориҳои лоиҳаро ба зиммаи худ мегирад. Ширкат коркарди маъдани полиметаллиро ба нақша гирифтааст. Он дар ноҳияи Мастҷоҳи вилояти Суғд корхонаи коркарди пурраи маъдани полиметаллиро ба лоиҳа гирифта, месозад.

Иқтидори корхона имконият медиҳад, ки дар як сол то 2 млн тонна маъданҳои полиметаллӣ коркард намуда, аз он 20 ҳазор тонна сурб ҳосил карда шавад. Файр аз ин, инфрасохтори иҷтимоӣ ташкил карда мешавад.

2.5. Иштироки давлат дар бизнеси истихроҷ

Давлат дар соҳаҳои истихроҷ бо роҳи молик шудан ба ҳиссаи сармояи ширкатҳои бахши истихроҷ иштирок менамояд.

Дар поён рӯйхати корхонаҳои бахши истихроҷ, ки дар онҳо давлат ҳисса дорад, оварда шудааст.

Номи ширкатҳо	Мамлакат, ҳисса (%)	
ЧДММ КМ «Зарафшон»	Хитой -75	Тоҷикистон -25
ЧДММ МТК «Апрелевка»	Канада - 49	Тоҷикистон -51
ЧДМММ «Петролеум Суғд»	Австрия -57,42	Тоҷикистон -42,58
Филиали «Trans-Tajik Gas Pipeline Company Limited»	Хитой -50	Тоҷикистон -50
ҚСК «Ангишт»		Тоҷикистон -100
ҚСК «Нафту газ»		Тоҷикистон -100
ҚСП «Росокредмет»	Россия-49	Тоҷикистон -51
ҚСК «Суғднафтугаз»		Тоҷикистон -100
ҚСК «Саратов нефтегеофизика»	Россия -98,27	Тоҷикистон 1,73
КВД «Ангишти тоҷик»		Тоҷикистон -100
КВД «Шахтаи Фон Ягноб»		Тоҷикистон -100
КВД «Кони ангишти Зидди»		Тоҷикистон-100
КВД «Назарайлоқ»		Тоҷикистон -100
КВД «Нафту газ ва ангишт»		Тоҷикистон -100
КВД «Чамаст»		Тоҷикистон -100

³⁴ Хадамоти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҚТ;
<http://www.infoshos.ru/ru/?idn=13075>

Тавсифи фаъолияти корхонаҳои калони бахши истихроҷ, ки дар онҳо давлат ҳисса дорад:

ЧДММ КМ «Зарафшон», 75% сазмиаҳо ба ширкати хитойи Zijin Mining Group Co., Ltd таллуқ дорад.

Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нав, то 1 январи соли 2014 ширкат ба рушди истеҳсолот ба андозаи \$260 млн маблағгузорӣ кардааст. Сармоягузорӣ асосан ба нав кардани таҷҳизоти корхонаи маъдантозакуни, харидани техникаю нақлиёти кӯҳӣ ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав равона гардидааст. Ширкат аз технологияи гирифтани тилло аз маъданҳои камбағал, усули, ба истилоҳ, «ишқоронии хоктеппагӣ» васеъ истифода мебарад. Корхона инчунин ба коркарди маъданҳои саҳти кони Тарор сар карда, на фақат тиллои тоза, балки консентрати мис низ мегирад. Дар охири моҳи сентябри соли 2014 дар ЧДММ КМ «Зарафшон» ба кор андохтани фабрикаи маъдантозакуни оид ба коркарди маъданҳои сулфиддор бо иқтидори 10 ҳазор тонна дар як шабонарӯз ба нақша гирифта шудааст.

Корхонаи Тоҷикистону Хитой ЧДММ КМ «Зарафшон» калонтарин корхонаи соҳа ба шумор рафта, силсилаи амалан мукаммали технологӣ дорад: истихроҷ, коркард ва металлургия - аффинаж бо гирифтани сабикаҳои тайёри тилло.⁹

Манбаи асосии ашёи хоми корхона маъданҳои тиллодори конҳои Чилав, Тарори вилояти Суғд мебошанд. Тоza кардани маъданҳои кони Чилав осон аст. Гирифтани тилло аз маъданҳо бо роҳи сианикунонии бевосита ба 93% мерасад. Конҳо бо усули кушода истифода бурда мешаванд. Маъданҳои кони Тарор саҳт буда, тоza карданиашон душвор аст. Металлҳои фойданоки асосӣ — тилло, нукра, мис; металлҳои ҳамроҳ — висмут, селен, теллур; омехтаи зарарнок — марги муш.

Кони Тарор калонтарин манбаи пешомадноки ашёи хоми ЧДММ КМ «Зарафшон» ба шумор меравад. Озмоишҳо бо усули сианикунонии бевосита ба истихроҷи 78,94% тилло ва 18,5% нукра имкон доданд. Дар айнаи ҳол сарфи сианид то 10 кг/т, оҳак то 17,5 кг/т-ро ташкил дод. Корхона аз соли 1996 фақат бо маъданҳои кони Чилав аз рӯйи нақшаи «ангишт дар ишқор» бо гирифтани тиллои металлӣ дар шакли хӯлаи тиллою нукра кор мекунад. Коркарди маъдан дар баъзе солҳо то 1750-1826 ҳазор тонна расид. Илова бар ин истихроҷи тилло 89% — 91,15%-ро ташкил дод.

Барои коркарди маъданҳои камбағал дар корхона аз технологияи ишқоркунонии тӯдагӣ (ИТ) истифода мебаранд. Маъдани таркондашударо, ки дар таркибаш аз 0,5 то 0,8 г/т тилло дорад, аз кон ба майдончаи махсус бурда, тӯда мекунанд ва аз болояш сианид мерезанд. Маҳлули ҳосилшударо барои ҷаббидани тиллои дар сианид ҳалшуда аз колоннаҳои дорои ангишти фаъол мегузaronанд. Ҳаҷми тӯдаҳои бо ин усул коркардшаванда аллакай ба 1,5 млн тонна расидааст ва ин ханӯз ҳадди ниҳой нест.

Ба туфайли афзоиш ёфтани ҳаҷми маблағгузорӣ ба соҳаи истихроҷи маъдан, хусусан ба истихроҷи тилло, солҳои наздиктарин зиёд намудани истихроҷи металли №1 (тилло) ва нукра ба нақша гирифта шудааст. Ширкатҳои истихроҷи тиллои Тоҷикистон аз рӯйи ҷамъбасти нимсолаи соли 2014-ум 1 ҳазору 141,1 кг тилло истеҳсол намуданд, ки ин назар ба ҳамин давраи соли 2013-ум 57,6 кг зиёд аст. Дар вазорат умедворанд, ки то охири сол ин нишондиҳандаро ба 3 тонна мерасонанд.

Дар Тоҷикистон истеҳсоли нукра дар нимсолаи соли 2014-ум 943,6 кг-ро ташкил дод, ки ин назар ба ҳамин нишондиҳандаи соли 2013-ум 43,2 кг зиёд аст.

60% тиллои дар Тоҷикистон истихроҷшуда ба ҶДММ КМ «Зарафшон» рост меояд, қисми боқимондари дар ҶДММ МТК «Апрелевка», ҶДММ КМ «Тиллои тоҷик», дар артели «Одина» ва дигар корхонаҳои хурд истеҳсол намудаанд. Аз рӯи ҷамъбасти соли 2013 дар Тоҷикистон 2 ҳазору 674,4 килограмм тилло истеҳсол карда шудааст, ки ин назар ба нишондиҳандаи соли 2012-ум 273,5 кг зиёд аст.

Аз ҳаҷми умумии тиллои дар Тоҷикистон истеҳсолшуда 973,87 кг ба хориҷи мамлакат содир карда шуд, 370,92 кг тиллоро Вазорати молияи ҶТ харид, 1 ҳазору 382,25 кг аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва 3,12 кг аз ҷониби корхонаҳои заргарӣ харида шуд.

Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нав, қариб тамоми нукраи дар соли 2013 истеҳсолшуда ба хориҷа содир карда шуд, фақат 22,08 кг аз ҷониби Вазорати молияи мамлакат ва 92,51 кг аз ҷониби корхонаҳои заргарии ҷумҳурӣ харида шуд³⁵.

Корхонаи муштаракӣ Тоҷикистону Канада ҶДММ «Апрелевка». Файр аз КМ «Зарафшон» бо истеҳсоли тилло дар ҷумҳурӣ Корхонаи муштаракӣ Тоҷикистону Канада ҶДММ «Апрелевка», ки он ҳам дар шимоли мамлакат ҷойгир шудааст, машғул мебошад (соли 2013-ум 516,7 кг тилло истихроҷ намудааст).

Манбаи ашёи хоми корхона конҳои Апрельевка, Қизил-Чеку, Бургунда, Иккижелон ва конҳои хурди дигар мебошанд. Маъданҳо бо усули кушода истихроҷ карда мешаванд. Ҳангоми сара кардани маъданҳо ҳулаи тиллою нукра мегиранд. Ҳосилнокии миёнаи корхона дар як сол 180 ҳазор тонна маъдан мебошад.

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди муштаракӣ «Петролеум Суғд» соли 2006 ташкил шудааст. Фаъолияти асосии ширкат истихроҷи нафту газ мебошад. Ширкат дар шимоли Тоҷикистон, дар вилояти Суғд фаъолият мекунад.

Филиали ширкати хитойӣ «Trans-Tajik Gas Pipeline Company Limited» (интиқоли газ). Ширкат соли 2014 ташкил шудааст, 50% саҳмияҳои ширкат ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути ҚСК «Тоҷиктрансгаз» ва 50% ба ҳукумати ҚХХ тавассути ширкати хитойӣ Trans-Asia Pipeline (Hong Kong) тааллуқ дорад.

Моҳи сентябри соли 2013 дар Бишкек дар рафти саммити сардорони давлатҳои узви СҲШ дар байни ҳукуматҳои Туркманистон ва Хитой оид ба сохтмони газопровод аз Туркманистон (аз қони «Галкиниш», ки дар вилояти Марв воқеъ шудааст) тавассути Афғонистон ва Тоҷикистон ба вилояти мухтори Уйғури ҚХХ созишнома ба имзо расид. Бо ин газопровод ҳар сол аз Туркманистон ба Хитой 25-30 млрд. метри мукааб гази табиӣ интиқол дода мешавад. Дарозии қитъаи тоҷикистонию газопровод 400 километрро ташкил медиҳад. Додани газ ба Тоҷикистон аз ин газопровод пешбинӣ нашудааст, аммо иҷрои лоиҳаи мазкур имкон медиҳад, ки ба иқтисоди мамлакат ба маблағи зиёда аз 3 млрд. доллари ИМА сармоягузорию мустақими Хитой ҷалб карда шавад.

³⁵http://www.toptj.com/News/2014/09/15/za_sem_let_v_gornorudnuyu_promyshlennost_tadzhikistana_privleche_no_5447_mln

Трубопроводы мазкур метавонад яке аз шохаҳои газопроводы магистралӣи ояндаи Туркменистон-Афғонистон-Покистон-Ҳиндустон (ТАПИ) гардад, ки дарозӣаш 1640 км-ро (830 км аз ҳудуди Афғонистон) ташкил медиҳад. Тавассути ТАПИ аз қони Давлатободи вилояти Марви Туркменистон, ки дар қисми ҷанубу шарқии мамлакат, дар наздикии сарҳади Афғонистону Эрон воқеъ гардидааст, ҳар сол барои эҳтиёҷоти иқтисоди зуд инкишофёбандаи Покистону Ҳиндустон дар ҳаҷми 33 млрд метри мукааб газ интиқол дода мешавад.

ҶСК «Ангишт» дар қони ангишти бӯри Шӯроб маҳсулот истихроҷ менамояд. Он дар Осиёи Миёна қони кӯхнатарин ба шумор меравад.

Қони ангишти Шӯроб 100 км дуртар аз шаҳри Хучанд, дар ноҳияи Исфараи вилояти Суғд, дар доманакӯҳи шимолии қаторкӯҳи Туркистон ҷойгир шуда, ба ҳудуди Қирғизистон доман паҳн намудааст. Аз панҷ майдони бисёрқабатаи ангиштдор иборат аст, ки захираи умумӣаш 300 млн тонна, захираи тавозуниаш 130 млн тоннаро ташкил медиҳад. Ангишташ бӯр, энергетикӣ, миёнаҳокистар (7-17%) ва кислотаи гуминиаш бисёр мебошад.

Дар қон аз соли 1992 сар карда мунтазам ангишт истихроҷ карда мешавад. Қабати асосии қорӣ қабати «В» мебошад, ки иқтидораш то 22 метр аст. Дар ин ҷо соли 1939 шахтаи амалкунандаи № 8 ба қор андохта шуда буд, ки иқтидори истеҳсолиаш соли 600 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Дар қони Шӯроб майдонҳои ангишtdори алоҳида – Шӯроб-1, Шӯроб-2, Самарқандек (Ғарбӣ ва Шарқӣ) ва Шӯроб-3 вучуд доранд. Шӯроб-3 ва Самарқандеки Ғарбӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Қирғизистон ҷойгир шудаанд. Сохти геологӣ, тектоника ва ҳосилнокии ангишти ин майдонҳо аз якдигар фарқ мекунад. Нишонаҳои мутлақӣ сатҳи онҳо 1160-1306 м, захираи ангишт дар ҳудуди майдони шахтавии № 8 28 млн. тоннаро ташкил медиҳад.

Соли 2013 дар байни ҳукумати Тоҷикистон ва ширкати малайзиягии HOS International Trading SDN BHD Созишномаи консессионии «Теплоэлектросентрал Шӯроб» баста шуд. Созишнома муносибатҳои байни ҳукумат ва ширкатро дар ҷаҳорҷӯбаи амалисозии лоиҳаи номбурда, ки азнавсозӣ ва истифодаи иқтидорҳои ҶСК «Ангишт», балоихагирӣ, сохтмон ва истифодаи МГБ-и «Шӯроб» ва дигар инфрасохтори заруриро пешбинӣ менамояд, танзим мекунад.

Дар назар аст, ки барои бунёд намудани МГБ-и «Шӯроб» бо иқтидори 300 МВт энергияи электр \$400 млн ҷалб карда мешавад.

Тибқи созишнома, ширкати Малайзия дар давоми муҳлати консессионӣ барои идора намудани ҶСК «Ангишт», ки бояд аз ҳисоби маблағҳои ширкат барқарор ва азнавсозӣ карда шавад, ҳуқуқ пайдо мекунад.

Захираҳои ангишти қони «Ангишт» дар навбати аввал ба қонё гардондани талаботи МГБ-и «Шӯроб» равона карда мешаванд.

Пешбинӣ шудааст, ки баъди ба истифода додани ҶСК «Ангишт» ва МГБ-и «Шӯроб» ба таври илова 1 ҳазор ҷои қор ташкил карда мешавад.

Амалияи муносибатҳои молиявӣ

Қоидаю амалияи муносибатҳои молиявии байни қорхонаҳои саноати истихроҷ ва давлат, қоидаҳои интиқоли пул (трансфертҳо) аз қоидахое, ки барои қорхонаҳои соҳаҳои дигари иқтисоди миллӣ татбиқ карда мешаванд, фарқ намекунад. Ба

корхонаҳои бахши истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳел бартарию имтиёз дода намешавад. Ғайр аз ин, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гирифтани қарз кафил намешавад, корхонаҳо ҳуқуқ доранд фақат бо гузоштани гарав қарз гиранд, вале дар давраи солҳои 2013-2015 чунин амалия мушоҳида нашудааст. Қайд кардан зарур аст, ки тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба гарав гузоштани молу мулк ҳангоми гирифтани қарз аз ҷониби корхонаҳои давлатӣ иҷозати Ҳукумат зарур аст.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои давлатӣ» муассис ё мақоми ваколатдори ҳокимияти давлатӣ нисбати корхонаи воҳиди давлатӣ ваколатҳои зеринро иҷро мекунад:

- оинномаи корхонаро тасдиқ мекунад ва чун муассиси он баромад мекунад;
- директори (роҳбари) корхонаро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад;
- супоришҳои давлатиро ба корхона мерасонад ва иҷрои онҳоро назорат мекунад;
- меъёрҳои тақсими ғоидаеро, ки дар ихтиёри корхона боқӣ мондааст, тасдиқ мекунад;
- ба содир кардани аҳдҳо нисбати амволе, ки розигии моликро талаб мекунад, иҷозат медиҳад;
- дигар масъалаҳоро, ки Қонуни мазкур ва санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба салоҳияти вай мансуб донистаанд, ҳал менамояд.

Фурӯши ҳиссаи давлат дар давраи ҳисоботӣ ғайр аз «Кӯлоб Петролеум» дигар ҷой надошт. «Кӯлоб Петролеум» дар аввал 100% ширкати Канадаю Англия буд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он дар бораи тақсими маҳсулот созишнома бастааст (қарори ХҚТ аз 10 июни соли 2008, №287). «Кӯлоб Петролеум Лимитед», CNPC CENTRAL ASIA ва TOTAL 21 декабри соли 2012 дар бораи додани ҳиссаи иштирок шартнома баста буданд, ки мувофиқи он TOTAL ва CNPC розӣ шуданд ба ивази ҳиссаи иштирок дар СТМ ба андозаи 66,67% ба СТМ ҳамроҳ шаванд. Баъди додани ҳиссаҳои гузаштшудаи иштирок аз ҷониби «Кӯлоб Петролеум» ва қабул намудани он аз ҷониби TOTAL ва CNPC ҳиссаи зерини тақсимнашавандаи иштироки ҳар кадоме аз тарафҳо дар ҳуқуку уҳдадорӣҳо муқаррар карда мешавад: «Кӯлоб Петролеум» - 33.33% ; TOTAL- 33.335% ва CNPC- 33.335%. Маҳсулот (нафт ва газ) мувофиқи Созишнома оид ба тақсими маҳсулот тақсим карда мешавад. Ҳоло ширкатҳо бо корҳои иқтишофи геологӣ машғул мебошанд.

Ғоидаи софи корхонаҳо бо 100% ҳиссаи моликияти давлатӣ бо роҳи ҳиссачудокунӣ 10% аз ғоидаи соф дар шакли дивидендҳо ба бучет тақсим карда мешавад. Дар корхонаҳое, ки ҳиссаи моликият доранд (ҶС), қарор дар бораи тақсими ғоидаи соф аз ҷониби маҷлиси саҳҳомон, дар ҚДММ - аз ҷониби Маҷлиси иштирокдорон қабул карда мешавад. Шартҳои маъмулие, ки аз рӯи онҳо КД ва давлат дар соҳаи

истифодаи сарватҳои зеризаминӣ кор мекунад, ин 49% ба 51% (ҳиссаи давлат) мебошад. Дар бораи хароҷоти квази-молиявӣ, ки бевосита ё бавосита ба фаъолияти ширкатҳои давлатӣ ё ширкатҳои дорои ҳиссаи иштироки давлат дахлдоранд, маълумот мавҷуд нест.

2.6. Иҷозатномадиҳӣ барои истихроҷ дар Тоҷикистон

Ҳоло дар Тоҷикистон ду низоми асосии додани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ вуҷуд дорад - иҷозатномавӣ ва шартномавӣ.

Низомии иҷозатномадиҳӣ барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ меёриро дар бар мегирад, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ асосҳои ягонаи ҳуқуқи додан ва қатъ намудани ҳуқуқҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ, тартиби ягонаи иҷозатномадиҳӣ, барасмиятдорӣ ва бақайғирии давлатии иҷозатномаҳо, тартиби бастанӣ созишномаҳои литсензионӣ, инчунин низомии ягонаи мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракуниро, ки барои истифодаи сарватҳои зеризаминии Тоҷикистон иҷозатнома медиҳанд, муқаррар менамоянд.

Яке аз принципҳои сиёсати давлат дар соҳаи истифодаи ашёи хоми минералӣ ва сарватҳои зеризаминӣ дар асоси озмун додани ҳуқуқи истифодаи қитъаҳои сарватҳои зеризаминӣ мебошад. Дар низомии музоядавии иҷозатномадиҳӣ докталабе ғолиб доништа мешавад, ки барои гирифтани ҳуқуқи истифодаи қитъаҳои литсензионии сарватҳои зеризаминӣ маблағи бештар пешниҳод намудааст. Ин имкон медиҳад, ки ба буҷет маблағи бештар ворид гардад.

Вазифаҳои низомии давлатии иҷозатномадиҳӣ аз таъмини инҳо иборатанд:

- иҷрои амалии барномаҳои давлатии рушди саноати истихроҷ ва манбаъҳои минералию ашёи хом, ҳифзи манфиатҳои амнияти миллии ҚТ;
- манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ ва дигар манфиатҳои аҳолии дар ҳамон минтақа истиқоматкунанда ва тамоми шаҳрвандони ҚТ;
- имкониятҳои баробари ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон ба гирифтани иҷозатнома;
- рушди муносибатҳои бозорӣ, амалисозии сиёсати зиддинҳисорӣ дар соҳаи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ;
- кафолатҳои зарурӣ ба соҳибони иҷозатнома (аз ҷумла соҳибони хориҷии иҷозатнома) ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо ба истифодаи сарватҳои зеризаминӣ.

Иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар асоси Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», инчунин «Низомнома оид ба хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03 апрели соли 2007. №172 тасдиқ шудааст, дода мешавад.

Сарватҳои зеризаминӣ барои мақсадҳои зайл мавриди истифода қарор мегиранд: омӯзиши геологӣ; истихроҷи маъданҳои ғойаданок, аз ҷумла истифодаи партови корхонаҳои истихроҷи маъдан ва коркарди он; сохтмон ва истифодаи иншоотҳои зеризаминӣ, ки ба истихроҷи маъданҳои ғойаданок алоқаманд нестанд, аз ҷумла иншоотҳо барои дар зери замин нигоҳ доштани нафт, газ ва дигар моддаҳои масолах, инчунин барои ғурундани моддаҳои зарарнок, партови саноат ва обҳои ганда. (ҚЧТ «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», моддаи 7)

Мақоми иҷозатномадиҳанда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷозатномадиҳанда барои ҷустуҷӯ, арзёбӣ ва иктишофи сарватҳои зеризаминӣ геологӣ ва ҷамъовариҳои ҷинсҳои минералӣ, палеонтологӣ ва кӯҳӣ – Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; барои истихроҷи нафт ва газ – Вазорати энергетика ва захираҳои об; барои истихроҷи ангишт, истифодаи дигар қанданиҳои ғойаданокҳои маъданӣ ва ғайримаъданӣ, аз ҷумла истифодаи партовҳои саноати истихроҷи маъдан ва коркарди он - Вазорати саноат ва технологияҳои нав мебошанд. (қарори ҲЧТ аз 31.12. с.2014, №830)

Иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба муҳлати на камтар аз 3 сол дода мешавад (ҚЧТ аз 13.06. с.2007, №277). Агар истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ талабот ва шартҳои иҷозатномаро вайрон кунад ё вайронкунии ҷандинқаратаи ошкор қарда шаванд, он гоҳ мақоми иҷозатномадиҳанда ҳуқуқ дорад амали иҷозатномаро ба муҳлати на бештар аз се моҳ боздорад. Агар дар ин муҳлат қамбудихо барқараф қарда нашаванд, мақоми иҷозатномадиҳанда дар бораи бекор қардани иҷозатнома ба суд муроҷиат мекунад. (ҚЧТ аз 28.07. с.2006, №195)

Амали иҷозатнома дар мавриди барҳам дода шудани шахси ҳуқуқӣ ё қатъи қардидани қаръолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибқори инфиродӣ, инчунин дар асоси қаризаи иҷозатномадор дар бораи қатъи қамудани амали иҷозатнома қатъи меқардад. (ҚЧТ аз 28.07. с.2006, №195).

Мақоми иҷроия оид ба иҷозатномадиҳӣ ба истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ илова ба иҷозатнома ҳуҷҷати қаминҷудоқунии кӯҳӣ ё қаминҷудоқунии геологӣ медиҳад, ки ӯ ҳуқуқ дорад дар доираи он қаръолияти ҳудро амалӣ қамояд.

Истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ, ки иҷозатнома қирифтааст, бояд ба бучети давлат қироҷи иҷозатномавӣ супорад. Андозаи қироҷи иҷозатномавиқро қихати додани иҷозатнома барои қамудҳои қаръолияти бо моддаи 18 пешбинишуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қуӣи ҳар як қамуди қаръолияти тибқи «Низомнома оид ба ҳусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе қамудҳои қаръолияти» муайян мекунад.

Тибқи низомномаи қазқур андозаи қироҷҳои иҷозатномавӣ қихати додани иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ қардохти тасбитшудаи якқарата буда, ба андозаҳои зерин супурда мешавад:

- барои ҷустуҷӯи геологӣ, арзёбӣ ва иктишофи сарватҳои зеризаминӣ ҳаштод нишондиҳанда барои ҳисоб;

- барои ҷамъоварии коллексияҳои ҷинсҳои минералӣ, палеонтологӣ ва кӯҳӣ бист нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истихроҷи нафт ва газ сад нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истихроҷи ангишт ҳаштод нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истифодаи дигар сарватҳои минералии зеризаминӣ сад нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истифодаи захираҳои ғайриминералии зеризаминӣ ҳаштод нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истифодаи партовҳои истеҳсолоти истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди онҳо шаст нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истифодаи маъданҳои фойданоки маъмулӣ чил нишондиҳанда барои ҳисоб;
- барои истихроҷи истихроҷи маъданҳои фойданок бо усули худфаъолӣ ва худбӣёрӣ ба тариқи ихтиёрӣ шаст нишондиҳанда барои ҳисоб.

Истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ бояд дар давоми на камтар аз 1 сол аз рӯзи ба қайд гирифтани иҷозатнома ба фаъолияти худ оғоз намояд.

Тартиби гузарондани озмунҳо барои ҳукуки истифодаи сарватҳои зеризаминӣ

Дар Тоҷикистон бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 март соли 2013, №89 «Тартиби гузарондани озмунҳо барои ҳукуки истифодаи сарватҳои зеризаминӣ» тасдиқ карда шудааст, ки он тартиб ва шартҳои гузарондани озмунро бо мақсади муайян кардани ғолиби озмун, ки ба шартҳои озмун ҷавобгӯ буда, маблағу воситаҳои техникии зарурӣ дорад, муқаррар менамояд.

Мақомоти иҷроия оид ба иҷозатномадихӣ (вазирати саноат ва технологияҳои нав, вазирати энергетика ва захираҳои об, Сарраёсати геология) рӯйхати қитъаҳои сарватҳои зеризаминии ба озмун гузошташавандаро ба Комиссияи ҳукумати пешниҳод менамоянд. Комиссияи ҳукумати рӯйхатро баррасӣ намуда, барои тасдиқ ба Ҳукумат пешниҳод мекунад. Сипас дар бораи рӯйхати тасдиқшудаи сарватҳои зеризаминӣ дар воситаҳои ахбори оммаи ватанӣ ва хориҷӣ ба забонҳои давлатӣ, русӣ ва англисӣ эълон ҷоп карда мешавад.

Дар эълон оид ба гузарондани озмун барои ҳукуки истифодаи сарватҳои зеризаминӣ бояд зикр карда шаванд:

- замон ва макони гузарондани озмун, инчунин муҳлати пешниҳоди дархостҳо барои иштирок дар озмун;
- шартҳои асосии озмун;
- маҳалли ҷойгиршавӣ ва тавсифи мухтасари қитъаҳои сарватҳои зеризаминие, ки барои амалисозии фаъолият ҷиҳати истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дода мешаванд;
- маълумот оид ба хироч барои иштирок;
- андозаи ибтидоии бонуси обунавӣ;
- андозаи хароҷот барои рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа, рушди инфрасохторҳои он ва тайёр кардани кадрҳои маҳаллӣ.

Муҳлати пешниҳоди дархостҳо ва пешниҳодҳои озмунӣ аз рӯзи чоп шудани эълон дар бораи гузарондани озмун аз се моҳ зиёд буда наметавонад.

Хоҳишмандон дар давоми як моҳ аз рӯзи чоп шудани эълон дар бораи озмун метавонанд ба мақомоти иҷроия оид ба иҷозатномадиҳӣ дар бораи иштирок дар озмун ариза диҳанд.

Ба ариза ҳуҷҷатҳои зерин ҳамроҳ карда мешаванд:

- ҳуҷҷатҳое, ки қобилияти ҳуқуқии аризадиҳанда, ваколатҳои роҳбар ё намояндаи аризадиҳандаро тасдиқ менамоянд;
- ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти хироч.

Агар ҳамаи ҳуҷҷатҳо пешниҳод шуда бошанд, ариза ба қайд гирифта, ба иштирокчии озмун маводи манбаи маълумоти конҳо дар ҳаҷми барои таҳия намудани пешниҳодҳои озмунӣ кофӣ, инчунин шартҳо ва маҳакҳои пешниҳодҳои озмунӣ дода мешаванд. Иштирокчии озмун баъди гирифтани ҳамаи маводҳо дар давоми ду моҳ пешниҳоди озмунӣ тайёр мекунад.

Мақомоти иҷроия оид ба иҷозатномадиҳӣ тамоми маҷмуи пешниҳодҳои озмуниро ба Комиссияи ҳукуматӣ мефиристад. Маҷлисҳои Комиссияи ҳукуматӣ пӯшида мебошанд. Раиси комиссия дар ҳузури ҳамаи аъзоёни комиссия пешниҳодҳои озмуниро мекушояд ва комиссия ғолиби озмуноро муайян мекунад. Қарори комиссия бо протокол ба расмӣ дароварда, ба ғолиби озмун дар бораи ғалабааш дар озмун расман хабар дода мешавад.

Агар ба ягон объект фақат як ариза пешниҳод шуда бошад, Комиссияи ҳукуматӣ ҳуқуқ дорад такроран озмун эълон намояд ё дар бораи додани ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ бо роҳи гуфтушуниди мустақим бо довталаб қарор қабул намояд.

Қарори Комиссияи ҳукуматӣ барои мақоми иҷроия оид ба иҷозатномадиҳӣ чиҳати пешниҳод намудани лоиҳаи амри Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи додани иҷозатнома ба ғолиби озмун барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ асос мебошад ва ҳангоми аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудани қарор дар бораи иҷозатномадиҳӣ ё рад намудани иҷозатномадиҳӣ барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба ғолиби озмун хусусияти тавсиявӣ дорад.

Мутобиқи боби 12 банди 1 «Низомнома дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» амали иҷозатнома дар мавридҳои зерин боздошта мешавад:

- риоя накардани талабот ва шартҳои иҷозатнома;
- додани иҷозатнома ба шахси воқеӣ ё ҳуқуқии дигар;
- истехсол ё фурӯши молҳои пастсифат ва расондани хизматҳои пастсифат;
- риоя накардани талаботи дигари санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ.

Дар феҳрист (реестр) муҳлати амали иҷозатнома нишон дода шудааст, аммо маълумот дар бораи координатҳои (маҳалли ҷойгиршавии) конҳо вучуд надорад. Инчунин маълумот дар бораи рӯйхати иштирокчиёни музоядаҳо ифшо карда

намешавад. Дар феҳрист координатҳо нишон дода нашудаанд, зеро чунин маълумот дар феҳрист умуман вучуд надорад. Агар сармоягузор иҷозатнома гирифта бошад, пас ӯ баъди ин ҳуҷҷати заминчудокунии геологӣ (агар иҷозатнома барои иктишофи геологӣ бошад) ё ҳуҷҷати заминчудокунии кӯҳӣ (агар иҷозатнома барои истиҳроҷ бошад) мегирад, ки дар онҳо координатҳои объект нишон дода мешаванд.

Феҳристи иҷозатномаҳои додашуда барои ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба ҳисоботи мазкур замида мегардад.

Нақши мақомоти иҷроия оид ба иҷозатномадиҳӣ:

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки вазифаи ҷорӣ намудани сиёсати ягонаи давлат ва танзими меъёриро ҳуқуқиро дар ҳамаи соҳаҳои саноат, комплекси сӯзишворӣ ва рушди технологияҳои нав, аз ҷумла мошинсозӣ, коркарди металлҳо, саноати химия, маъданҳои кӯҳӣ, масолеҳи сохтмон, саноати ангишт, хӯрокворӣ ва коркарди маҳсулот иҷро менамояд.

Вазорат ба фаъолияти корхонаю ташкилотҳои саноатӣ, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон, роҳбарӣ мекунад, онро ҳамоҳанг ва назорат менамояд.

Вазорат дар фаъолияти худ оид ба бахши истиҳроҷ ваколатҳои зерин дорад:

- пешниҳоди лоиҳаи қонунҳо ва санадҳои меъёриро ҳуқуқӣ;
- иштироки бевосита дар ташаккул ва амалисозии стратегияи рушди комплекси сӯзишвориро саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, банақшагирӣ ва татбиқи технологияҳои нав дар асоси барномаҳои давлатӣ ва соҳавӣ;
- таҳия ва татбиқи сиёсати илмию техникӣ, иқтисодӣ, сармоягузорӣ, таълимӣ, кадрӣ ва иҷтимоӣ дар комплекси саноатӣ;
- баланд бардоштани сатҳи техникӣ ва технологияи истеҳсолот дар корхонаҳои саноатӣ ва ғ. (қарори ХҚТ аз 03 марти соли 2014, №147)

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки фаъолиятро ҷиҳати таҳия ва амалисозии сиёсати давлат ва танзими меъёриро ҳуқуқӣ дар соҳаҳои комплекси сӯзишвориро энергетикӣ ва захираҳои об ба роҳ мемонад.

Вазорат ба фаъолияти Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи энергетика, Хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ, ки бевосита дар тобеияти вазорат мебошанд, роҳбарӣ ва назорат мекунад.

Вазорат дар соҳаҳои муқарраршудаи фаъолияти худ ваколатҳои зерин дорад:

- пешниҳоди лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёриро ҳуқуқие, ки ба соҳаҳои муқарраршудаи фаъолияти вазорат дахл доранд;
- таҳияи стратегияи рушди комплекси сӯзишвориро энергетикӣ, идора, истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ин стратегия дар асоси барномаҳои давлатӣ ва соҳавӣ;

- мусоидат ба баланд бардоштани самаранокии кору хизматҳои корхонаю ташкилотҳои комплекси сӯзишворию энергетикӣ ва захираҳои об дар бозори байналмилалӣ, андешидани тадбирҳо бо мақсади ҷалб намудани сармоягузориҳои хориҷӣ барои рушди комплекси сӯзишворию энергетикӣ ва захираҳои об (Қарори ҲҚТ аз 03 марти соли 2014, №149)

Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми марказии ҳокимияти иҷроия мебошад, ки сиёсати давлатро дар амал татбиқ намуда, фаъолиятро дар соҳаи омӯзиши геологии сарватҳои зеризаминӣ, истифодаи оқилона ва барқарорсозии захираҳои минералию ашёи хом, инчунин Иттилооти давлатии геологиро дар бораи сарватҳои зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон идора ва ҷамоҳанг менамояд.

Ваколатҳои Сарраёсати геология:

- таҳия ва амалисозии сиёсати давлат дар соҳаи идоракунӣ, омӯзиш, барқарорсозӣ, истифода ва муҳофизати сарватҳои зеризаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳия ва амалисозии тадбирҳо ҷиҳати қонеъгардонии талаботи иқтисоди давлат бо захираҳои минералӣ ва ашёи хом, истифодаи оқилонаи онҳо;
- иҷрои корҳои иқтишофи геологии маъданҳои фойданок, аз ҷумла обҳои зеризаминӣ (обҳои ширин, минералӣ, саноатӣ, термалӣ) ва ашёи хоми сӯзишворию энергетикӣ;
- омӯзиши мунтазам ва маҷмуии сарватҳои зеризаминӣ бо мақсади барқарорсозии манбаъҳои маъдан ва ашёи хом;
- таъмини афзоиши саривақтии захираҳои маъданҳои фойданок ва ғ. (қарори ҲҚТ аз 28 декабри соли 2006, №617).

Иҷозатномаҳои дар соли 2014 додашуда:

Дар соли 2014 ба ҶДММ «Эдго Энерҷи СА» барои омӯзиши геологии конҳои нафту газ дар майдони Сурхсимо ва минтақаи Карордон иҷозатнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст. Мухлати амали иҷозатнома аз 23 июни соли 2014 то 23 июни соли 2041 мебошад. Ғайр аз ин, мухлати амали иҷозатномаи ҶСПМ «Сомон-Ойл» барои омӯзиши геологии нафту газ дар майдони Қитъаи ғарбии Навобод ва Обҷаи Қалъачаи вилояти Суғд дароз карда шуд. Мухлати амали иҷозатнома аз 25 июли соли 2014 то 25 июли соли 2017 мебошад. Ба ҶДММ «Заринк» барои омӯзиши геологии майдони зухуроти тиллои пошхӯрандаи Сангвори Боло иҷозатнома дода шуд, ки мухлати амали он аз 19 апрели соли 2014 г. то 19 апрели соли 2019 мебошад.

Инчунин ба ҶДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистон Хитой» барои истихроҷи сурб ва руҳ дар кони Зарнисори Шимолии ноҳияи Мастҷоҳи вилояти Суғд иҷозатнома дода шуд, ки мухлати амали он аз 30 июли соли 2014 то 30 апрели соли 2029 аст.

Гайр аз ин ба ҶСП «Хоча Муъмин» барои истихроҷи намак дар кони «Хоча Муъмин»-и ноҳияи Восеи вилояти Хатлон иҷозатнома дода шуд. Мухлати амали иҷозатнома аз 19 апрели соли 2014 то 19 апрели соли 2024 мебошад.

2.7. Бастанӣ шартнома дар бораи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ

Истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ баъди гирифтани иҷозатнома мувофиқи «Қоидаҳои муайянсозии андозаи бонуси обунавӣ, андозаи бонуси кашфи тичоратӣ ва бастанӣ шартнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ», ки бо қарори ҲҚТ аз 30 августи соли 2011, №426 тасдиқ гардидааст, бояд барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ Шартнома бандад. Ин Шартнома низомӣ андозбандиро муайян намуда, дар байни истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ ва мақоми ваколатдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баста мешавад. Мақоми ваколатдор барои бастанӣ шартномаҳо Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Шартнома дар бораи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ на дертар аз 3 моҳи баъди гирифтани иҷозатнома баста мешавад. Бе бастанӣ шартнома истифода бурдани сарватҳои зеризаминӣ манъ аст.

Дар шартнома андозаҳои бонуси обунавӣ, бонуси кашфи тичоратӣ ва роялти барои истихроҷ муқаррар карда мешаванд.

Истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ ба Сарраёсати геология дар бораи бастанӣ шартнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ муроҷиат намуда, нусхаи иҷозатнома ва рақами бақайдгириро замиа мекунад. Сарраёсати геология лоиҳаи шартномаро таҳия намуда, ба Комиссияи экспертизаи ҳатмӣ андоз мефиристад.

Ба ҳайати Комиссия бо намоёндагии баробар кормандони Вазорати молия ва Кумитаи андоз дохил мешаванд. Комиссия дар муддати як моҳ лоиҳаи шартнома барои истифодаи сарватҳои зеризаминиро баррасӣ намуда, тибқи қонунгузорӣ оид ба андоз дар бораи андозаҳои бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тичоратӣ ҳулосаи эксперти медихад.

Ба ҳулосаи эксперти Раис ва муовини Раиси Комиссия имзо мегузоранд ва онро Вазири молия ва Раиси Кумитаи андоз тасдиқ мекунанд. Сарраёсати геология дар асоси ҳулосаи эксперти бо истифодабарандаи сарватҳои зеризаминӣ дар бораи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ шартнома мебандад.

Зимни низомӣ шартномавӣ ҳуқуқи истифодаи сарватҳои зеризаминӣ бо роҳи бастанӣ шартнома дар байни давлат ва сармоягузор дода мешавад. Низомӣ шартномавии истифодаи сарватҳои зеризаминӣ алтернативаи низомӣ иҷозатномавии истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мебошад ва онро дар мавриди нарасидани маблағҳои давлатӣ барои истихроҷ ва истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ба таври самаранок истифода бурдан мумкин аст.

Шаклҳои асосии муносибатҳои шартномавӣ созишнома оид ба тақсими маҳсулот ва консессияҳо мебошанд.

Ҳоло дар Тоҷикистон як созишномаи консессионӣ бо ширкати «Помир Энержи» баста шудааст.

Дар Тоҷикистон бо чунин ширкатҳо, ба монанди «Кулоб Петролеум Лимитед» (қарори ҲҚТ аз 24 майи соли 2013, №237); ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Эдго Энерджи СА» (қарори ҲҚТ аз 04 октябри соли 2013, №437) ва Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи «Сомон-Ойл» (қарори ҲҚТ аз 03 апрели соли 2012, №138) се созишнома оид ба тақсими маҳсулот баста шудааст. Ҳамаи истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ баъди гирифтани иҷозатнома бояд дар бораи истифодаи

сарватҳои зеризаминӣ шартнома банданд, ки он танҳо низоми андозро муайян менамояд. То имрӯз дар Тоҷикистон дар байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати «Помир Энержи» 24 майи соли 2002 «Шартнома дар бораи концессия» баста шудааст, ки онро Парламенти мамлакат 26 июни соли 2002 ба тасвиб расонд.

Таҷрибаи ифшои маълумот дар бораи шартномаҳои мазкур вучуд надорад ва ба онҳо дастрасии озод мавҷуд нест.

Дар Тоҷикистон шартномаҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ бештар барои барасмиятдории ҳуқуқии муносибатҳои ҳамдигарии ширкатҳо бо давлат мувофиқи шартҳои иҷозатнома аҳамият доранд, на барои таъмини фаъолияти мустақилонаи ширкатҳои истихроҷ дар ҚТ. Шартномаҳо шартҳои махсуси андозсупорӣ надоранд ва танҳо бо низоми андози ҚТ танзим карда мешаванд.

2.8. Ҳуқуқи манфиатдорӣ (бенефициарӣ)

Дар қонунгузори Тоҷикистон муқаррароте нест, ки ширкатҳоро барои ифшо намудани ҳуҷжатҳои муассисии худ ва иттилоот дар бораи манфиатдорони худ вазифадор намоянд, аз тарафи дигар, чунин иттилоот ба гурӯҳи сирҳои тижоратӣ дохил намешавад.

Дар айнаи ҳол истилоҳи ҳуқуқи манфиатдорӣ (бенефициарӣ) дар санадҳои қонунгузорӣ ва низомномаҳои зерини ҚТ зикр карда мешавад:

- Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ» №524 аз 19 майи соли 2009

Истилоҳи Манфиатдор дар қаринаи «манфиатдори ниҳонии ҳиссаи иштироки афзалиятнок», шахси воқеӣ (дар моддаҳо оид ба гирифтани иҷозатнома (моддаи 9), ташкили филиалҳои бонкҳои хориҷӣ (моддаи 12) ва ғ. зикр мегардад, масалан:

«Моддаи 9. Ҳуҷжатҳое, ки барои гирифтани иҷозатнома заруранд

1. Ташкилотҳои қарзӣ пеш аз бақайдгирии давлатӣ ва гирифтани иҷозатнома бояд ба Бонки миллии Тоҷикистон дархост, ҳуҷжатҳо ва маълумоти зеринро бо забони давлатӣ пешниҳод намуда, ҳуҷҷатҳои пешакии Бонки миллии Тоҷикистонро гиранд:

- маълумотнома бо зикри ному насаб, шахрвандӣ, ҷои доимии истиқомат, фаъолият ё касби молики ҳиссаи иштироки афзалиятнок, аз ҷумла манфиатдори ниҳонии ҳиссаи иштироки афзалиятнок, ки вазъи молиявии онҳоро тасдиқ мекунад».

Аммо мутобиқи ин Қонун, манфиатдори ниҳонӣ шахси ҳуқуқӣ низ буда метавонад:

«Моддаи 26. Тартиби хариди ҳиссаи иштироки афзалиятнок

3. Дархост дар бораи хариди ҳиссаи иштироки афзалиятнок инҳоро дар бар мегирад:

- дар ҳолате ки агар шахси талабгори моликии ҳиссаи иштироки афзалиятнок, аз ҷумла манфиатдори ниҳонии ин гуна ҳиссаи иштироки афзалиятнок шахси ҳуқуқӣ бошад, нусхаи ҳисоботи тавозунӣ ва ҳисоботи фоида ва зиёи солонаи соли охир, ки аз аудит гузаштааст».

- Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муқовимат ба қонунгардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи қиноят бадастоварда ва маблағгузориҳои терроризм», №684 аз 25 марти соли 2011

Дар қонун таърифҳои зерин дода шудаанд:

«- молик- бенефитсиар - як ё якчанд шахсони воқеӣ, ки дар ниҳояти қор соҳиби ҳуқуқ ба моликият мебошанд, инчунин воқеан муштарӣ ва (ё) шахсоро, ки аҳд ба манфиати онҳо анҷом дода мешавад, назорат мекунад; (Моддаи 1)

- Ташкилотҳое, ки бо маблағҳои пулӣ ё дигар молу мулк амалиёт мегузаронанд, ӯҳдадоранд расмиёти зеринро оид ба санҷиши дахлдори муштарӣ анҷом диҳанд:

2) шахсияти молик-бенефитсиарро муайян намоянд ва бисанҷанд (Моддаи 5)».

Мувофиқи ин Қонун ташкилотҳои молиявӣ ва мақомоти ваколатдор дар бораи бенефитсиари ниҳой-шахси воқеӣ маълумот доранд. Вале (Моддаи 13) мақоми ваколатдор ӯҳдадор аст, ки «...низоми дахлдори нигоҳдорӣ, ҳифзи маълумоти дар рафти фаъолият дастрасшударо, ки сирри хизматӣ, тижоратӣ, бонкӣ ё дигар сирри бо қонун ҳифзшаванда мебошад, таъмин намояд». Яъне ин маълумот барои аҳли ҷомеа дастрас буда наметавонад.

ГБТМ Тоҷикистон молик- бенефитсиарро бо 5% ҳиссаи моликӣ ва бештар ҳам ба сифати шахси воқеӣ ва ҳам ба сифати шахси ҳуқуқӣ ё ба сифати якчанд шахси ҳуқуқие муайян кардааст, ки дар ниҳояти қор соҳиби ҳуқуқ ба моликият мебошанд, инчунин воқеан муштарӣ ва (ё) шахсоро, ки аҳд ба манфиати онҳо анҷом дода мешавад, назорат мекунад. Агар бенефитсиар шахси дорои мақоми сиёсӣ бошад, ҳиссаи ӯ сарфи назар аз ҳиссаи иштироқаш ҳатман ифшо карда мешавад.

Тоҷикистон ба гурӯҳи 11 мамлакати ТҶСИ дохил мешавад, ки ҳоло ба таври пилотӣ оид ба ҳуқуқи бенефитсиарӣ чун қисми таркибии ҳисоботи ТҶСИ ҳисобот тайёр мекунад. Натиҷаҳои ҳисобот баъдтар эълон карда мешаванд ва ҳисобот қисми таркибии ҳисоботҳои минбаъдаи ТҶСИ мегардад.

**ТАШАББУСИ ШАФФОФИЯТИ
СОҲАҶОИ ИСТИХРОҶ ДАР
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Ҳисобот дар бораи натиҷаҳои воқеии
муқоисаи пардохтҳо
дар соли 2014**

**Ба Шӯрои Ташаббуси шаффофияти соҳаҳои истироч
(ТШСИ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон**

Мутобиқи шартнома аз 09 июни соли 2015 (минбаъд - "Шартнома"), мо Ҳисоботи худро оид ба Натиҷаҳои Расмиёти Мувофиқашуда (минбаъд – "Ҳисобот") дар бораи муқоисаи чараёнҳои пул, ки соли 2014 мақомоти давлатӣ аз ширкатҳои соҳаи истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтаанд, пешниҳод менамоем.

Манбаъҳои маълумот

Ҳисобот дорои маълумоте мебошад, ки ба мо роҳбарони ширкатҳои бахши истихроҷ ва мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷавоби дархостҳои хаттии мо пешниҳод кардаанд. Мо инчунин аз роҳбарони ширкатҳо дар шакли шифоҳӣ маълумот гирифтаем.

Ҳаҷми кор

Дар ҳисобот оид ба чараёни воридшавии пул аз 14 ширкати бахши истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 маълумот дарҷ гардидааст.

Мо супориши худро тибқи Стандарти байналмилалӣ 4400 «Супориш оид ба амалисозии Расмиёти Мувофиқашудаи Пешниҳоди Маълумоти Молиявӣ» ба иҷро расондем.

Азбаски расмиёти дар боло зикршуда аудит ё тафсири тибқи Стандартҳои байналмилалӣ аудит ё Стандартҳои байналмилалӣ супориши муфассал гузарондашуда нестанд, мо бо боварии комил гуфта наметавонем, ки дар бораи ҳамаи масъалаҳои ҷиддӣ, ки дар рафти аудит ё тавзеҳ ошкор кардан мумкин аст, маълумот пайдо карда метавонем.

Агар мо расмиёти иловагиро иҷро менамудем ё агар мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣ Аудит ё Стандартҳои байналмилалӣ супориши муфассал аудит ё тафсири ҳисоботи молиявӣ мегузарондем, эҳтимол ба масъалаҳои дигар низ тавачҷуҳ зоҳир мекардем ва онҳоро дар ҳисоботамон инъикос менамудем.

Мувофиқи талаби шумо мо танҳо он расмиётро иҷро намудем, ки дар Шартнома зикр гардидаанд, ва натиҷаҳои ин расмиётро ба ин Ҳисобот дохил кардем. Ҳаҷми супоришро танҳо шумо муайян кардед, аз ин рӯ мо наметавонем дар бораи мувофиқат ва/ё номувофиқатии онҳо дар вазъияти мушаххаси Шумо шарҳу тафсир пешниҳод кунем ва пешниҳод ҳам намекунем.

Мақсади ин Ҳисобот

Ҳисоботи мо танҳо барои мақсадҳои дар Шартнома тасвирёфта ва барои маълумоти Шумо таъйин шудааст. Ин ҳисобот барои истифода бурдан бо ягон мақсади дигар таъйин нашудааст.

Мо барои истифодаи ин Ҳисобот аз ҷониби шахсони дигаре, ки мумкин аст Ҳисобот ба онҳо нишон дода шавад ё дода шавад, ҷавобгар нахоҳем буд.

Бо камоли самимият,

Фируз Булбулов

Ҳамшарик

3.1. ТАВСИФИ СУПОРИШ

3.1.1 Мақсади супориш

Мақсади супориши мазкур гузарондани муқоисаи пардохтҳои ширкатҳои бахши истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2014 ва тайёр кардани ҳисобот аз рӯйи натиҷаҳои муқоиса мебошад.

3.1.2 Ҳаҷми супориш

Ҳаҷми супориш гузарондани муқоисаи пардохтҳои 14 ширкати бахши истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соли 2014 дар бар мегирад. Миқдор ва рӯйхати ширкатҳоро Шӯрои ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст. Дар муқоиса инчунин маълумот дар бораи пардохтҳо, ки аз 4 мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шудааст, тафтиш карда мешавад.

Рӯйхати ширкатҳо баъди тадқиқоти муфасссале, ки коршиноси мустақили таъйиннамудаи ГБТМ моҳи августи соли 2014 дар асоси маълумотҳои соли 2013 гузаронда буд, муайян карда шуд.

Мақсади ин тадқиқот ба ГБТМ пешниҳод намудани фикру андешаи ҳирфай дар бораи он соҳаҳое буд, ки дар ҳисоботи ТШСИ фаро гирифта мешаванд ва онҳоро ба сифати бахшҳои истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва нафту газ тасниф кардан мумкин аст.

Барои муайян кардани чараёнҳои асосии пардохтҳо таҳлили ҳаматарафаи даромадҳо аз соҳаҳои истихроҷи Тоҷикистон гузаронда шуд. Дар маҷмӯъ 16 ширкати истихроҷкунанда бо таҳлил фаро гирифта шуд.

Аз рӯйи чамъбасти тадқиқот ба Шӯрои ТШСИ барои дохил намудани ширкатҳо ба рӯйхат ва ифшои пардохтҳо дар ҷаҳорҷӯбаи ТШСИ аз рӯйи пардохтҳои умумӣ ба буҷети давлатӣ ба андозаи 50 000 сомони тоҷикӣ дар як сол ҳадди асосият тавсия дода шуд. Ҳадди асосият тахминан 0,01% маблағи тамоми пардохтҳои ширкатҳоеро, ки соли 2014 дар расмиеи муқоиса иштирок мекунанд, ташкил дод. Матни пурраи тадқиқоти муфасссалро дар суроғи зерин дастрас кардан мумкин аст: <http://minfin.tj/downloads/ochet%20oxvata%20IPDO.zip>

Аз рӯйи натиҷаҳои тадқиқот ҳамагӣ 9 ширкат интихоб карда шуд, вале баъди таҳлили иловагии маълумот аз ҷониби Шӯрои ТШСИ дар соли 2015-ум 3 ширкат аз ин рӯйхат хориҷ намуда, боз 8 ширкати дигар илова карда шуд ва дар натиҷа шумораи ширкатҳо ба 14 расид. Пардохтҳои умумии андозӣ ва гумрукии ин ширкатҳо дар соли 2014 тақрибан 87% пардохтҳои умумии андозию гумрукии дар соли 2014 амалинамудаи ҳамаи ширкатҳои бахши истихроҷи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад.

Рӯйхати ниҳони ширкатҳои бахши истихрочи кӯҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба раванди муқоисаи пардохтҳо ҳамроҳ карда шудаанд:

№	Номи ширкатҳо	Ҳиссаи давлат дар сармояи оинномавии ширкат
1	ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	Нест
2	ЧДММ КМ «Зарафшон»	25%
3	ЧДММ МТК «Апрелевка»	51%
4	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	Нест
5	ЧДММ «Покруд»	Нест
6	ЧСПМ «Сомон ойл»	Нест
7	ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	Нест
8	ЧДМММ «Петролеум Суғд»	42,58%
9	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В»	Нест
10	Филиали ЧДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В»	Нест
11	Филиали ЧДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	Нест
12	ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	Нест
13	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	Нест
14	ЧДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	Нест

Рӯйхати мақомоти давлатие, ки ба раванди муқоисаи пардохтҳо ҳамроҳ карда шудаанд:

№	Номи мақомоти давлатӣ	Бахши масъулият барои пардохтҳо
1	Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Пардохтҳои андоз
2	Хадамоти гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Пардохтҳои гумрук
3	Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҚТ	Дивидендҳои, ки аз фурӯши аксияҳо ворид шудаанд
4	Агентстии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати ҚТ	Андози иҷтимоӣ (1%) аз кормандон

3.1.3 Тавсифи муфассали усулу расмиёти муқоисаи маълумот

Барои гузарондани муқоиса ва тайёр кардани ҳисобот мо расмиёти зеринро гузарондем :

- ▶ Шиносшавӣ бо стандартҳои ТШСИ ва ҳисобот дар бораи фаъолияти Шӯрои ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи гузарондани вохӯриҳо бо аъзоёни Шӯрои ТШСИ, иштирок дар семинарҳо, омӯхтани ҳисоботу ҳуҷҷатҳои дахлдор
- ▶ Шиносшавӣ бо рӯйхати ширкатҳои соҳаи истихроҷи кӯҳӣ, ки аз ҷониби Шӯрои ТШСИ ба раванди муқоиса ҳамроҳ карда шудаанд
- ▶ Шиносшавӣ бо рӯйхати мақомоти давлатие, ки дар расмиёти муқоиса иштирок менамоянд
- ▶ Шиносшавӣ ва такмил додани шакли ҳисобот ва дастурамалҳо барои пешниҳод намудани иттилоот аз ҷониби ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ. Барои гирифтани маълумот оид ба пардохтҳо барои ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ шаклҳои гуногуни ҳисобот истифода шуданд
- ▶ Ба ширкатҳои соҳаи истихроҷи фиристодани дархостҳо ва дастурамалҳо барои пешниҳод намудани маълумот дар бораи пардохтҳо дар соли 2014
- ▶ Ба мақомоти давлатӣ фиристодани дархостҳо ва дастурамалҳо барои пешниҳод намудани маълумот дар бораи пардохтҳо дар соли 2014
- ▶ Аз ширкатҳо гирифтани маълумот дар бораи пардохтҳои андоз дар соли 2014, гузарондани тавзеҳ ва муқоисаи онҳо бо маълумотҳои пешниҳоднамудаи мақомоти давлатӣ бо усули баҳисобгирии ҳазинавӣ
- ▶ Аз ширкатҳо гирифтани маълумот дар бораи бочҳои гумрукӣ дар соли 2014, гузарондани тавзеҳ ва муқоисаи онҳо бо маълумотҳои пешниҳоднамудаи мақомоти давлатӣ бо усули баҳисобгирии ҳазинавӣ
- ▶ Аз ширкатҳо гирифтани маълумот дар бораи дигар пардохтҳои асосӣ дар соли 2014, гузарондани тавзеҳ ва ба ҳисобот дохил намудани онҳо. Бояд қайд намуд, ки бо сабаби вучуд надоштани мақоми давлатии барои пешниҳод намудани маълумоти дахлдор масъулбуда аз рӯйи ин пардохтҳо муқоиса гузаронда нашуд
- ▶ Дар сурати ошкор гардидани номувофиқатӣ дар маълумотҳо гирифтани шарҳу тафсир аз ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ тавассути гузарондани вохӯриҳо, мактубҳои электронӣ ё зангҳои телефонӣ
- ▶ Ҳуҷҷатикунони фарқиятҳои ҷиддии маълум карданашуда ва инъикос

намудани онҳо дар ҳисобот

- ▶ Тайёр кардани ҳисобот аз рӯйи натиҷаҳои муқоисаи пардохтҳо

Мувофиқи талаботи стандартҳои ТШСИ (4.1), намудҳои пардохте муайян шуда буданд, ки ширкатҳоянд дар бораи онҳо маълумот пешниҳод мекарданд. Барои ин пардохтҳо ба 41 намуд тақсим карда шуданд, ки онҳоро Шӯрои ТШСИ маъқул донист. Пардохтҳои мазкур ба чор гурӯҳи асосӣ ҷудо карда шуданд:

- Пардохтҳои андоз
- Пардохтҳои гумрук
- Дигар пардохтҳои асосӣ
- Хароҷоти иловагии ширкатҳо

Ҳадди асосият барои ҳар як ҷараёни пардохт муайян нашуда буд ва ширкатҳое, ки ба рӯйхат дохил карда шуда буданд, бояд оид ба ҳамаи намудҳои пардохт, новобаста аз маблағи пардохт, маълумот пешниҳод мекарданд.

Тафсири муфассали намудҳои пардохт, ки ба раванди муқоисаи маълумотҳо дохил карда шудаанд:

Пардохтҳои андоз	Рамзи сатр
Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	01
Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	02
Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиҳанда нигоҳ дошта мешавад (25%)	03
Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	04
Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	05
Андоз аз дивидендҳо	06
Андоз аз даромадҳои ғайррезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	07
Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	08
Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	09
Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайррезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	10
Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	11
Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	12
Андози замин	13
Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	14
Андоз аз истифодабарандагонии роҳҳои автомобилгард	15
Андоз аз воситаҳои нақлиёт	16
Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарбӣ замин	17
Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	18
Бонуси кашфи тижоратӣ	19
Роялти барои истихроҷ	20

Роялти барои об	21
Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	22
Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	23
Пардохтҳои гумрук	Код строки
Бочҳои гумрукӣ	24
Хирочҳои гумрукӣ	25
Дигар пардохтҳои асосӣ	
Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	26
Пардохти маблағ барои консессияҳо	27
Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	28
Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	29
Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	30
Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	31
жуброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	32
жуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	33
жуброни талафоти хоҷагии ҷангал	34
Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	35
Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	36
Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	37
Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	38
Ҳароҷоти иловагии ширкатҳо	
Дастгирии таҳсилот	39
Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	40
Ҳароҷоти ҳамлу нақли канданиҳои ғойданок	41

Пардохтҳои андоз ва гумрук ҳамаи андозҳо ва бочҳои ҳатмиро, ки тибқи Кодекси андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон супурда мешаванд, дар бар мегиранд. Мувофиқи қонунгузори андоз ва гумруки Тоҷикистон ҳамаи пардохтҳои андоз ва гумрук фақат дар шакли пул бо асъори миллӣ - сомонӣ супурда мешаванд ва дар ҳаҷми пурра ба буҷети давлатӣ ворид мегарданд.

Инчунин дигар пардохтҳои асосӣ, ки пардохтҳо ва бочҳои дигари ҳатмии давлатиро дар бар гирифта, ба қонунгузори андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда нашудаанд, фақат дар шакли пул бо асъори миллӣ - сомонӣ супурда мешаванд ва дар ҳаҷми пурра ба буҷети давлатӣ ворид мегарданд.

Тартиби тақсим намудани ҳиссаи давлат мувофиқи СТМ ва мақомоте, ки ҳиссаи давлатро ба қайд мегирад, дар СТМ нишон дода мешавад.

Ҳароҷотҳои иловагӣ ҳароҷоти ширкатҳоро барои дастгирии таҳсилот ва

инфрасохтори иҷтимоӣ, ки мувофиқи қонун ё мувофиқи шартнома бо ҳукумат талаб карда мешаванд, инчунин хароҷот барои ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок, ки ба давлат ё ширкатҳои давлатӣ пардохт карда шудаанд, дар бар мегиранд. Хароҷотҳои иловагиро ҳам дар шакли пул ва ҳам дар шакли натуралӣ асосан бевосита ба таҳвилкунандагони молҳо ва иҷрокунандагони хизматҳо пардохт кардан мумкин аст.

Қурби расмӣ миёнаи сомонӣ ба ҳисоби доллари ИМА дар соли 2014-ум ба як доллари ИМА 4,9349 сомонино таъкил дод.

Тақсими воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ дар байни бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ (Пардохтҳои фаръии миллӣ ва интиқолҳои фаръии миллӣ)

Мувофиқи талаботи стандартҳои ТШСИ, ҳисобот бояд дар бораи пардохтҳои фаръии миллӣ ва интиқолҳои фаръии миллӣ маълумот диҳад. Дар ин ҳисобот пардохтҳои фаръии миллӣ чун пардохтҳо ба бучети маҳаллӣ, интиқолҳои фаръии миллӣ бошанд, чун тақсими пардохтҳо дар байни бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ муайян гардидаанд.

Ҳамаи пардохтҳои ҳатмии ширкатҳо, ки дар ҳисобот нишон дода шудаанд, маҳз пардохтҳои андоз, гумрук ва дигар пардохтҳои асосӣ (сатрҳои 1-38), бевосита ба бучети давлатӣ ворид гардида, тибқи Қонун дар бораи бучети давлатии Ҷарсола дар байни бучетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ тақсим карда мешаванд.

Масалан, тибқи Қонун дар бораи бучети давлатии соли 2014 воридоти андозӣ ва ғайриандозӣ дар байни бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ чунин тақсим карда шуд:

Номи даромад	Бучети ҷумҳуриявӣ	Бучети маҳаллӣ
Андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминии аввалия	100%	0%
Бочи гумрукӣ	100%	0%
Андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз, ки ба воситаи мақомоти гумрук ворид мешавад	100%	0%
Дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва даромадҳои ғайриандозии умумидавлатӣ (инчунин муқозоти ҷаримаҳои онҳо), хирочи ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилҳои хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон	100%	0%
Аз Ширкати саҳомии холдингии кушодаи «Барқи Тоҷик» - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андоз аз ғоида, инчунин андоз аз захираҳои табиӣ (роялти барои об) аз неругоҳи барқи оби «Сангтӯда-1»	100%	0%
Аз корхонаҳои воҳиди давлатии «Ширкати алюминии Тоҷик», «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ва Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком» - андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз ғоида	100%	0%
Аз Бонки давлатии амонатгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбанк» - андоз аз ғоида	100%	0%
Аз марказҳои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, намоёндагҳои дипломатӣ, консулгарӣҳо ва шахсон ба онҳо баробаркардашуда - андози	100%	0%

даромад		
Аз ширкатҳои алоқаи мобилӣ - андоз аз арзиши иловашуда ва андози аксизӣ (ба истисноии Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Тоҷиктелеком»)	100%	0%
Аз Бонки миллии Тоҷикистон - андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз даромад ва дигар пардохтҳои хатмӣ	100%	0%
Андоз аз арзиши иловашуда (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе ва Ваҳдат)	0%	100%
Андоз аз арзиши иловашуда аз шаҳри Душанбе	49%	51%
Андоз аз арзиши иловашуда аз шаҳри Ваҳдат	27%	73%
Андоз аз ғоида	0%	100%
Андоз аз даромад (ғайр аз вилояти Суғд, шаҳрҳои Душанбе, Ваҳдат, Турсунзода, Роғун ва ноҳияи Ҳисор)	0%	100%
Андоз аз даромад аз вилояти Суғд	27 %	73 %
Андоз аз даромад аз шаҳри Душанбе	45 %	55 %
Андоз аз даромад аз шаҳри Ваҳдат	30 %	70 %
Андоз аз даромад аз шаҳри Роғун	58 %	42 %
Андоз аз даромад аз шаҳри Турсунзода	30 %	70 %
Андоз аз даромад аз ноҳияи Ҳисор	27 %	73 %
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард (ғайр аз шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода ва ноҳияи Рӯдакӣ)	0%	100%
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард аз шаҳри Душанбе	50 %	50 %
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард аз шаҳри Турсунзода	30 %	70 %
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард аз ноҳияи Рӯдакӣ	35 %	65 %
Аксизҳо	0%	100%
Низомии махсуси андозбандӣ	0%	100%
Андозҳои маҳаллӣ, дигар пардохтҳои хатмӣ маҳаллӣ ва воридоти дигари ғайриандозии маҳаллӣ	0%	100%

Пардохтҳои суғуртаи иҷтимоӣ чунин тақсим карда шуданд:

- - дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 100 фоиз ба суратҳисоби раёсат ва шӯъбаҳои дахлдори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- - дар шаҳри Душанбе 37 фоиз ба суратҳисоби Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 63 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ;

- - дар шаҳри Роғун 30 фоиз ба суратҳисоби шӯъбаи Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳр ва 70 фоиз ба суратҳисоби Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Инчунин барои гирифтани маълумоти ғайримолиявӣ аз ширкатҳо саволҳои зерин пешниҳод карда шуданд:

Номи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр
Оё дар ширкати шумо барои соли 2014 аудити мустақили ҳисоботи молиявӣ гузаронда шуд?	42
Ширкат оё ҳисоботи молиявии аудитшудаи дастрасиаш озод дорад? Агар дошта бошад, фаҳмонед, ки чӣ тавр онро гирифтани мумкин аст ё ба ин ҳисобот истинод намоед	43

Фурӯши ҳиссаи истихроҷи давлат ва даромадҳои дигар

Мувофиқи стандартҳои ТШСИ, ба рӯйхати дар боло овардашудаи пардохтҳо аз рӯйи сатри №38 «Пардохтҳо, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд» пардохтҳо аз фурӯши ҳиссаи истихроҷи давлат ва даромадҳои дигаре, ки дар шакли натуралӣ гирифта шудаанд, дохил карда шуданд. Пардохтҳо аз рӯйи ин категория дар ҳисобот то дараҷаҳои ҳамандоза бо ҳисобот аз рӯйи дигар пардохтҳо ва ҷараёнҳои даромад хурд карда шуданд. Дар соли 2014 фурӯши ҳиссаи истихроҷи давлат дар ифодаи натуралӣ вучуд надошт.

Хароҷоти иҷтимоӣ ва инфрасохторӣ

Инчунин мувофиқи стандартҳои ТШСИ, ба рӯйхати пардохтҳо аз рӯйи сатри №40 «Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ» пардохтҳо аз рӯйи хароҷоти иҷтимоӣ, ки мувофиқи қонун ё мувофиқи шартнома бо ҳукумат талаб карда мешаванд, инчунин пардохтҳо дар асоси созишнома, ки таъмини молу хизматҳоро (аз ҷумла ичора, грантҳо ва қорҳои инфрасохториро) ба ивази иқтишоф ё истихроҷи нафт, газ ё иштироки саноати истихроҷи кӯҳӣ дар бар мегиранд, дохил карда шуданд. Пардохтҳо аз рӯйи ин категория дар ҳисобот то дараҷаҳои ҳамандоза бо ҳисобот аз рӯйи дигар пардохтҳо ва ҷараёнҳои даромад хурд карда шуданд. Ин пардохтҳо дар соли 2014 чандон қалон нестанд, бинобар ин ҳисобот ягон ҳел тафсири иловагии ин пардохтҳоро дар бар намегирад.

Хароҷот барои ҳамлу нақл

Хароҷоти ҳамлу нақли қанданиҳои ғойданок ба сатри №41 дохил карда шуданд. Дар ин сатр бояд ҳамаи пардохтҳо барои ҳамлу нақл, ки ба давлат ва ширкатҳои давлатӣ амалӣ карда шудаанд, дохил карда мешуданд. Дар соли 2014 пардохтҳо аз рӯйи ин категория, ки бо давлат ё ширкатҳои давлатӣ алоқаманданд, вучуд надоштанд, бинобар ин ҳисобот ягон ҳел тафсири иловагии ин пардохтҳоро дар бар намегирад.

Тартиби аудит ва тасдиқи маълумотҳо дар ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ

Дар рафти гузарондани муқоисаи маълумот инчунин тартиби аудит ва тасдиқи дурустии маълумотҳо дар ширкатҳо ва мақомоти давлатие, ки дар ҷараёни ҳисоботи ТШСИ иштирок мекунанд, аз ҷумла қонуну меъёрҳои дахлдор ва ҳама гуна ислоҳоти ба нақша гирифташаванда ё гузарондашаванда баррасӣ карда шуданд.

Ҳифзи маълумоти махфӣ

Пеш аз муқоисаи пардохтҳо ГБТМ ва Маъмури Мустақил барои ҳифзи маълумоти

махфӣ шароитҳои заруриро мувофиқа ва таъмин намуданд. Тарафҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамаи маълумоти аз ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ гирифташуда дар рафти муқоиса махфӣ мебошанд ва бояд дар идораи Маъмури Мустақил дар шароити дахлдор нигоҳдорӣ шаванд.

Тартиби аудит ва тасдиқи маълумот дар ширкатҳо

Дар бораи гузарондани аудит дар ширкатҳо ҳаминро гуфтан лозим аст, ки дар Тоҷикистон ҷиҳати гузарондани аудит барои ширкатҳои соҳаҳои истихроҷ талаботи ҳатмӣ вуҷуд надорад.

Ширкатҳо ҳамон вақт вазифадоранд аз аудити ҳатмӣ гузаранд, ки агар ба гурӯҳи «Субъекти манфиати умум» дохил шаванд. Бо Қарори Ҳукумати ҚТ №154 аз 03 апрели соли 2012, ташкилотҳои зерин субъектҳои манфиати умум эътироф карда мешаванд:

- а) бонкҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва шакли моликияташон;
- б) ташкилотҳои суғурта, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва шакли моликияташон;
- в) биржаҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва шакли моликияташон;
- г) фонди кафолати пасандозҳои шахсони воқеӣ;
- д) фондҳои нафақавӣ (ба истиснои ташкилотҳои буҷетӣ);
- е) шахсони ҳуқуқие, ки коғазҳои қиматнокашон дар биржаҳои ҳазинавии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардиш меҳӯранд;
- ж) субъектҳои инҳисори табиӣ;
- з) субъектҳое, ки (ба истиснои ташкилотҳои буҷетӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ) нишондиҳандаҳои молиявӣ ва миқдориашон дар давраи (соли) ҳисоботӣ ақаллан бо яке аз нишондиҳандаҳои зерин мувофиқат мекунанд:
 - ҳаҷми дороиҳои умумӣ на камтар аз 1000000000 (сад миллион) сомонӣ;
 - миқдори кормандон на камтар аз 1000 (ҳазор) нафар;

и) ташкилотҳо ва фондҳои ҷамъиятии ғайритиҷоратие, ки ҳаҷми умумии воридоташон бо назардошти ҳамаи андозҳо дар давраи (соли) охирини ҳисоботӣ на камтар аз 100000000 (даҳ миллион) сомонино мувофиқат мекунанд.

Субъектҳои манфиати умум ва дигар ташкилотҳое, ки мувофиқи стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ тайёр мекунанд, вазифадоранд, ки ба депозитарияи ҳисоботи молиявии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоботи солонаи молиявӣ ва ҳулосаи аудитори пешниҳод намоянд.

Дар рафти муқоисаи маълумот мо аз ширкатҳо пешниҳод намудани иттилооти дар боло зикршударо дархост накардем ва, мувофиқан, тасдиқ карда наметавонем, ки оё ягон ширкати дар ҳисоботи ТШСИ иштироккунанда ба гурӯҳи Субъектҳои манфиати умум дохил мешавад ва оё онҳо вазифадор ҳастанд, ки тибқи талаботи қонунгузори ҚТ аудити ҳисоботи молиявӣ гузаронанд. Аз депозитарияи назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифтани маълумот дар бораи ҳисоботи молиявӣ ва ҳулосаи аудитори ширкатҳои дар раванди муқоиса иштироккунанда низ аз имкон берун аст, зеро ин ташкилот алҳол фаъолият намекунад.

Мувофиқи талаботи стандартҳои ТШСИ мо ба ширкатҳо оид ба гузарондани аудити ҳисоботи молиявӣ ва дастрасии ин ҳисобот барои инъикос намудани ин маълумот дар ҳисобот саволҳои зеринро ирсол намудем.

Номи нишондиҳандаҳо	Рамзи сатр
Оё дар ширкати шумо барои соли 2014 аудити мустақили ҳисоботи молиявӣ гузаронда шуд?	42
Ширкат оё ҳисоботи молиявии аудитшудаи дастрасиаш озод дорад? Агар дошта бошад, фаҳмонед, ки чӣ тавр онро гирифтани мумкин аст ё ба ин ҳисобот истинод намоед	43

Иттилооти аз ширкатҳо дар ҷавоби саволҳои боло гирифташуда дар матни ҳисоботи мо ҷой дода шудааст.

Тибқи қонунгузориҳои ҚТ, барои ҳамаи ширкатҳое, ки ба рӯйхати ширкатҳои ҳисоботдиҳанда дохил шудаанд, аудитори берунӣ доштан талаб карда намешавад, аз ин рӯ гирифтани тасдиқнома аз аудитори берунӣ амалан имконнопазир буд. Бинобар ин барои таъмини пуррагӣ ва саҳеҳии маълумот ГБТМ ва Маъмури Мустақил қарор доданд, ки шахси мансабдори калони ширкат бояд ба шакли пурқардашудаи ҳисобот оид ба маълумотҳои пешниҳодшуда ба сифати тасдиқи пуррагӣ ва дақиқии ин маълумотҳо имзо гузорад. Маълумотҳои пешниҳоднамудаи ширкатҳо бо имзои роҳбарони аввал ва муҳри ин ширкатҳо тасдиқ карда шуданд.

Тартиби аудит ва тасдиқи маълумот дар мақомоти давлатӣ

Аудити фаъолияти мақомоти давлатиро Палати ҳисоб амалӣ менамояд. Тибқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Палати ҳисоб мақоми олии назорати молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, ҷиҳати арзёбии иҷрои буҷети давлатӣ аудити мустақили берунӣ мегузаронад ва оид ба тақмили он пешниҳодот таҳия менамояд.

Ваколатҳои Палати ҳисоб дар гузарондани аудити мустақили берунӣ ба ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл мекунанд.

Аудити аз ҷониби Палатаи ҳисоб гузаронидашаванда сохторҳо ва намудҳои фаъолияти зеринро дар бар мегирад:

- ▶ тамоми мақомоте, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд, аз ҷумла сохторҳое, ки қисман ё пурра дар ҳисоби хоҷагӣ қарор доранд;
- ▶ ҳамаи ташкилотҳое, ки дар онҳо ҳиссаи сармояи давлат назоратӣ мебошад;
- ▶ Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар бонкҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ▶ фондҳои ғайрибуҷетӣ ва барномаҳои мақсадноки умумидавлатӣ;
- ▶ Агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа;
- ▶ ташкилотҳои дорои ҳама гуна шакли моликият, ки ба онҳо дар шакли субсидия (дар асоси бебозгашт) маблағҳои буҷетӣ ҷудо карда мешаванд;
- ▶ иҷрои созишномаҳои байниҳукуматие, ки оқибатҳои молиявӣ ва дигар оқибатҳои хоҷагӣ доранд;
- ▶ хусусигардонии моликияти давлатӣ, аз ҷумла иҷрои шартномаҳои хусусигардонии бо давлат басташуда аз ҷониби соҳибони нав;
- ▶ идора кардан ва истифода бурдани захираҳои табиӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла иҷрои созишномаҳо оид ба тақсими маҳсулот;
- ▶ истифодабарии кӯмакҳо ва хизматрасонии маблағҳои қарз ва захираҳои давлатӣ бо аъзои хориҷӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ▶ воридоти маблағҳо ба буҷети давлатӣ аз сарчашмаҳои хориҷии сармоягузорӣ ва мувофиқи мақсад сарф кардани онҳо.

Азбаски дар давраи гузарондани муқоиса асоси меёриро ҳукукӣ барои гирифтани тасдиқномаи Палати ҳисоб оид ба маълумоти пешниҳоднамудаи мақомоти давлатӣ

тайёр карда нашуда буд, мо натавонистем аз мақомоти давлатии ҳисоботдиҳанда дархост намоем, ки дар бораи дақиқии маълумотҳои аз тарафи ин мақомот ифшошуда аз аудитори берунии он - Палатаи ҳисоб тасдиқнома пешниҳод намояд. Бинобар ин барои таъмини пуррагӣ ва саҳеҳии маълумот ГБТМ ва Маъмури Мустақил қарор доданд, ки шахси мансабдори калони мақомоти давлатӣ бояд ба шакли пурқардашудаи ҳисобот оид ба маълумотҳои пешниҳодшуда ба сифати тасдиқи пуррагӣ ва дақиқии ин маълумотҳо имзо гузорад.

Маълумотҳои пешниҳоднамудаи мақомоти давлатӣ бо имзои роҳбарони аввал ва муҳри ин ташкилотҳо тасдиқ карда шуданд.

3.2. НАТИҶАИ МУҚОИСАИ ПАРДОХТҲО

3.2.1 Ҷараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи намудҳои пардохт

Аз рӯи ҷамъбасти муқоисаи пардохтҳо Ҷараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи намудҳои пардохт дар соли 2014-ум мувофиқи маълумоти ширкатҳо 452 869 282 сомонӣ ва мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ 424 463 257 сомони ро ташкил дод. Сабабҳо ва тафсилоти фарқиятҳои маълум қарданашуда дар ҳисоботи мазкур оварда шудаанд. Ҳамаи пардохтҳо бо маблағҳои пулӣ гузаронда шудаанд, дар давраи ҳисоботӣ пардохт дар шакли натуралӣ вучуд надошт. Ҳамаи пардохтҳо ба чор гурӯҳи асосӣ тақсим карда шудаанд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

Намудҳои пардохт	Маблағ ба ҳисоби сомонӣ		Фарқияти маълум қарданашуда	Ҷоизи фарқияти маълум қарданашуда
	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ		
Пардохти андоз	404 629 649	403 655 253	974 396	0,24%
Пардохти гумрук	22 746 557	20 808 004	1 938 552	8,52%
Дигар пардохтҳои асосӣ	21 366 080	-	-	-
Харочоти иловагӣ	4 126 997	-	-	-
Ҷамъ	452 869 282	424 463 257	2 912 948	0,64%

Дар соли 2014 ҳиссаи пардохтҳо аз рӯи намудҳои пардохт чунин аст:

Мувофиқи маълумоти ширкатҳо ба ҳисоби ҷоиз

Намудҳои пардохт	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо
	Бо сомонӣ	Ба ҳисоби %
Пардохти андоз	404 629 649	89,35%
Пардохти гумрук	22 746 557	5,02%
Дигар пардохтҳои асосӣ	21 366 080	4,72%
Харочоти иловагӣ	4 126 997	0,91%
Ҷамъ	452 869 282	100,00%



Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ ба ҳисоби ғоиз

Намудҳои пардохт	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ
	Бо сомони	Ба ҳисоби %
Пардохти андоз	403 655 253	95,10%
Пардохти гумрук	20 808 004	4,90%
Дигар пардохтҳои асосӣ	-	-
Хароҷоти иловагӣ	-	-
Ҷамъ	424 463 257	100,00%



Қайд кардан зарур аст, ки чараёнҳои умумии маблағҳои пулӣ мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ чараёни маблағҳои пулиро аз рӯи дигар пардохтҳои асосӣ ва хароҷоти иловагии ширкатҳо дар соли 2014 дар бар намегиранд, чунки оид ба ин маълумотҳо мақомоти масъули давлатие таъйин карда нашудаанд, ки барои пешниҳод намудан ба раванди муқоиса маълумот дошта бошанд.

Бинобар ин, маълумоти мақомоти давлатӣ оид ба пардохтҳои андоз ва гумрук ба ҳисоби ғоиз аз маълумоти пешниҳоднамудаи ширкатҳо зиёдтаранд, вале бо вучуди

ин маълумотҳо оид ба дигар пардохтҳои асосӣ ва хароҷоти иловагии ширкатҳо нишон дода нашудаанд ва чун нишондиҳандаҳои сифрӣ инъикос гардидаанд.

Пардохтҳои амалинамудаи ширкатҳо, ки дар онҳо ҳиссаи давлат дар сармояи оинномавӣ вучуд дорад, мувофиқи маълумоти ширкатҳо 199 600 679 сомонӣ (44,07%) ва мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ 175 835 242 сомониرو (41,43%-ро) ташкил дод.

3.2.2 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи пардохти андоз

Аз рӯи ҷамъбасти муқоисаи пардохтҳо чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи пардохти андоз дар соли 2014 мувофиқи маълумоти ширкатҳо 404 629 649 сомонӣ ва мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ 403 655 253 сомониرو ташкил дод. Ҳамаи пардохтҳо ба 23 гурӯҳ тақсим карда шудаанд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

		Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
№	Номи пардохтҳо	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	27 278 355	26 326 474	-951 880	-3,49%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	1 239 993	1 239 993	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиҳанда нигоҳ дошта мешавад (25%)	54 460 369	54 390 665	-69 704	-0,13%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	35 897 710	34 336 911	-1 560 799	-4,35%
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	7 286 421	5 222 421	-2 064 000	-28,33%
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	19 300 339	19 237 884	-62 455	-0,32%
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	17 622 025	6 178 048	-11 443 977	-64,94%
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	76 297 158	71 350 657	-4 946 501	-6,48%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	3 008 150	3 004 966	-3 184	-0,11%
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	1 291 432	3 496 889	2 205 457	170,78%
13	Андози замин	97 890	88 147	-9 743	-9,95%

14	Андоз аз молу мулки ғайриманқул	953 085	957 737	4 652	0,49%
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	27 637 228	26 894 464	-742 763	-2,69%
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	531 025	539 215	8 190	1,54%
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологии қазри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	43 046 298	43 046 298	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	78 706 203	78 633 982	-72 221	-0,09%
21	Роялти барои об	-	-	-	-
22	Андози пардохтнамудай субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	31 983	31 983	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	9 943 985	28 678 518	18 734 533	188,4%
	ҶАМЪ	404 629 649	403 655 253	-974 396	-0,24%

Маълумот оид ба ҳиссаи ҳар кадоме аз намудҳои пардохти андоз дар соли 2014:

№	Номи пардохтҳо	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо		Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз
1	Роялти барои истихроҷ	78 706 203	19,45%	78 633 982	19,48%
2	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	76 297 158	18,86%	71 350 657	17,68%
3	Андози иҷтимоӣ аз кордиханда (25%)	54 460 369	13,46%	54 390 665	13,47%
4	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	43 046 298	10,64%	43 046 298	10,66%
5	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	35 897 710	8,87%	34 336 911	8,51%
6	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	27 637 228	6,83%	26 894 464	6,66%
7	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	27 278 355	6,74%	26 326 474	6,52%
8	Андоз аз даромади ғайррезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	19 300 339	4,77%	19 237 884	4,77%
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	17 622 025	4,36%	6 178 048	1,53%
10	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷарима ва пеняҳо	9 943 985	2,46%	28 678 518	7,10%
11	Андоз аз дивидендҳо	7 286 421	1,80%	5 222 421	1,29%
12	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайррезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	3 008 150	0,74%	3 004 966	0,74%
13	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	1 291 432	0,32%	3 496 889	0,87%
14	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	1 239 993	0,31%	1 239 993	0,31%
15	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул	953 085	0,24%	957 737	0,24%
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	531 025	0,13%	539 215	0,13%
17	Андози замин	97 890	0,02%	88 147	0,02%
18	Андози пардохтнамудай субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	31 983	0,01%	31 983	0,01%
19	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
20	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
21	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
22	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
23	Роялти барои об	-	-	-	-
	ҶАМЪ	404 629 649	100,00%	403 515 466	100,00%

Аз чадвали боло маълум мешавад, ки дар соли 2014 маблағи асосии пардохтҳои андозро андозҳои зерин ташкил доданд – роялти барои истихроч, ААИ барои воридот, андози иҷтимоӣ аз кордиханда, бонуси обунавӣ барои истихроч, ААИ ва андоз аз ҶОИ.

3.2.3 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи пардохти гумрук

Аз рӯи ҷамъбасти муқоисаи пардохтҳо чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи пардохти гумрук дар соли 2014 мувофиқи маълумоти ширкатҳо 22 746 557 сомонӣ ва мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ 20 808 004 сомони ро ташкил дод. Ҳамаи пардохтҳо ба 3 гурӯҳ тақсим карда шудаанд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

Намудҳои пардохт		Маблағ ба ҳисоби сомонӣ		Фарқияти маълум карданашуда	Ҷоизи фарқияти маълум карданашуда
		Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ		
1	Бочҳои гумрукӣ	19 311 715	19 542 689	230 974	1,20%
2	Хирочҳои гумрукӣ	3 408 682	1 238 818	-2 169 864	-63,66%
3	Дигар	26 160	26 497	337	1,29%
4	ҶАМЪ	22 746 557	20 808 004	-1 938 552	-8,52%

Маълумот оид ба ҳиссаи ҳар кадоме аз намунаҳои пардохти гумрук дар соли 2014:

№	Номи пардохтҳо	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо		Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби ҶОИ	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби ҶОИ
1	Бочҳои гумрукӣ	19 311 715	84,9%	19 542 689	93,92%
2	Хирочҳои гумрукӣ	3 408 682	14,99%	1 238 818	5,95%
3	Дигар	26 160	0,12%	26 497	0,13%
4	ҶАМЪ	22 746 557	100,00%	20 808 004	100,00%

Дар соли 2014 маблағи асосии пардохтҳои гумрукиро бочҳои гумрукӣ ташкил доданд (ба ҳисоби миёна 85% ҳамаи маблағҳои пардохти гумрукӣ).

3.2.4 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи дигар пардохтҳои асосӣ

Аз рӯйи чамъбасти муқоисаи пардохтҳо чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи дигар пардохтҳои асосӣ дар соли 2014-ум 21 366 080 сомони ро ташкил дод. Ин маълумотро ширкатҳо пешниҳод намуданд ва бо маълумоти мақомоти давлатӣ муқоиса карда нашудаанд, чунки оид ба ин маълумотҳо мақомоти масъули давлатие таъйин карда нашудаанд, ки барои пешниҳод намудан ба раванди муқоиса маълумот дошта бошанд. Дигар пардохтҳои асосӣ ба 13 гурӯҳ тақсим карда шудаанд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

№	Номи пардохтҳо	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз
1	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	978 829	4,58%
2	Пардохти маблағ барои консессияҳо	-	-
3	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии саҳмияҳо пардохт карда шудаанд	17 906 175	83,81%
4	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-
5	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	16 030	0,08%
6	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмӣ даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	30 834	0,14%
7	Ҷаброни фоиди аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	81 299	0,38%
8	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	219 500	1,03%
9	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	319 311	1,49%
10	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-
11	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	640 167	3,00%
12	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳои иҷозатдиҳанда	694 840	3,25%
13	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	479 095	2,24%
	ҶАМЪ	21 366 080	100%

Ҷи тавре ки аз ҷадвали боло маълум мешавад, ҳиссаи асосии дигар пардохтҳои асосиро дивидендҳои, ки барои маҷмуи давлатии саҳмияҳо пардохт карда шудаанд, инчунин пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта ташкил медиҳанд.

Дар рафти муқоиса маълум карда шуд, ки мақомоти андоз дивидендҳои, ки ҶДММ КМ «Зарафшон» барои маҷмуи давлатии саҳмияҳо ба маблағи 17 021 222 сомонӣ пардохт намудааст, дар таркиби андозҳои дигар инъикос намудаанд. Баъди аз ширкат гирифтани ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи зарурӣ ин маблағ дар ҳисобот ислоҳ намуда, чун дивидендҳои пардохтшуда инъикос карда шуд.

Инчунин дар рафти муқоиса маълум карда шуд, ки пардохт аз ғуруҳи ҳиссаи давлат барои маҳсулоти истихроҷшуда, тибқи созишнома дар бораи тақсими маҳсулот, ки НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед» ба маблағи 200 757 сомони пардохт

намудааст, мақомоти андоз дар таркиби андозҳои дигар ба маблағи 170 673 сомони инъикос намудаанд. Баъди гирифтани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи зарурӣ ин маблағ дар ҳисобот ислоҳ намуда, дар сатри Пардохтхое, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд, инъикос карда шуд.

3.2.5 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи хароҷотҳои иловагӣ

Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯи хароҷотҳои иловагӣ дар соли 2014-ум **4 126 997** сомони ро ташкил дод. Ин маълумотро ширкатҳо пешниҳод намуданд ва бо маълумоти мақомоти давлатӣ муқоиса карда нашудаанд, чунки оид ба ин маълумотҳо мақомоти масъули давлатие таъйин карда нашудаанд, ки барои пешниҳод намудан ба раванди муқоиса маълумот дошта бошанд. Хароҷотҳои иловагӣ ба 3 гурӯҳ тақсим карда шудаанд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

№	Номи пардохтҳо	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз
1	Дастгирии таҳсилот	305 796	7,41%
2	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	3 821 201	92,59%
3	Хароҷоти ҷамлу нақли канданиҳои фойданок	-	0,00%
4	ҶАМЪ	4 126 997	100,00%

Дар соли 2014 маблағи асосии хароҷоти иловагии ширкатҳоро хароҷот барои дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ ташкил дод (92,59% -и тамоми хароҷот аз рӯи ин ҷадвал).

Ба моддаи Хароҷот барои ҷамлу нақли канданиҳои фойданок бояд ҳамаи пардохтҳо барои ҷамлу нақл, ки барои давлат ва ширкатҳои давлатӣ амалӣ карда мешаванд, дохил карда мешуданд. Дар рафти муқоиса баъзе ширкатҳо аз рӯи ин сатр маълумот пешниҳод намуданд, вале баъди омӯختани ин хароҷотҳо маълум карда шуд, ки маблағи умумии ин хароҷотҳо хароҷотҳои дохилии истеҳсолии ҳуди ширкатҳо мебошанд ва ба давлат ё ширкатҳои давлатӣ пардохт карда нашудаанд. Инчунин аз баъзе ширкатҳо дар бораи ин пардохтҳо мо шарҳу тафсири кофӣ гирифта натавонистем ва Маъмури Мустақил қарор дод, ки ин маълумотҳо аз ҳисобот хориҷ карда шаванд.

3.2.6 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи намудҳои фаъолияти ширкатҳо (нафту газ ва истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ)

Барои ҳисоб кардани чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи намудҳои фаъолият дар соли 2014 ҳамаи ширкатҳо ба ду намуди фаъолият – баҳши нафту газ ва истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ тақсим карда шуданд. Дар поён тақсимои ширкатҳо ба бахшҳои мазкур дода шудааст:


№	Номи ширкатҳо	Бахш
1	ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
2	ҚДММ КМ «Зарафшон»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
3	ҚДММ МТК «Апрелевка»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
4	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	Нафту газ
5	ҚДММ «Покруд»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
6	ҚСПМ «Сомон ойл»	Нафту газ
7	ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
8	ҚДМММ «Петролеум Суғд»	Нафту газ
9	Филиали ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В дар ҚТ»	Нафту газ
10	Филиали ҚДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В»	Нафту газ
11	Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	Нафту газ
12	ҚДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
13	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ
14	ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	Истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ

Аз рӯйи ҷамъбасти муқоисаи пардохтҳо чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи намудҳои фаъолият дар соли 2014 дар поён оварда шудаанд.

Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи намудҳои фаъолият мувофиқи маълумоти ширкатҳо


№	Намудҳои пардохт	Маблағ бо сомонӣ		Ҳисса ба ҳисоби %	
		Баҳши истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ	Баҳши нафту газ	Баҳши истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ	Баҳши нафту газ
1	Пардохтҳои андоз	375 101 662	29 527 987	92,70%	7,30%
2	Пардохтҳои гумрук	22 722 240	24 317	99,89%	0,11%
3	Дигар пардохтҳои асосӣ	20 045 400	1 320 680	93,82%	6,18%
4	Хароҷоти иловагӣ	-	4 126 997	-	100,00%
	Ҷамъ	417 869 302	34 999 980	92,27%	7,73%

Чи тавре ки аз ҷадвали боло маълум мешавад, мувофиқи маълумоти ширкатҳо маблағи асосии пардохт - 92,27%-ро ширкатҳои истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ пардохт менамоянд.



Чараёни умумии маблағҳои пулӣ аз рӯйи намудҳои фаъолият мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ

№	Намудҳои пардохт	Маблағ бо сомонӣ		Ҳисса ба ҳисоби %	
		Баҳши истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ	Баҳши нафту газ	Баҳши истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ	Баҳши нафту газ
1	Пардохтҳои андоз	374,591,388	29 063 865	92,80%	7,20%
2	Пардохтҳои гумрук	20,793,299	14 705	99,93%	0,07%
3	Дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
4	Хароҷоти иловагӣ	-	-	-	-
	Ҷамъ	395,384,687	29 078 570	93,15%	6,85%



Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ, маблағи асосии пардохт - 93,15%-ро ширкатҳои истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ пардохт менамоянд.

3.2.7 Чараёни умумии маблағҳои пулӣ мувофиқи ширкатҳои алоҳида

Иттилоот аз рӯйи маълумоти ширкатҳо

№	Номи ширкатҳо	Пардохтҳои андоз		Пардохтҳои гумрук		Дигар пардохтҳои асосӣ		Хароҷоти иловагӣ		Пардохтҳо ҳамагӣ	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз
1	ЧДММ КМ «Зарафшон»	132 771 049	32,81%	7 394 157	32,51%	18 478 058	86,48%	3 162 893	76,64%	161 806 157	35,73%
2	ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	113 587 283	28,07%	3 801 782	16,71%	939 040	4,40%	440 629	10,68%	118 768 734	26,23%
3	ЧДММ «Покруд»	87 787 192	20,46%	8 501 354	37,37%	-	-	-	-	91 288 546	20,16%
4	ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	22 839 267	5,64%	2 502 237	11,00%	230 322	1,08%	121 237	2,94%	25 693 193	5,67%
5	ЧДММ МТК «Апрелевка»	22 588 318	5,58%	522 709	2,30%	397 980	1,86%	26 332	0,64%	23 535 339	5,20%
6	ЧДМММ «Петролеум Суғд»	12 982 920	3,21%	9 119	0,04%	930 983	4,36%	336 144	8,15%	14 259 183	3,15%
7	Филиали ЧДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В дар ҚТ»	9 812 420	2,43%	97	0,00%	-	-	-	-	9 812 517	2,17%
8	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В дар ҚТ»	3 670 751	0,91%	5 271	0,02%	85 186	0,40%	33 322	0,81%	3 794 530	0,84%
9	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	1 849 002	0,46%	9 830	0,04%	251 592	1,18%	-	-	2 110 424	0,47%
10	ҚСПМ «Сомон ойл»	1 055 786	0,26%	-	-	51 947	0,24%	6 310	0,15%	1 114 042	0,25%

11	ЧДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	451 949	0,11%	-	-	-	-	-	-	451 949	0,10%
12	Филиали ЧДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	157 091	0,04%	-	-	972	0,00%	-	-	158 063	0,03%
13	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	69 716	0,02%	-	-	-	-	-	-	69 716	0,02%
14	ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	6 888	0,00%	-	-	-	-	-	-	6 888	0,00%
	Ҷамъ	404 629 649	100%	22 746 557	100%	21 366 080	100%	4 126 997	100%	452 869 282	100%

Иттилоот аз рӯи маълумоти мақомоти давлатӣ

№	Номи ширкатҳо	Пардохтҳои андоз		Пардохтҳои гумрук		Пардохтҳо ҳамагӣ	
		Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз	Сомонӣ	Ҳисса ба ҳисоби фоиз
1	ЧДММ КМ «Зарафшон»	132 771 049	32,89%	7 394 157	35,54%	140 165 206	33,02%
2	ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	119 335 616	29,56%	3 783 896	18,18%	123 119 512	29,01%
3	ЧДММ «Покруд»	80 425 808	19,92%	8 803 857	42,31%	89 229 665	21,02%
4	ЧДММ МТК «Апрелевка»	22 588 318	5,60%	522 709	2,51%	23 111 027	5,44%
5	ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	19 304 217	4,78%	147 274	0,71%	19 451 491	4,58%
6	ЧДМММ «Петролеум Суғд»	12 557 180	3,11%	1 829	0,01%	12 559 009	2,96%
7	Филиали ЧДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В»	9 812 420	2,43%	97	0,00%	9 812 517	2,31%
8	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В дар ҚТ»	3 633 489	0,90%	5 388	0,03%	3 638 878	0,86%

9	ҚСПМ «Сомон ойл»	1 054 478	0,26%	51	0,00%	1 054 529	0,25%
10	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	1 849 201	0,46%	7 005	0,03%	1 856 206	0,44%
11	ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	63 019	0,02%	127 864	0,61%	190 883	0,04%
12	Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	157 096	0,04%	336	0,00%	157 432	0,04%
13	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	95 822	0,02%	13 542	0,07%	109 364	0,03%
14	ҚДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	7 539	0,00%	-	-	7 539	0,00%
	Ҷамъ	403 655 253	100%	20 808 004	100%	424 463 257	100%

Қисми асосии ҳамаи пардохтхоро се ширкат: ҚДММ КМ «Зарафшон», ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой» ва ҚДММ «Покруд» амалӣ менамоянд.

Дар поён тавсифи муфассали пардохтҳои ҳар як ширкат:

№	ЧДММ КМ «Зарафшон»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	12 962 583	12 962 583	-	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	557 215	557 215	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	18 084 421	18 084 421	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	7 498 347	7 498 347	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	5 222 421	5 222 421	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	6 368 407	6 368 407	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	1 500 000	1 500 000	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	27 048 979	27 048 979	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	2 911 543	2 911 543	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	0	0	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	1 006 071	1 006 071	-	-
13	Андози замин	6 867	6 867	-	-
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманкул	119 365	119 365	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	7 927 574	7 927 574	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	316 573	316 573	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	36 175 275	36 175 275	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	5 065 408	5 065 408	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	132 771 049	132 771 049	-	-
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	7 132 924	7 132 924	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	261 234	261 234	-	-
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	7 394 157	7 394 157	-	-
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	727 185	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	17 021 222	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷуброни фоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	70 299	-	-	-
33	Ҷуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷуброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	459 352	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаходатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	200 000	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	18 478 058	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	70 280	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	3 092 613	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	3 162 893	-	-	-

№	ЧДММ «Покруд»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқи ят
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	1 859 728	1 440 314	-419 414	- 22,55%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	86 935	86 935	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	2 848 131	2 848 131	-	-
4	Андоз аз фоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз фоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	879 436	879 436	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	33 630 383	31 681 685	-1 948 698	-5,79%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	96 607	93 423	-3 184	-3,30%
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	2 176	2 176	100,00 %
13	Андози замин	39 485	29 880	-9 605	- 24,33%
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул	-	9 604	9 604	100,00 %
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	297 886	297 886	-0	0,00%
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	2 304	10 041	7 737	335,81 %
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарри замин	-	-	-	-

18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	43 046 298	43 046 298	-	-
19	Бонуси кашфи тичоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-
22	Андози пардохтнамудай субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	82,787,192	80 425 808	-2 361 384	-2,85%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	8 354 730	8 656 654	301 924	3,61%
25	Хирочҳои гумрукӣ	134 864	135 442	579	0,43%
	Дигар	11 760	11 760	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	8 501 354	8 803 857	302 502	3,56%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	-	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии саҳмияҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳукуки истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳукуки истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷуброни фоиди аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷуброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ХЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-

36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-
	Ҷамъ дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
	Хароҷоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Хароҷоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Ҷамъ хароҷоти иловагӣ	-	-	-	-

№	ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	5 855 836	5 268 428	-587 408	-10,03%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	184 434	184 434	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	22 199 816	22 169 181	-30 635	-0,14%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	21 804 070	20 285 045	-1 519 025	-6,97%
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	1 669 073	1 669 073	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	8 429 980	-	-8 429 980	-100,00%
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳои, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	9 666 806	9 688 321	21 515	0,22%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳои, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳои, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	122 741	122 741	-	-
13	Андози замин	28 784	28 782	-2	-0,01%
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманкул	586 042	583 931	-2 111	-0,36%
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	11 950 814	11 208 051	-742 763	-6,22%
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	57 712	59 316	1 604	2,78%
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	29 852 221	29 780 000	-72 221	-0,24%
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	1 178 954	18 288 313	17 109 359	1451,23%
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	113 587 283	119 335 616	5 748 333	5,06%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	3 148 365	3 153 969	5 604	0,18%
25	Хирочҳои гумрукӣ	653 417	629 926	-23 491	-3,60%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	3 801 782	3 783 896	-17 886	-0,47%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	43 520	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳукуки истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳукуки истифодаи замин	18 738	-	-	-
32	Ҷуброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	11 000	-	-	-
33	Ҷуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷуброни талафоти хоҷагии ҷангал	319 311	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	546 471	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	939 040	-	-	-
	Хароҷоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	86 000	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	354 629	-	-	-
41	Хароҷоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ хароҷоти иловагӣ	440 629	-	-	-

№	ЧДММ МТК «Апрелевка»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	2 272 976	2 272 976	-	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	143 098	143 098	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	4 638 328	4 638 328	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	1 156 480	1 156 480	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	89 036	89 036	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	2 881 693	2 881 693	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	52 035	52 035	-	-
13	Андози замин	3 120	3 120	-	-
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул	165 791	165 791	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	2 606 508	2 606 508	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	58 479	58 479	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	7 830 296	7 830 296	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	690 478	690 478	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	22 588 318	22 588 318	-	-
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	464 120	464 120	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	44 189	44 189	-	-
	Дигар	14 400	14 400	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	522 709	522 709	-	-
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои хатмии суғурта	24 600	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	8 565	-	-	-
32	Ҷаброни фоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	219 500	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хочагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	137 836	-	-	-
37	Пардохтҳои хатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳои иҷозатдиҳанда	7 479	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	397 980	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	26 332	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	26 332	-	-	-

№	ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	1 741 754	1 781 117	39 363	2.26%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	139 787	139 787	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	3 426 157	3 378 138	-48 019	-1.40%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	2 541 450	2 515 824	-25 626	-1.01%
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	2 064 000	-	-2 064 000	-100.00%
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	62 455	-	-62 455	-100.00%
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	3 069 783	55 786	-3 013 997	-98.18%
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳои, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	2 619 298	-	-2 619 298	-100.00%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳои, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳои, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	2 197 959	2 197 959	100.00%
13	Андози замин	3 004	2 868	-136	-4.53%
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	26 867	24 026	-2 841	-10.57%
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	1 147 029	1 147 029	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	17 215	17 215	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	4 041 885	4 041 885	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	1 938 583	4 002 583	2 064 000	106.47%
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	22 839 267	19 304 217	-3 535 050	-15.48%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	196 587	117 083	-79 504	-40.44%
25	Хирочҳои гумрукӣ	2 305 650	30 190	-2 275 460	-98.69%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	2 502 237	147 274	-2 354 963	-94.11%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	11 904	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳои иҷозатдиҳанда	140 890	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	78 338	-	-	-

	басташуда муқаррар гардидаанд				
	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	230 322	-	-	-
	Хароҷоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	41 949	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	79 418	-	-	-
41	Хароҷоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ хароҷоти иловагӣ	121 367	-	-	-

№	ЧДМММ «Петролеум Суғд»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	1 328 056	1 339 756	11 700	0,88%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	65 500	65 500	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	1 755 731	1 755 731	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	2 893 119	2 877 119	-16 000	-0,55%
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайррезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	4 533 226	4 533 226	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	427 808	6 350	-421 458	-98,52%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайррезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	16 630	16 630	-	-
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул	55 020	55 020	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	768 400	768 400	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	55 400	55 401	1	0,00%
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тичоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	678 610	678 610	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудай субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	405 437	405 437	-	0,00%
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	12 982 937	12 557 180	-425 757	-3,28%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	9 119	1 680	-7 439	-81,58%
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	149	149	100,00%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	9 119	1 829	-7 290	-79,95%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои хатмии суғурта	2 400	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	884 953	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	651	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии чангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи қорҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	42 979	-	-	-
37	Пардохтҳои хатмӣ барои додани шаходатномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	930 983	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	70 877	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	265 267	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	336 144	-	-	-

№	Филиали ЧДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	542 218	542 218	-	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	11 619	11 619	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	215 810	215 810	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	7 679 715	7 679 715	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	1 318 544	1 318 544	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	12 531	12 531	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	31 983	31 983	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	9 812 420	9 812 420	-	-
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	97	97	-	-
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	97	97	-	-
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	-	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

№	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	303 012	303 008	-4	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	19 971	19 971	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	595 417	595 411	-6	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	2 641 254	2 641 254	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои тахвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	70 219	70 273	54	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	-	-	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	3 572	3 572	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	37 306	-	-37 306	-100,00%
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	3 670 751	3 633 489	-37 262	-1,02%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	5 271	5 051	-220	-4,17%
	Дигар	-	337	337	100,00%
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	5 271	5 388	117	2,22%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	70 226	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	14 960	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	85 186	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	4 048	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	29 274	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	33 322	-	-	-

№	ҚСПМ «Сомони Ойл»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	219 100	219 099	-1	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	12 386	12 386	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	315 559	315 559	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	4 244	4 096	-148	-3,49%
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	275 881	275 881	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	2 316	1 158	-1 158	-50,00%
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	226 300	226 299	-1	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	1 055 786	1 054 478	-1 308	-0,12%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	51	51	100,00%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	-	51	51	100,00%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои хатмии суғурта	47 997	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	1 070	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	2 880	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии чангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои хатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	51 947	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	6 310	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	6 310	-	-	-

№	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	103 700	103 700	-	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	8 300	8 300	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиҳанда нигоҳ дошта мешавад (25%)	200 200	200 200	-	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	22 191	22 191	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	40 366	40 565	199	0,49%
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманкул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	1 344 592	1 344 592	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	1 737	1 737	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қарбӣ замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	127 916	127 916	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	1 849 002	1 849 201	199	0,01%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Бочҳои гумрукӣ	5 870	5 870	-	-
25	Хироҷҳои гумрукӣ	3 960	1 135	-2 825	-71,35%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	9 830	7 005	-2 825	-28,74%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	50 835	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Бочи давлатӣ ва хироҷи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хироҷҳо барои ба расмӣ даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	200 757	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	251 592	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

№	ҚДММ “ТВЕА Душанбе Саноати қўҳй”	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	13 505	16 076	2 571	19,04%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	6 757	6 757	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	30 168	35 116	4 948	16,40%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	5 070	5 070	100,00%
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	-	-	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	-	-	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	401 519	-	-401 519	-100,00%
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	451 949	63 019	-388 930	-86,06%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	127 864	127 864	100,00%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	-	127 864	127 864	100,00%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	-	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

№	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	23 263	24 810	1 547	6,65%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	-	-	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиҳанда нигоҳ дошта мешавад (25%)	46 453	49 575	3 122	6,72%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	21 438	21 438	100,00%
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманкул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	-	-	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	-	-	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	69 716	95 822	26 107	37,45%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	10 389	10 389	100,00%
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	3 153	3 153	100,00%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	-	13 542	13 542	100,00%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	-	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

№	ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	2 457	2 222	-235	-9,56%
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	-	-	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	4 431	5 317	886	20,00%
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкҳои ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	-	-	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	-	-	-	-
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроҷ	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	6 888	7 539	651	9,45%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	-	-	-
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	-	-	-	-
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	-	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии шахсияҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷуброни фоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷуброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷуброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷуброни талафоти хоҷагии ҷангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷуброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷжатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	-	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

№	Филиали ЧДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	Ширкат	Мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
		Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
	Пардохтҳои андоз				
1	Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	50 167	50 167	-	-
2	Андози иҷтимоӣ, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад (1%)	3 990	3 990	-	-
3	Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиханда нигоҳ дошта мешавад (25%)	99 748	99 747	-1	-
4	Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	-	-	-	-
5	Андоз аз ғоидаи софи муассисаи доимии шахси ҳуқуқии хориҷӣ	-	-	-	-
6	Андоз аз дивидендҳо	-	-	-	-
7	Андоз аз даромадҳои ғайрирезидент аз манбаъҳо дар ҚТ	-	-	-	-
8	Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	-	-	-	-
9	Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	-	-	-	-
10	Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	-	-	-	-
11	Андози аксизӣ барои молҳое, ки дар ҚТ истеҳсол карда шудаанд	-	-	-	-
12	Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	-	-	-	-
13	Андози замин	-	-	-	-
14	Андоз аз молу мулкӣ ғайриманқул	-	-	-	-
15	Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	-	-	-	-
16	Андоз аз воситаҳои нақлиёт	3 186	3 192	6	0,19%
17	Бонуси обунавӣ барои омӯзиши геологӣ қабри замин	-	-	-	-
18	Бонуси обунавӣ барои истихроч	-	-	-	-
19	Бонуси кашфи тижоратӣ	-	-	-	-
20	Роялти барои истихроч	-	-	-	-
21	Роялти барои об	-	-	-	-

22	Андози пардохтнамудаи субъектҳои бизнеси хурд (андоз аз рӯйи низоми содакардашуда)	-	-	-	-
23	Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои андоз	157 091	157 096	5	0,00%
	Пардохтҳои гумрук				
24	Боҷҳои гумрукӣ	-	-	-	-
25	Хирочҳои гумрукӣ	-	336	336	100,00%
	Дигар	-	-	-	-
	Ҷамъ пардохтҳои гумрук	-	336	336	100,00%
	Дигар пардохтҳои асосӣ				
26	Пардохтҳо барои намудҳои ҳатмии суғурта	972	-	-	-
27	Пардохти маблағ барои консессия	-	-	-	-
28	Дивидендҳои, ки дар маҷмуи давлатии сармояҳо пардохт карда шудаанд	-	-	-	-
29	Пардохти маблағ барои ҳиссаи давлатие, ки ширкат харидааст	-	-	-	-
30	Боҷи давлатӣ ва хирочи иҷозатномавӣ барои ҳуқуқи истифодаи қабри замин	-	-	-	-
31	Пардохтҳо ва хирочҳо барои ба расмият даровардани ҳуқуқи истифодаи замин	-	-	-	-
32	Ҷаброни ғоидаи аз даст додашуда ҳангоми додани қитъаҳои замин	-	-	-	-
33	Ҷаброни талафоти истеҳсолоти кишоварзӣ ва ҷаброни поймолшавии киштзорҳо	-	-	-	-
34	Ҷаброни талафоти хоҷагии чангал	-	-	-	-
35	Пардохт барои гузарондани экспертиза, иҷозатдиҳӣ ва мувофиқасозии лоиҳаи корҳо (ҲЛС, АТМЗ ва ғ.)	-	-	-	-
36	Пардохти маблағ барои ифлос кардани муҳити атроф ва ҷаброни зарари ба муҳити зист расондашуда	-	-	-	-
37	Пардохтҳои ҳатмӣ барои додани шаҳодатномаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда	-	-	-	-
38	Пардохтҳои, ки дар созишномаҳои бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон басташуда муқаррар гардидаанд	-	-	-	-

	Чамъ дигар пардохтҳои асосӣ	972	-	-	-
	Харочоти иловагӣ				
39	Дастгирии таҳсилот	-	-	-	-
40	Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ	-	-	-	-
41	Харочоти ҳамлу нақли канданиҳои ғоиданок	-	-	-	-
	Чамъ харочоти иловагӣ	-	-	-	-

3.3. ТАФСИРИ УМУМИИ ФАРҚИЯТҲОИ МАЪЛУМ КАРДАНАШУДА

3.3.1 Фарқиятҳои умумии маълум карданашуда аз рӯйи намудҳои пардохт

Дар рафти муқоиса ҳамаи фарқияту муқолифатҳое, ки оид ба онҳо баёноти дахлдор пешниҳод гардидаанд, мувофиқа ва тасҳеҳ карда шуданд. Аз рӯйи ҷамъбасти муқоисаи пардохтҳо фарқиятҳои умумии маълум карданашуда аз рӯйи ҳамаи намудҳои пардохт дар соли 2014-ум аз рӯйи пардохтҳои андоз 974 396 сомонӣ ва аз рӯйи пардохтҳои гумрук 1 938 552 сомониро ташкил доданд, ки дар ҷадвали поён оварда шудаанд:

Пардохтҳои андоз	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %
Андоз аз даромад, ки аз шахсони воқеӣ нигоҳ дошта мешавад	27 278 355	26 326 474	-951 880	-3,49%
Андози иҷтимоӣ, ки аз кордиҳанда нигоҳ дошта мешавад (25%)	54 460 369	54 390 665	-69 704	-0,13%
Андоз аз ғоида, аз ҷумла пешпардохтҳо	35 897 710	34 336 911	-1 560 799	-4,35%
Андоз аз арзиши иловашуда барои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматҳо	17 622 025	6 178 048	-11 443 977	-64,94%
Андоз аз арзиши иловашуда барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд	76 297 158	71 350 657	-4 946 501	-6,48%
Андоз аз арзиши иловашудае, ки аз ғайррезидентҳо нигоҳ дошта шудааст	3 008 150	3 004 966	-3 184	-0,11%
Андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҚТ ворид карда шудаанд	1 291 432	3 496 889	2 205 457	170,78%
Андози замин	97 890	88 147	-9 743	-9,95%
Андоз аз молу мулки ғайриманкул	953 085	957 737	4 652	0,49%
Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	27 637 228	26 894 464	-742 763	-2,69%
Андоз аз воситаҳои нақлиёт	531 025	539 215	8 190	1,54%
Бонуси обунавӣ барои истихроҷ	43 046 298	43 046 298	0	0,00%
Роялти барои истихроҷ	78 706 203	78 633 982	-72 221	-0,09%
Андозҳои дигар, аз ҷумла ҷаримаҳо ва пеняҳо	9 943 985	28 678 518	18 734 533	188,40%
Ҷамъ	404 629 649	403 655 253	-974 396	-0,24%

Пардохтҳои гумрук				
Бочҳои гумрукӣ	19 311 715	19 542 689	230 974	1,20%
Хирочҳои гумрукӣ	3 408 682	1 238 818	-2 169 864	-63,66%
Дигар	26 160	26 497	337	1,29%
Ҷамъ	22 746 557	20 808 004	-1 938 552	-8,52%

Сабабҳои асосии номувофиқатии дар боло зикршуда пардохтҳое мебошанд, ки бо се ширкат алоқаманданд:

- ▶ Фарқиятҳое, ки бо пардохтҳои ҶДММ «Анзоб» алоқаманданд
- ▶ Фарқиятҳое, ки бо пардохтҳои ҶДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой» алоқаманданд
- ▶ Фарқиятҳое, ки бо пардохтҳои ҶДММ «Покруд» алоқаманданд

Тафсири муфасссали фарқиятҳои маълум карданашуда дар ҷадвали поён дода шудааст.

3.3.2 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз даромад

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Ҳисса ба ҳисоби %	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	1 741 754	1 781 117	39 363	-4,14%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Покруд»	1 859 728	1 440 314	-419 414	44,06%	Маълум карда нашудааст
ҚСПМ «Сомон Ойл»	219 100	219 099	-1	0,00%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	5 855 836	5 268 428	-587 408	61,71%	Маълум карда нашудааст
ЧДМММ «Петролеум Суғд»	1 328 056	1 339 756	11 700	1,23%	Маълум карда нашудааст
Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В»	303 012	303 008	-4	0,00%	Маълум карда нашудааст
Филиали ЧДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	50 167	50 167	-0	0,00%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	2 457	2 222	-235	0,02%	Маълум карда нашудааст
ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	23 263	24 810	1 547	-0,16%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	13 505	16 076	2 571	-0,27%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	11 396 877	10 444 997	-951 880	100%	

Сабаби асосии фарқиятҳо аз рӯйи андоз аз даромад:

- ▶ фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой» ва ЧДММ «ПОКРУД»

3.3.3 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андози иҷтимоӣ аз кордиханда (25%)

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	3 426 157	3 378 138	-48 019	68,89%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	22 199 816	22 169 181	-30 635	43,95%	Маълум карда нашудааст
Филиали ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В»	595 417	595 411	-6	0,01%	Маълум карда нашудааст
Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	99 748	99 747	-1	0,00%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	4 431	5 317	886	-1,27%	Маълум карда нашудааст
ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	46 453	49 575	3 122	-4,48%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	30 168	35 116	4 948	-7,10%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	26 402 190	26 332 485	-69 704	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андози иҷтимоӣ:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ ТА КМ «Анзоб» ва ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.4 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз Ҷоида, аз ҷумла пешпардохтҳо

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	2 541 450	2 515 824	-25 626	1,64%	Маълум карда нашудааст
ҚСПМ «Сомон Ойл»	4 244	4 096	-148	0,01%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	21 804 070	20 285 045	-1 519 025	97,32%	Маълум карда нашудааст
ҚДМММ «Петролеум Суғд»	2 893 119	2 877 119	-16 000	1,03%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	27 242 883	25 682 084	-1 560 799	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз аз Ҷоида:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой» ва ҚДММ ТА КМ «Анзоб»

3.3.5 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ барои таҳвили молҳо ва иҷрои қору хизматҳо

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	3 069 783	55 786	-3 013 997	26,34%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	8 429 980	-	-8 429 980	73,66%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	11,499,763	55,786	-11,443,977	100.00%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ барои таҳвили молҳо ва иҷрои қору хизматҳо:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ ТА КМ «Анзоб» ва ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой».

3.3.6 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	33 630 383	31 681 685	-1 948 698	39,40%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Покруд»	2 619 298	-	-2 619 298	52,95%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	9 666 806	9 688 321	21 515	-0,43%	Маълум карда нашудааст
ҚДМММ «Петролеум Суғд»	427 808	6 350	-421 458	8,52%	Маълум карда нашудааст
ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	-	21 438	21 438	-0,43%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	46 344 295	41 397 794	-4 946 501	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ барои молҳое, ки ба қаламрави ҚТ ворид карда мешаванд:

- ▶ фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ ТА КМ «Анзоб», ҚДММ «Покруд» ва ҚДМММ «Петролеум Суғд»

3.3.7 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта мешавад

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ «Покруд»	96 607	93 423	-3 184	100,00%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	96 607	93 423	-3 184	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз аз арзиши иловагӣ, ки аз ғайрирезидентҳо нигоҳ дошта мешавад:

- ▶ фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ «ПОКРУД»

3.3.8 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҶТ ворид карда мешаванд

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба хисоби %	
ҶДММ ТА КМ «Анзоб»	-	2 197 959	2 197 959	99,66%	Маълум карда нашудааст
НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	40 366	40 565	199	0,01%	Маълум карда нашудааст
ҶДММ «Покруд»	-	2 176	2 176	0,10%	Маълум карда нашудааст
ҶДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	122 741	122 741	-	-	Маълум карда нашудааст
Филиали ҶДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В»	70 219	70 273	54	0,00%	Маълум карда нашудааст
ҶДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	-	5 070	5 070	0,23%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	233 326	2 438 783	2 205 457	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андози аксизӣ барои молҳое, ки ба ҶТ ворид карда мешаванд:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҶДММ ТА КМ «Анзоб»

3.3.9 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андози замин

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	3 004	2 868	-136	1,40	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Покруд»	39 485	29 880	-9 605	98,58%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	28 784	28 782	-2	0,02%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	71 273	61 530	-9 743	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андози замин:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ЧДММ «Покруд»

3.3.10 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз барои молу мулкҳои ғайриманқул

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ЧДММ ТА КМ «Анзоб»	26 867	24 026	-2 841	-61,07%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Покруд»	-	9 604	9 604	206,45%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	586 042	583 931	-2 111	-45,38%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	612 909	617 561	4 652	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз барои молу мулкҳои ғайриманқул:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ширкатҳои дар боло номбаршуда

3.3.11 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	11 950 814	11 208 051	-742 763	100,00%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	11 950 814	12 355 080	-742 763	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.12 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андоз барои воситаҳои нақлиёт

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	55 400	55 401	1	0,01%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Покруд»	2 304	10 041	7 737	94,47%	Маълум карда нашудааст
ҚСПМ «Сомон Ойл»	2 316	1 158	-1 158	-14,14%	Маълум карда нашудааст
ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	57 712	59 316	1 604	19,58%	Маълум карда нашудааст
Филиали ЧДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	3 186	3 192	6	0,07%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	120 918	129 108	8 190	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андоз барои воситаҳои нақлиёт:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ЧДММ «Покруд» ва ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.13 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи роялти барои истихроч

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	29 852 221	29 780 000	-72 221	100,00%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	29 852 221	29 780 000	-72 221	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи роялти барои истихроч:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.14 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи андозҳои дигар

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	1 938 583	4 002 583	2 064 000	11,02%	Маълум карда нашудааст
ҚСПМ «Сомон Ойл»	226 300	226 299	-1	0,00%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	1 178 954	18 288 313	17 109 359	91,33%	Маълум карда нашудааст
Филиали ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В»	37 306	-	-37 306	-0,20%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	401 519	-	-401 519	-2,14%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	3 782 662	22 517 195	18 734 533	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи андозҳои дигар:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ ТА КМ «Анзоб» ва ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.15 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи бочҳои гумрукӣ

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	196 587	117 083	-79 504	-34,42%	Маълум карда нашудааст
НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	9 119	1 680	-7 439	-3,22%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Покруд»	8 354 730	8 656 654	301 924	130,72%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	3 148 365	3 153 969	5 604	2,43%	Маълум карда нашудааст
ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	-	10 389	10 389	4,50%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	11 708 801	11 939 776	230 974	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи бочҳои гумрукӣ:

- фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ «Покруд» ва ҚДММ ТА КМ «Анзоб»

3.3.16 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯи хирочҳои гумрукӣ

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба ҳисоби %	
ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	2 305 650	30 190	-2 275 460	104,87%	Маълум карда нашудааст
НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	3 960	1 135	-2 825	0,13%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Покруд»	134 864	135 442	579	-0,03%	Маълум карда нашудааст
ҚСПМ «Сомон ойл»	-	51	51	-	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	653 417	629 926	-23 491	1,08%	Маълум карда нашудааст
ҚДМММ «Петролеум Суғд»	-	149	149	-0,01%	Маълум карда нашудааст
Филиали ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В дар ҚТ»	5 271	5 051	-220	0,01%	Маълум карда нашудааст
Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	-	336	336	-0,02%	Маълум карда нашудааст
ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	-	3 153	3 153	-0,15%	Маълум карда нашудааст
ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	-	127 864	127 864	-5,89%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	3 103 162	933 298	-2 169 864	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯи хирочҳои гумрукӣ:

- ▶ фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба ҚДММ ТА КМ «Анзоб», ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ» ва ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»

3.3.17 Фарқиятҳои маълум карданашуда аз рӯйи пардохтҳои дигари гумрукӣ

Номи ширкат	Мувофиқи маълумоти ширкатҳо	Мувофиқи маълумоти мақомоти давлатӣ	Фарқият	Фарқият	Сабаби фарқият
	Сомонӣ	Сомонӣ	Сомонӣ	Ба хисоби %	
Филиали ҶДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В дар ҶТ»	-	337,31	337,31	100,00%	Маълум карда нашудааст
Ҷамъ	-	337,31	337,31	100%	

Сабаби асосии фарқият аз рӯйи пардохтҳои дигари гумрукӣ:

- ▶ фарқиятҳои маълум карданашудаи дахлдор ба филиали ҶДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В дар ҶТ»

3.4. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ АУДИТИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ ШИРКАТҲО

Маълумот оид ба гузарондани аудити ҳисоботи молиявии ширкатҳо барои соли 2014 дар ҷадвали поён дарҷ гардидааст:

№	Номи ширкатҳо	Оё дар ширкати шумо аудити мустақили ҳисоботи молиявӣ барои соли 2014 гузаронда шуд?	Оё дар ширкати шумо ҳисоботи молиявии аудитшудаи дастрасиаш озод вучуд дорад? Агар вучуд дошта бошад, шарҳ диҳед, ки чӣ тавр онро гирифтани мумкин аст, ё ба ин ҳисобот истинод намоед
1	ҚДММ ТА КМ «Анзоб»	Не	Не
2	ҚДММ КМ «Зарафшон»	Не	Не
3	ҚДММ МТК «Апрелевка»	Не	Не
4	НШСДММ «Кӯлоб Петролеум Лимитед»	Ҷавоб надод	tethyspetroleum.com
5	ҚДММ «Покруд»	Не	Не
6	ҚСПМ «Сомон ойл»	Ҳа	Дар шакли коғаз
7	ҚДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	Не	Не
8	ҚДМММ «Петролеум Суғд»	Ҳа	Ҷавоб надод
9	Филиали ҚДММ «Бохтар Оперейтинг Компани Б.В дар ҚТ»	Не	Не
10	Филиали ҚДММ «Тотал И энд П Таджикистан Б.В»	Не	Не
11	Филиали ҚДММ «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В»	Не	Не
12	ҚДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	Не	Не
13	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	Не	Не
14	ҚДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	Не	Не

Чӣ тавре ки аз ҷадвал маълум мегардад, аксарияти ширкатҳо барои соли 2014 аудити берунии ҳисоботи молиявӣ нагузарондаанд.

3.5. ТАВСИЯҲОИ МАЪМУРИ МУСТАҚИЛ

Дар ин фасл тавсияҳои Маъмури Мустақил дар бораи самараноктар гузарондани муқоисаи пардохтҳо ва тайёр кардани Ҳисобот оварда шудаанд.

3.5.1 Заминаҳои меъёрию ҳуқуқии ҷамъоварии маълумот

Чӣ тавре ки дар рафти ҷамъоварии маълумот аз ширкатҳо ва мақомоти давлатӣ мушоҳида карда шуд, аз сабаби мавҷуд набудани заминаҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар масъалаи гирифтани маълумоти зарурӣ барои таҳияи ҳисобот як қатор душворӣҳо вучуд доранд. Масалан, ширкатҳо ё мақомоти давлатӣ нисбати ин ҳисобот вучуд надоштани талаботи қонунгузориро баҳона карда, метавонанд маълумоти зарурӣ пешниҳод наkunанд.

Бинобар ин, мо тавсия медиҳем, ки барои саривақт гирифтани маълумоти зарурӣ ва гузарондани муқоисаи пардохтҳо заминаи меъёрию ҳуқуқӣ муҳайё карда шавад.

3.5.2 Такмил додани дастурамал оид ба ҷамъоварии маълумот барои муқоисаи пардохтҳо

Дар рафти гузарондани муқоиса мо маълум намудем, ки ҳангоми пешниҳод кардани маълумот оид ба фаслҳои «Дигар пардохтҳои асосӣ» ва «Харочотҳои иловагии ширкат» шахсони мансабдори ширкатҳо на ҳамеша мафҳумҳои дар дархост зикргардидаро мефаҳманд, бинобар ин метавонанд пардохтҳоеро дохил кунанд ё, баръакс, хориҷ кунанд, ки дар шаклҳои ҳисобот мумкин аст нодуруст акс ёфта бошанд. Масалан, ба моддаи «Дастгирии инфрасохтори иҷтимоӣ» - рамзаш 40, мумкин аст харочот барои хӯроки кормандон ва ҳамин гуна харочотҳои дохил карда шаванд, ки ба ин модда набояд дохил карда шаванд.

Азбаски ин харочотҳо аз сабаби мавҷуд набудани мақомоти масъул алҳол бо маълумотҳои мақомоти давлатӣ муқоиса кардан мумкин нест, мо тавсия медиҳем, ки кори гузарондани тренингҳои тавзеҳӣ бо шахсони масъули ширкатҳо ҷоннок намуда, ба Дастурамали ҷамъоварии маълумот аз ширкатҳо тағйиротҳои зарурӣ ворид карда шаванд.

3.5.3 Харочоти иловагии ширкатҳо ва дигар пардохтҳои асосӣ

Қисми зиёди маълумоти марбут бо фаслҳои «Харочотҳои иловагии ширкатҳо» ва «Дигар пардохтҳои асосӣ»-ро, ки аз ширкатҳо гирифта шудаанд, наметавон бо маълумоти мақомоти давлатӣ муқоиса намуд, чунки алҳол мақомоти давлатии ваколатдоре, ки тавонанд ин маълумотро пешниҳод кунанд, таъйин карда нашудаанд.

Бинобар ин оид ба ҳар як сатри пардохтҳо дар фаслҳои «Харочотҳои иловагии ширкатҳо» ва «Дигар пардохтҳои асосӣ» мақомоти масъули давлатӣ таъйин намуда, ба онҳо дар сатҳи қонунгузорӣ барои ҷамъоварӣ ва коркарди маълумоти ширкатҳо ваколат дода шавад.

Инчунин барои ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот оид ба ин фаслҳо ба мақомоти давлатӣ, хусусан ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки бо мақсади муайян ва тасниф намудани пардохтҳои бахши истихроҷи кӯҳӣ мувофиқи талаботи ҳисоботи ТШСИ имкониятҳои техникий низоми баҳисобгирии пардохтҳо тақвият диҳанд.

3.5.4 Аудит

Бо мақсади пешниҳоди маълумоти нисбатан саҳеҳ аз ҷониби ширкатҳо барои тайёр кардани ҳисобот ба ширкатҳо тавсия дода мешавад, аудиторҳои мустақилро ҷалб намоянд, ки оид ба пардохтҳои дар ҷаҳорҷӯбаи ТШСИ амалишуда хулосаи алоҳида пешниҳод карда тавонанд.

Инчунин дар амалияи байналмилалӣ аксарияти ширкатҳои истихроҷи кӯҳӣ ва баҳши нафту газ ҳисоботи молиявӣ ва хулосаи аудиторӣ ҷоп меkunанд.

Ҳисоботи аудитишудаи молиявии дастрасиаш озод яке аз аломатҳои шаффофияти фаъолияти ширкатҳо ба шумор меравад. Аз ин рӯ барои таъмини шаффофияти бахшҳо шаффофияти молиявии ҳар кадоме аз ширкатҳои ин бахш зарур аст. Мувофиқан, мо ба Шӯрои ТШСИ тавсия медиҳем, ки масъалаи имконпазирии ворид намудани тағйиротро ба қонунгузорӣ оид ба аудити ҳатмӣ ва ҷопи ҳисоботи молиявии ширкатҳои истихроҷи кӯҳӣ ва баҳши нафту газ баррасӣ намояд.

3.5.5 Созишнома оид ба тақсими маҳсулот

Ҳукумат дар бораи тақсими маҳсулот бо ширкатҳои соҳаҳои истихроҷ як қатор созишномаҳо имзо намуд. Дар назар дошта шудааст, ки солҳои охир пардохти ширкатҳо аз рӯйи ин созишномаҳо маблағҳои калонро ташкил хоҳад дод, бинобар ин мо тавсия медиҳем, ки ин пардохтҳо бо мақсади таҳияи ҳисобот дар ҷаҳорҷӯбаи ТШСИ дар сатри алоҳида ҷудо карда шаванд.

3.5.6 Фарогирии ширкатҳо барои гузарондани муқоисаи пардохтҳо

Рӯйхати ширкатҳо барои гузарондани муқоиса баъди тадқиқоти муфасссале, ки қоршиноси мустақили таъйиннамудаи ГБТМ моҳи августи соли 2014 дар асоси маълумотҳои соли 2013 гузаронда буд, муайян карда шуд.

Аз рӯйи ҷамъбасти тадқиқот ба Шӯрои ТШСИ барои дохил намудани ширкатҳо ба рӯйхат ва ифшои пардохтҳо дар ҷаҳорҷӯбаи ТШСИ аз рӯйи пардохтҳои умумӣ ба баҷети давлатӣ ба андозаи 50 000 сомони тоҷикӣ дар як сол ҳадди асосият тавсия дода шуд. Аз рӯйи натиҷаҳои тадқиқот барои таҳияи ҳисобот барои соли 2015 ҳамагӣ 14 ширкат интиҳоб карда шуд.

То санаи гузарондани муқоисаи пардохтҳо тибқи маълумоти мақомоти давлатӣ дар соҳаи иктишофи геологӣ ва истихроҷи канданиҳои ғоиданок 366 иҷозатнома дода шуд. Мувофиқан тавсия медиҳем, ки барои пурратар фаро гирифтани ширкатҳо, инчунин муайян намудани ҳадди муҳимият ва рӯйхати ширкатҳое, ки ба ҳисоботи соли 2015 дохил карда мешаванд, тадқиқоти нав гузаронда шавад.

Замима – Тавсифи мухтасари фаъолияти ширкатҳо

№	Номи ширкатҳо	Тавсифи фаъолият
1	ЧДММ КМ ТА «Анзоб»	Ширкат дар вилояти Суғд воқеъ гардида, барои истихроҷи зеризаминӣ, коркарди маъданҳо ва истеҳсоли концентрати симобу сурма таъсис дода шудааст. Миқдори сурма дар концентрат аз 40% то 60%, симоб — то 1%. Иқтидори лоиҳавии корхона 700 ҳазор тонна маъдан дар як сол бо истеҳсоли зиёда аз 30 ҳазор тонна концентрати симобу сурма. Иқтидори ҳақиқии корхона дар истихроҷу коркарди маъдан дар як сол ба ҳисоби миёна 350 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. Маҳсулоти корхона ба Хитой фурӯхта мешавад. Конро бо усули зеризаминӣ мекобанд. Коркардкунандаи асосии концентрат корхонаи сурмаи Қадамчой буд, ки дар ҳудуди Қирғизистон воқеъ шудааст, вале солҳои охир маҳсулоти корхонаро ба Хитой мефурӯшанд.
2	ЧДММ КМ «Зарафшон»	ЧДММ КМ «Зарафшон» дар Тоҷикистон калонтарин корхонаи истихроҷи тилло ба шумор рафта, силсилаи амалан мукаммали технологӣ дорад: истихроҷ, коркард ва металлургия - аффинаж бо гирифтани сабикаҳои тайёри тилло. Тибқи маълумоти Вазорати саноат ва технологияҳои нав, то 1 июли соли 2014 ширкат барои рушди истеҳсолот ба андозаи зиёда аз \$260 млн сармоягузорӣ кардааст. Сармоягузорӣ асосан ба нав кардани таҷҳизоти корхонаи маъдантозакунии, харидани техникаю нақлиёти кӯҳӣ ва ба қор андохтани иқтидорҳои нав равона гардидааст. Ширкат аз технологияи гирифтани тилло аз маъданҳои камбағал, усули, ба истилоҳ, «ишқоронии хоктеппагӣ» васеъ истифода мебарад. Корхона инчунин ба коркарди маъданҳои саҳти кони Тарор сар карда, на фақат тиллои тоза, балки концентрати мис низ мегирад. Соли 2014 60% тиллои дар Тоҷикистон истихроҷшуда ба ЧДММ КМ «Зарафшон» рост омад.
3	ЧДММ МТК «Апрелевка»	ЧДММ «Апрелевка» дар заминаи кони истихроҷи тиллои Қайроққум ташкил шудааст. Ширкат бо қорҳои истихроҷ дар кони Апрелевка машғул аст. Ин қон аз ду қитъа иборат аст – Апрелевкаи ғарбӣ ва Апрелевкаи шарқӣ. Манбаи ашёи хоми корхона инчунин маъдани қонҳои Қизил-Чеку, Бургунда, Иккижелон ва

		дигар конҳои хурд мебошанд. Маъданҳо бо усули кушода истихроҷ карда мешаванд. Аз онҳо хӯлаи тиллою нукра ҳосил мекунанд. Ҳосилнокии миёнаи корхона соли 180 ҳазор тонна маъданро ташкил медиҳад. Маҳсулоти асосӣ хӯлаи тиллою нукраи «Доре» мебошад, ки баъд онро дар заводи «Востокредмет» то тиллои аз ҷиҳати химиявӣ тозаӣ иёраш олитарин (999,9) ва нукраи иёраш 999,5 коркард мекунанд. Ҳаҷми истеҳсоли металлҳои қиматбаҳо: тилло аз 20 кг-и соли 2002 соли 2014 ба 628 кг, нукра аз 50 кг-и соли 2002 соли 2014 ба 2,5 тонна расонда шуд.
4	ҚДММ «Покруд»	ҚДММ «Покруд» бо истихроҷи металлҳои қиматбаҳои кони Покруд, ки дар ҳудуди ш. Ваҳдат воқеъ шудааст, машғул аст. Кон зиёда аз 1 млн унсия тилло дорад. Кони мазкур ҳанӯз соли 1972 кушода шуда буд. 100% маҷмуи саҳмияҳои ҚДММ «Покруд» ба ширкати Хитии China Nonferrous Metal International Mining Co., Ltd тааллуқ дорад. ҚДММ «Покруд» аз моҳи март соли 2014 ба истихроҷи тилло сар кард. Корхонаи истихроҷи тилло бо иқтисори 600 ҳазор тонна маъдан дар як сол ва заводи аффинаж сохта шуда истодаанд. Тибқи шартҳои созишномаи литсензионӣ, ширкат ба нақша гирифтааст, ки ҳар сол 660 ҳазор тонна маъдан истихроҷ намуда, аз соли 2017 ҳаҷми истихроҷро то 1,32 млн тонна мерасонад. Ширкат ният дорад маҳсулоти ниҳой ба даст орад (сабикаҳои тилло истеҳсол намояд). Тибқи МТИ, муҳлати истихроҷи кон 14 солро ташкил медиҳад. ҚМ «Покруд» ба нақша гирифтааст, ки дар ин муҳлат 857 ҳазор унсия тилло ва 123 ҳазор унсия нукра истеҳсол мекунад.
5	ҚСПМ «Сомон ойл»	ҚСПМ «Сомон Ойл» - ширкати нафту газ буда, 90% маҷмуи саҳмияҳои он ба ширкати швейтсари «DWM Petroleum AG» – ва 10% ба ширкати Anavak LLC тааллуқ дорад. ҚСП «Сомон Ойл» фаъолияти худро дар асоси Созишнома дар бораи тақсими маҳсулот (аз 7 майи соли 2012) амалӣ менамояд. Сомон Ойл барои омӯзиши геологии минтақаҳои нафту газдори вилояти Суғд иҷозатнома дорад.

		Ширкат ҳоло корҳои сейсмикӣ-чустучӯиро дар ду майдони «Суфатоғи ғарбӣ» (дар сарҳади ноҳияи Ашт бо Узбекистон) ва дар кони «Қайроққум Б» (дар наздикии обанбори Қайроққум) ба анҷом расонда истодааст. Дар майдонҳои пешомадноки Навобод ва Обчаи Қалъача дар масоҳати 123 километри тӯлонӣ дар 2D корҳо анҷом дода мешаванд. Ширкат изҳор намуд, ки барои ин корҳо ба маблағи 2,5 млн сомонӣ, барои иҷрои корҳои иктишофи геологӣ дар конҳои пешомадноки шимолу ҷануби Тоҷикистон бошад, ба маблағи 6,2 млн доллар сармоягузорӣ кардааст.
6	ЧДММ «Ширкати саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой»	Ширкат дар ноҳияи Мастҷоҳи вилояти Суғд фаъолият мекунад. Дар ин ҷо корхонаи маъдантозакунии «Зарнисор» ба истифода дода шудааст. Ҳоло корхона дар як сол то 2 млн тонна маъдани сурбу рухро кор карда мебарояд. «Зарнисор» соли 2007 дар наздикии кони сурбу рухи Олтинтопкан ташкил шуда буд. Дар давоми панҷ сол ширкати хитойи «Global New Technology» ба корхона тақрибан 150 млн доллар маблағгузорӣ намуд. Ширкат дар заминаи раёсати маъдантозакунии Олтинтопкан, ки соли 1948 барои азхудкунии майдони маъдандори Олтинтопкан воқеъ дар шимолӣ ҷумҳурӣ 110 км дуртар аз шаҳри Хучанд ташкил шуда буд, кор мекунад. Ширкати хитой нақшаи бунёд намудани корхонаи металлургиро амалӣ менамояд. Он ба нақша гирифтааст, ки ба сохтмони корхона тақрибан 500 млн. доллар ҷудо мекунад. Дар корхонаи маъдантозакунии ва заводи металлургӣ зиёда аз 3500 нафар бо кор таъмин карда мешавад.
7	ЧДМММ «Петролеум Суғд»	ЧДМММ «Петролеум Суғд» соли 2006 ташкил шудааст. Фаъолияти асосии ширкат аз истихроҷи нафту газ иборат аст. Ширкат фаъолияти худро дар шимолӣ Тоҷикистон, дар ҳудуди вилояти Суғд амалӣ менамояд.
8	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В»	Филиали ЧДММ «Бохтар Оперейтинг Компании Б.В» тибқи Созишнома оид ба тақсими маҳсулот дар байни Ҳукумати Тоҷикистон ва сармоягузoron Оператори ширкатҳои сармоягузор - Тотал, СиЭнПиСи ва Кулоб Петролеум мебошад ва дар ҳудуди минтақаи Бохтари ҷануби Тоҷикистон дар соҳаи иктишоф ва

		истихроҷи нафту газ фаъолият мекунад.
9	Филиали ҶДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В»	Филиали ҶДММ «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В» тибқи Созишнома оид ба тақсими маҳсулот бо Ҳукумати Тоҷикистон якҷоя бо ширкатҳои «Си Эн Пи Си Централ Эйжа Б.В» ва «Кулоб Петролеум Лимитед» сармоягузор мебошад. 18 июни соли 2013 дар Душанбе Созишнома оид ба тақсими маҳсулот (Шартномаи Бохтар дар бораи тақсими маҳсулот) дар байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати «Кулоб Петролеум», ширкати фаронсавии «Тотал» ва ширкати хитоеи CNPC имзо карда шуд, ки мувофиқи он ба сармоягузори хориҷӣ барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ 56 кони майдони умумиашон 34,785 ҳазор км² дар ҳавзаи Афғонистону Тоҷикистон (ғарбтари кӯҳҳои Помир) дода мешавад. Ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созишномаи мазкур 30%-ро ташкил медиҳад, ҳиссаи «Кулоб Петролеум» бошад, чунин тақсим карда шуд: CNPC - 33,335%, Тотал - 33,335%, Кулоб Петролеум - 33,33%.
10	Филиали ҶДММ «Си Эн Пи Си Централ Эйжа Б.В»	Филиали ҶДММ «Си Эн Пи Си Централ Эйжа Б.В» тибқи Созишнома оид ба тақсими маҳсулот бо Ҳукумати Тоҷикистон якҷоя бо ширкатҳои «Тотал И энд П Тоҷикистон Б.В» ва «Кулоб Петролеум Лимитед» сармоягузор мебошад. 18 июни соли 2013 дар Душанбе Созишнома оид ба бораи тақсими маҳсулот (Шартномаи Бохтар дар бораи тақсими маҳсулот) дар байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати «Кулоб Петролеум», ширкати фаронсавии «Тотал» ва ширкати хитоеи CNPC имзо карда шуд, ки мувофиқи он ба сармоягузори хориҷӣ барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ 56 кони майдони умумиашон 34,785 ҳазор км² дар ҳавзаи Афғонистону Тоҷикистон (ғарбтари кӯҳҳои Помир) дода мешавад. Ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созишномаи мазкур 30%-ро ташкил медиҳад, ҳиссаи «Кулоб Петролеум» бошад, чунин тақсим карда шуд: CNPC - 33,335%, Тотал - 33,335%, Кулоб Петролеум - 33,33%.
11	НШСДММ «Кулоб Петролеум	НШСДММ «Кулоб Петролеум Лимитед» тибқи Созишнома оид ба тақсими

	Лимитед»	маҳсулот бо Ҳукумати Тоҷикистон якҷоя бо ширкатҳои «Тотал И энд П Таджикистан Б.В» ва «Си Эн Пи Си Сентрал Эйжа Б.В» сармоягузор мебошад. 18 июни соли 2013 дар Душанбе Созишнома оид ба тақсими маҳсулот (Шартномаи Бохтар дар бораи тақсими маҳсулот) дар байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати «Кулоб Петролеум», ширкати фаронсавии «Тотал» ва ширкати хитойии CNPC имзо карда шуд, ки мувофиқи он ба сармоягузори хориҷӣ барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ 56 кони майдони умумиашон 34,785 ҳазор км² дар ҳавзаи Афғонистону Тоҷикистон (ғарбтари кӯҳҳои Помир) дода мешавад. Ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Созишномаи мазкур 30%-ро ташкил медиҳад, ҳиссаи «Кулоб Петролеум» бошад, чунин тақсим карда шуд: CNPC - 33,335%, Тотал - 33,335%, Кулоб Петролеум - 33,33%.
12	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»	ШСДММ «ТВЕА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» - намоёндагии ширкати Tebian Electric Apparatus Stock (ТВЕА) мебошад. ТВЕА дар ҳаҷон истеҳсолкунандаи асосии намудҳои гуногуни трансформаторҳо, реакторҳо, симҳои баландшиддати барқӣ, кабелҳо ва табдилдиҳандаҳои энергияи офтоб ба шумор меравад. ТВЕА маҳсулоти худро ба зиёда аз 30 мамлакати Осиё. Африқо, Аврупо ва Амрико содир менамояд.
13	ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия»	ЧДММ «ТВЕА Душанбе Энергия» дар Тоҷикистон бо сохтмони Маркази гармидиҳии Душанбе-2 машғул аст.
14	ЧДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ»	ТВЕА барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ, иқтишоф ва истихроҷи тилло ва канданиҳои фойданоки иловагӣ дар конҳои маъдани тиллоӣ Тоҷикистон иҷозатнома гирифт. Барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ корхонаи фаръии «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ» ташкил карда шуд. Корхона корҳои иқтишофро дар конҳои «Дуобаи Шарқӣ» ва «Кумарги Боло»-и вилояти Суғд иҷро менамояд. Ширкати хитой аллакай як сол аст, ки дар ин конҳо кор мекунад ва эҳтимол иқтишофи геологиро то охири ҳамин сол ё дар аввали соли 2015 ба анҷом расонад.

РҶҶИХАТИ

Ширкатҳое, ки барои иҷрои корҳои иқтишофи геологӣ ва истихроҷи маъданҳои фойданок иҷозатнома доранд

р/т	Рӯйхати ширкатҳое, ки барои иқтишофи геологӣ ва истихроҷи маъданҳои фойданок иҷозатнома гирифтаанд									
	Р\Т	Кон ва идораи кон	Маъданҳои фойданок	Ширкате, ки иҷозатнома гирифтааст			Иҷозатнома			
				Ширкат	Мақом	Ноҳия	Силсила ва рақам	Намуди фаъолият	Санаи додани иҷозатнома	Санаи анҷомёбӣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Покруд	Тилло	Покруд	ЧДММ	Ваҳдат	А 025	Иқтишофи геологӣ	01.04.2004	01.04.2014
2	2	Румри	Тилло	Сарват	ЧДММ	Тавилдара	А 154	Иқтишофи геологӣ	10.03.2008	31.10.2016
3	3	Кумарги Боло	Тилло	Tebian Electric	ЧСК	Айнӣ		Иқтишофи геологӣ	31.10.2009	31.10.2014
4	4	Дубаи Шарқӣ	Тилло			Айнӣ	А 0000214	Иқтишофи геологӣ	31.10.2009	31.10.2014
5	5	Табаспин	Тилло ҳамроҳ бо нуқра	Кулла	ЧДММ	Мастҷоҳ	А 000220	Иқтишофи геологӣ	15.03.2011	15.03.2016
6	6	Якчилва	Нуқра	С.А.Minerals	РММ	Мурғоб	А 135	Иқтишофи геологӣ	15.09.2006	15.09.2016
7	7	Урметан-Киштудак	Тилло	Эксиком	ЧДММ	Айнӣ	А-№0000228	Иқтишофи геологӣ	01.08.2011	01.08.2016
8	8	Зухуроти Даштӣ	Тилло	Апрелевка	ЧДММ МТК	Мастҷоҳ	А-№0000229	Иқтишофи геологӣ	03.12.2011	03.12.2016
9	9	Дардар-Урметан	Тилло	Бунёд+АА	ЧДММ	Айнӣ	А№ 0000227	Иқтишофи геологӣ	08.09.2011	08.09.2016
10	10	Сангвори боло	Тилло	Заринк	ЧДММ	Тавилдара	А№0000281	Иқтишофи геологӣ	19.04.2014	19.04.2019

11	1	Хукас	Мис хамрох бо никел	Кӯхи заррин	ЧДММ	Дарвоз	A 133	Иктишофи геологӣ	20.06.2006	20.06.2013
12	2	Секулла	Қалъагӣ	Broadtec Co Ltd Ширкат	Ширкат	Мурғоб	A 151	Иктишофи геологӣ	10.01.2008	2018
13	3	Пасируд	Қалъагӣ			Мурғоб	A 152	Иктишофи геологӣ	10.01.2009	2018
14	4	Чичикруд	Сурма	"КМ Анзоб"	ЧДММ КМТА	Айнӣ	A 000207	Иктишофи геологӣ	02.07.2009	02.07.2018
15	5	Зарнисори шимолӣ	Сурб-руҳ	Саноати кӯҳии Тоҷикистону Хитой	ЧДММ	Мастҷоҳ	A0000224	Иктишофи геологӣ	08.06.2011	08.06.2016
16	1	Бувак	Магнетит	Тоҷикистон	ЧДММ	Варзоб	A 024	Иктишофи геологӣ	25.11.2003	25.11.2013
17	1	Умед, Корунд-3,5	Ёқут	Сомон -Каенем	ЧДММ	Мурғоб	A 156	Иктишофи геологӣ	24.06.2008	24.06.2016
18	1	Кабути	Мармар	Фир-Аҳмадшоҳ	ЧДММ	Варзоб	A-000023	Иктишофи геологӣ	30.06.2012	30.06.2017
19	1	Мулвоч	Талк-энстатит	Авесто-02	ЧДММ	Ишкошим	A 203	Иктишофи геологӣ	02.07.2009	02.07.2014
20	2	Гузн-Богчечак	Фосфорит	"Ҳашт-Хол-Фосф"	ЧСП	Исфара	233	Иктишофи геологӣ	31.08.2012	31.08.2017
21	1	Даштибед	Ғаҷсанг	Тоҷикистон	ЧДММ	Ваҳдат	A 022	Иктишофи геологӣ	25.11.2003	25.11.2013
22	2	Шар-шар	Мармар	Ангара	ЧДММ	Хуросон	A 0000232	Иктишофи геологӣ	30.06.2012	30.06.2017
23	3	Лангар	Мармар	Лангар	ЧДММ	Ишкошим	A0000232	Иктишофи геологӣ	30.12.2011	30.12.2019
24	4	Майдони кабкӣ	Ғаҷ	Воҳидиён	ЧДММ	Ваҳдат	A 155	Иктишофи геологӣ	01.04.2008	01.04.2013

Ангишт										
25	1	Фон-Яғноб-12-Н	Ангишт	Анзоб	ЧДММ КМТА	Айнӣ	А 0000207	Иктишофи геологӣ	20/12/2010	20.12.2015
26	2	Саймири	Ангишт	Саймири	ЧДММ	Файзобод	А 198	Иктишофи геологӣ	02.04.2009	02.04.2014
27	3	Равнов	Ангишт	"ВТИ-Помир"	ЧДММ	Дарвоз	А 0000217	Иктишофи геологӣ	24.04.2010	2015
28	4	Зиддӣ	Ангишт	Санггалт	ЧДММ	Варзоб	ВЭ 000218	Иктишофи геологӣ	12.09.2010	13.09.2013
29	1	Сариқамиш	Нафту газ	Газпром	ЧСК	Шаҳринав	А 186	Иктишофи геологӣ	15.09.2008	2018
30	2	Шоҳамбарии Ғарбӣ	Нафту газ			Ҳисор	А 187	Иктишофи геологӣ	16.09.2008	2018
31	3	Майдони Ғарбӣ	Нафту газ	Сомон Ойл	ЧСПМ	Сугд	А№ 0000280	Иктишофи геологӣ	25.07.2014	25.07.2017
32	4	Майдони Шимолӣ-Ғарбӣ	Нафту газ			Сугд	А 000205	Иктишофи геологӣ	28.07.2009	28.07.2016
33	5	Оламтоб	Нафту газ	ШСММ "Кӯлоб Петролиум Лимитед"		Фархор	А 157	Иктишофи геологӣ	2008	2033
34	6	Шафтолу	Нафту газ			Шӯрообод	А 158	Иктишофи геологӣ	2008	2033
35	7	Гулизинда	Нафту газ			Темурмалик	А 159	Иктишофи геологӣ	2008	2033
36	8	Панчи чанубӣ	Нафту газ			Панҷ	А 160	Иктишофи геологӣ	2008	2033
37	9	Кабутари Кӯхсор	Нафту газ			Панҷ	А 161	Иктишофи геологӣ	2008	2033
38	10	Майд.Даргаз	Нафту газ			Ҷ.Румӣи	А 162	Иктишофи геологӣ	2008	2033
39	11	Табақӣ	Нафту газ			Қўргонтеппа	А 163	Иктишофи геологӣ	2008	2033
40	12	Куйбишев-Ок	Нафту газ			Ҷомӣ	А 164	Иктишофи геологӣ	2008	2033

41	13	Майд. Куфтан	Нафту газ		Бешкент	A 165	Иктишофи геологӣ	2008	2033
42	14	Обруфта	Нафту газ		Қабодиён	A 166	Иктишофи геологӣ	2008	2033
43	15	Бориктан-Хушқадам	Нафту газ		Ҷилиқӯл	A 167	Иктишофи геологӣ	2008	2033
44	16	Гуличони ҷанубӣ	Нафту газ		Шахритус	A 169	Иктишофи геологӣ	2008	2033
45	17	Майдонак	Нафту газ		Бешкент	A 170	Иктишофи геологӣ	2008	2033
46	18	Кафтарбози Шимолӣ	Нафту газ		Хуросон	A 171	Иктишофи геологӣ	2008	2033
47	19	Ободонак	Нафту газ		Рӯдакӣ	A 172	Иктишофи геологӣ	2008	2033
48	20	Афтикон	Нафту газ		Ваҳдат	A 173	Иктишофи геологӣ	2008	2033
49	21	Комсомол	Нафту газ		Душанбе	A 174	Иктишофи геологӣ	2008	2033
50	22	Майдони Айни	Нафту газ		Душанбе	A 175	Иктишофи геологӣ	2008	2033
51	23	Майдони Норинҷӣ	Нафту газ		Ваҳдат	A 176	Иктишофи геологӣ	2008	2033
52	24	Майдони Дегимаҳмудӣ	Нафту газ		Бештентоқ	A 177	Иктишофи геологӣ	2008	2033
53	25	Майдони Навобод, Хонақо	Нафту газ		Ҳисор	A 178	Иктишофи геологӣ	2008	2033
54	26	Майдони Хомдара, Шакливу Чорсанг	Нафту газ		Чорсанг	A 179	Иктишофи геологӣ	2008	2033
55	27	Майдони Танобҷӣ, Хоҷамӯъмин	Нафту газ		Восеъ	A 180	Иктишофи геологӣ	2008	2033
56	28	Майдони Пушиёни Шимолӣ ва Ҷанубӣ	Нафту газ		Восеъ	A 181	Иктишофи геологӣ	2008	2033
57	29	Майдони Усунихор, Сурхоб	Нафту газ		Темурмалик	A 196	Иктишофи геологӣ	2008	2033

58	30	Майдони Камтарак, Теболай, Хочасартез	Нафту газ			Восеъ	А 199	Иктишофи геологӣ	2008	2033
59	31	Восеъ ,Кӯлоб	Нафту газ			Восеъ	А 200	Иктишофи геологӣ	2008	2033
60	1	Патру	Мармари оникс	Ҷамаст	КВД	Шаҳринав	А,Б 068	Иктишофи геологӣ	25.06.2004	25.06.2014
61	2	Селбур	Аметист	Ҷамаст	КВД	Шаҳринав	А,Б 069	Иктишофи геологӣ	2004	2014
62	3	Лазурит	Лазурит	Ҷамаст	КВД	Рошткалъа	А,Б 070	Иктишофи геологӣ	2004	2014
63	4	Шпинел	Шпинел	Ҷамаст	КВД	Ишкошим	А,Б 071	Иктишофи геологӣ	2004	2014
64	5	Кафтархона	Ангиштсанг	Камароб	ҶДММ	Рашт	А 000001	Иктишофи геологӣ	01.08.1997	01.08.2017
	Рӯйхати ширкатҳое, ки барои истихроҷи маъданҳои фойданок иҷозатнома гирифтаанд									
		Ширкат	Кон ва идораи кон	Маъданҳои фойданок	Мақом	Ноҳия				
							Силсила рақам	ва	Намуди фаъолият	Санаи додани иҷозатнома
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1	Союз-Зар	Яхсу	Тилло	ҶДММ	Ховалинг	Б 074	Истихроч	14.09.2004	14.09.2014
66	2	Апрелевка	Икиджелон	Тилло	ҶДММ МТК	Мастҷох	Б 119	Истихроч	30.08.2005	31.08.2015
67	3	Апрелевка	Апрелевка	Тилло	ҶДММ МТК	Ашт	Б 064	Истихроч	05.06.2004	05.06.2014
68	4	Таком голд	Ағбаи	Тилло	ҶДММ	Дарвоз	ВС1 0000204	Истихроч	27.07.2006	27.07.2021

			Возгина							
69	5	Таком голд	Банди Сарюб	Тилло	ЧДММ	Тавилдара	ВС1 0000205	Истихроч	27.07.2006	27.07.2021
70	6	Одина	Яхсу	Тилло	АЗ	Ховалинг	ВЭС 0000154	Истихроч	03.08.2007	03.08.2019
71	7	Зарафшон	Олимпий	Тилло	ЧДММ КМ	Панчакент	ВЭС 0000847	Истихроч	13.08.2008	13.08.2014
72	8	Зарафшон	Хирсхонаи шимолӣ	Тилло	ЧДММ КМ	Панчакент	ВЭС 0000848	Истихроч	13.08.2008	13.08.2014
73	9	Зарафшон	Ўилав	Тилло	ЧДММ КМ	Панчакент	ВЭС 0000849	Истихроч	13.08.2008	13.08.2017
74	10	Зарафшон	Тарор	Тилло	ЧДММ КМ	Панчакент	Б № 0000010	Истихроч	27.06.2005	23.03.2014.
75	11	Тиллои Тоҷик	Яхсӯ	Тилло	ЧДММ КМ	Ховалинг	ВЭС 0000850	Истихроч	13.08.2008	14.08.2017
76	12	Апрелевка	Қизилчеку	Тилло ҳамроҳи нукра	ЧДММ МТК	Б.Ғафуров	Б 062	Истихроч	2009	2014
77	13	Апрелевка	Бургунда	Тилло ҳамроҳи нукра	ЧДММ МТК	Мастҷоҳ	Б 063	Истихроч	05.06.2004	05.06.2014
78	14	Ғанҷ	Яхсу	Коркарди эфелҳо	ЧДММ	Ховалинг	Б 104	Истихроч	07.10.2004	01.10.2014
79	15	Назирӣ	Сариғор	Тилло	ЧДММ	Шӯрообод	Б 000 1199	Истихроч	01.12.2009	20.08.2024
80	16	Апрелевка	Қизилчеку	Тилло	ЧДММ МТК	Мастҷоҳ	Б 000 1983	Истихроч	20.08.2009	20.08.2014
81	17	Абдулазиз	Оби мазор	Тилло	ЧДММ	Муъминобод	Б 0001202	Истихроч	30.03.2010	30.03.2020
82	1	Broadtek Investment Co, LTD	Мушкистон	Қалъағӣ	Ширкат	Панчакент		Истихроч	2009	
83	2	Анзоб	Ўиҷикруд	Сурма	ЧДММ КМТА	Айнӣ	Б 128	Истихроч	20.03.2006	26.03.2015
84	3	ТКҒП	Олтин тоқан	Полиметалл	ЧДММ	Мастҷоҳ	Б 082	Истихроч	07.09.2006	07.09.2021
85	4	ККМ Такоб	Теппахои сурх	Сурб ва волфрам	ЎСК	Варзоб	ВС 0000832	Истихроч	21.08.2008	21.08.2014
86	5	ККМ Такоб	Такоби марказӣ	Сурб ва волфрам	ЎСК	Варзоб	ВС 0000833	Истихроч	10.04.2008	10.04.2014
87	6	ТКҒП	Пайбулоқ	Сурб ва рух	ЧДММ	Мастҷоҳ	ВЭС 0000160	Истихроч	07.09.2002	08.09.2021
88	7	ККМ Такоб	Майхура	Волфрам	ЎСК	Варзоб	ВС 0000152	Истихроч	11.06.2007	11.06.2022

89	8	Шухрат- 2005	Чорук-Даррон	Истихрочи маъдан ва коркарди он	ЧДММ	Қароккум	ВС1 0000211	Истихроч	2006	2026
90	9	ККМ Адрасмон	Қисми Ғарбӣ	Сурб ва нукра	ЧСК	Сугд	Б 0009471	Истихроч	01.01.2011	АТИ
91	10	ККМ Адрасмон	Қисми Шарқӣ	Сурб ва нукра	ЧСК	Сугд	Б 0009472	Истихроч	01.01.2011	АТИ
92	11	Воҳидиён	Харангони Миёна	Магнетит	ЧДММ	Варзоб		Истихроч		
93	12	ТА "Девелопмен групп ЛЛК"	Гудос	Сурб ва руҳ	ЧДММ	Ашт	ВЭС 0001987	Истихроч	01.10.2009	01.10.2016
94	13	ДЕР и К	Чатир-Отек	Маъдани марганетс	ЧДММ	Исфара	ВЭС 0001191	Истихроч	02.02.2009	02.02.2014
95	1	КМБ Исфара	Қизил -пилаи	Ғачсанг	ЧСК	Исфара	Б 012	Истихроч	18.12.. 2002	19.12.2012
96	2	КМС Душанбе.	Шар-Шар	Ғачсанг	ЧСШК	Хуросон	Б 014	Истихроч	03.01.2003	03.01.2013
97	3	Рухшона	Қарши-Той	Ғачсанг	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001192	Истихроч	02.02.2009	02.02.2019
98	4	Тоҷикистон	Харангон	Оҳак	ЧДММ	Варзоб	Б 038	Истихроч	15.11.2003	15.11.2013
99	5	Чорсада	Қувват	Оҳак, гилхок	ЧДММ	Ғончи	ВЭС73515	Истихроч	13.12.2010	13.12.2015
100	6	Ваҳдат Хуалун	Чормағзак	Оҳак	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС0003798	Истихроч	19.12.2011	19.12.2016
101	7	Эҳсон	Ким	Ғачсанг	ЧДММ	Исфара		Истихроч		
102	8	Нур	Бойчечак	Ғачсанг	ЧДММ	Конибодом		Истихроч		
103	9	Паси Гипс	Паси Ғач	Ғачсанг	ЧДММ	Данғара		Истихроч		
104	10	Тоҷикмармар	Чашмаи шимоли	Оҳак	ЧДММ	Шҳритус	ВЭС 0000153	Истихроч	02.05.2007	02.05.2017
105	11	Зарафшон	Даҳани мазор	Оҳак	ЧДММ КМ	Панҷакент	ВЭС 0000813	Истихроч	31.07.2008	31.07.2013
106	12	Кавсар К	Бахтисой	Оҳак	ЧДММ	Мастҷоҳ	ВЭС 0000842	Истихроч	02.07.2008	02.07.2018
107	13	Хуаксин Ғаюр	Ёвон	Оҳак	ЧДММ	Ёвон	ВЭС 0004061	Истихроч	19.12.2011	19.12.2016
108	14	Сомонрос	Сетеппа	Оҳак	ЧСК КМ	Мастҷоҳ	ВЭС 0003452	Истихроч	06.05.2011	06.05.2016
109	15	Ғанҷ	Ҳисор	Оҳак , Ғач	ЧДММ	Ҳисор	Б 127	Истихроч	05.04.2006	05.04.2011
110	16	Аура Сугд	Араб	Оҳак	ЧСК КМ	Истаравшан	ВЭС 0000167	Истихроч	28.12.. 2007	28.12.2011
111	17	Сугдсемент	Комсомол	Оҳак	ЧДММ	Мастҷоҳ	ВЭС 0003233	Истихроч	29.09.2010	29.09.2015

112	18	Нозими Алимҷон	Вахш	Оҳак	ЧДММ	Ҷилиқул	ВЭС0001177	Истихроч	16.06.2009	16.06.2014
113	19		Туюнтаг	Оҳак	ҚСП	Носири Хисрав	ВС1 0000213	Истихроч	2006	2026
114	20	Дипл.Инж.унд Орг.Ли	Қараотек	Оҳак	ШХДММ	Душанбе	ВЭС0001963	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
115	21	Ғаюр	Пусхур	Оҳак	ЧДММ	Ёвон	ВЭС 0000155	Истихроч	31.08.2007	31.08.2017
116	22	"Хайёми Нур"	Қўргонтеппа	Оҳак	ЧДММ	Сарбанд		Истихроч		
117	23	Ширкати Тоҷикистон Хитой	Ҷартеппа	Оҳак	Ширкати Тоҷикистону Хитой	Данғара	ВЭС 0002295	Истихроч	22.01.2010	22.01.2020
118	24	Заводи сементбарории ба номи Самадов	Араб	Оҳак	ЧДММ	Исфара	ВЭС 0003455	Истихроч	11.02.2011	11.02.2016
119	25	Кавсар К	Бахт	Оҳак	ЧДММ	Ғафуров	ВЭС 0000842	Истихроч	02.07.2008	02.07.2018
120	26	Бобои Назрулло	Ганчина	Оҳак	ЧДММ	Хуросон	ВЭС 311(4)71	Истихроч	28.10.2012	28.10.2015
121	27	Доломит	Бешкант	Оҳак	ЧДММ	Ғафуров	ВЭС 0000207	Истихроч	01.08.2006	01.08.2016
122	1	ККМ ҚСП Исфара	Араб	Гилхоқ	ҚСП	ш.Исфара	ВЭС 0001193	Истихроч	02.04.2009	02.04.2019
123	2	Заводи хишти Истаравшан	Вогат	Гилхоқ	ҚСК	Истаравшан	В 084	Истихроч	14.03.2003	14.03.2018
124	3	Ғончи	Ғончи	Гилхоқ	ҚСК	Ғончи	Б 082	Истихроч	12.03.2003	12.13.2013
125	4	Камис	Қизилӣ	Гилхоқ	ЧДММ	Ғончи	БЭС0002609	Истихроч	29.05.2010	29.05.2015
126	5	Керамзит	Тешиқ-Тош	Гилхоқ	ҚСК	Ваҳдат	В 51	Истихроч	15.12.2003	15.12.2018
127	6	Тоҷикситон	Варзоб	Гилхоқ	ЧДММ	Варзоб	Б 023	Истихроч	25.11.2003	15.11.2013
128	7	Эҳё	Хитой	Гилхоқ	ЧДММ	Ҷ. Расулов	Б 089	Истихроч	26.08.2005	26.08.2025
129	8	ЯС 3/6 РМИМ вазорати адлияи ҚТ	Орҷоникидзеобод	Гилхоқ	ҚД	Ваҳдат	В 026	Истихроч	17.02.2004	17.02.2020
130	9	Инстрой 2002	«Водораздельное»	Гилхоқ	ЧДММ	Шаҳритус	Б. 065	Истихроч	07.апр	бе муҳлат
131	10	Далер	Хитой	Гилхоқ	ЧДММ	Ҷ. Расулов	ВЭС 0001971	Истихроч	10.09.009	10.09.2014
132	12	Мирзо Сайёд	Шарора	Гилхоқ	ЧДММ	Ҳисор	ВС2 0000004	Истихроч	24.07.2006	24.07.2011

133	13	Курилис -Курилгон	Окули боло	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0000821	Истихроч	12.08.2008	12.08.2013
134	14	Дурдона	Сӯфиориф	Гилхок	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 0000829	Истихроч	30.10.2008	30.10.2013
135	15	Ширкати бародарон	Хитой	Гилхок	ЧДММ	Қ.Расулов	ВЭС 0001154	Истихроч	17.12.2008	17.12.2013
136	16	Зам-Зам	Қитъаи Хитой	Гилхок	ЧДММ	Қ.Расулов	ВЭС 0003461	Истихроч	25.02.2011	25.02.2016
137	17	Поверфил	Хитой	Гилхок	ЧДММ	Қ.Расулов	ВЭС 0000814	Истихроч	21.06.2008	21.06.2013
138	18	Илҳом	Хитой	Гилхок	ЧДММ	Қ.Расулов	ВЭС 0001162	Истихроч	06.10.2008	20.06.2014
139	19	Купруксози Пайванд	Кулбулоқ	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000824	Истихроч	12.08.2008	12.08.2013
140	20	Кавсар К	Машрапсой	Гилхок	ЧДММ	Б.Ғафуров	ВЭС 0000168	Истихроч	10.01.2008	10.01.2017
141	21	Корвони аср	Ҳисор	Гилхок	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0001173	Истихроч	15.05.2009	15.05.2014
142	22	Хуаксин Ғаюр	Ёвон	Гилхок	ЧДММ	Ёвон	ВЭС 0004062	Истихроч	19.12.2011	19.12.2015
143	23	Тоҷикистон -Чуния	Кони "Гулистон"	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004381	Истихроч	10.05.2012	10.05.2017
144	24	Заводи точмеханик	Лангар	Гилхок	ҚСП	Норак	Б 101	Истихроч	15.07.2004	15.07.2019
145	25	Мавчи баҳр	Дурбат	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	Б 027	Истихроч	25.11.2003	25.11.2018
146	26	Алишер А.	Куптулук	Гилхок	ЧДММ	Хучанд	ВС 0002627	Истихроч	25.08.2010	25.08.2015
147	27	Сугдстрой	Бегот	Гилхок	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 0002628	Истихроч	28.10.2010	28.10.2015
148	28	Файзрез	Зайнабобод	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001964	Истихроч	28.07.2009	28.08.2014
149	29	Дурбин	Дурбин	Гилхок	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0002628	Истихроч	25.08.2010	25.08.2015
150	30	Тоҷикманбаъ	Лохур	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0002602	Истихроч	25.01.2010	25.01.2015
152	31	Мухаймин	Кони маҳаллӣ	Гилхок	ЧДММ	Румӣ	ВЭС 0002630	Истихроч	26.08.2010	26.08.2015
153	32	Аромат	Қаратоғ-1	Гилхок	ЧДММ	Шаҳринав	ВЭС 0002614	Истихроч	08.06.2010	08.06.2015
154	33	Асри нав	Тезгари боло	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0002297	Истихроч	13.01.2010	13.01.2015
155	34	Мабдаи нур	Маданият	Гилхок	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 0002607	Истихроч	23.02.2010	23.02.2015
156	35	Маздо	Ҷайрабулоқ	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0002294	Истихроч	21.01.2010	21.01.2013
157	36	Манзил -2000	Нодирӣ	Гилхок	ЧДММ	Ҷ.Расулов	ВЭС 0002292	Истихроч	30.09.2008	30.09.2014
158	37	Тоҷикистон-Чуния	Тезгари поён	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001966	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
159	38	Соҳибкор	Шарора	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВС 0000114	Истихроч	09.06.2007	09.06.2012

160	40	Нуриддинов Б.	Куч. Хучандй-162	Гилхок	СИ	Ҳисор	ВЭС 0000107	Истихроч	2007	2012	
161	41	Аличон	Гилхок	40-солагии Тоҷикистон	КФ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000109	Истихроч	2007	2012	
162	42	Ахмедов Ф.	Теппаи Самарқандӣ	Гилхок	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000161	Истихроч	2007	2012	
163	43	Сино-Тоҷик Стар	Ғурриёт	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0000113	Истихроч	24.09.2007	24.09.2012	
164	44	Миррих	Шӯроби Афғон	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001160	Истихроч	12.02.2009	12.02.2014	
165	45	Суфиев Ш.	Зайнабобод	Гилхок	СИ	Душанбе	ВЭС 0001165	Истихроч	12.02.2009	12.02.2014	
166	46	Евростандарт	Шарора	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001169	Истихроч	15.04.2009	15.04.2014	
167	47	Рачабова	Дурбат	Гилхок	СИ	Ҳисор	ВЭС 0001157	Истихроч	22.01.2009	22.01.2014	
168	48	Алюминсохтмон	Регар-1	Гилхок	КФ	Турсунзода	ВЭС 0001171	Истихроч	15.04.2009	15.04.2014	
169	49	Алюминсохтмон	Налбек	Гилхок	КФ	Турсунзода	ВЭС 0000830	Истихроч	15.04.2009	15.04.2014	
170	50	Бунёд	Москва	Гилхок	ЧДММ	Ҳамадонӣ	Б 030	Истихроч	2004	2014	
171	51	Нигора	Ширкент-3	Гилхок	ЧДММ	Турсунзода	ВЭС 0000134	Истихроч	2007	2017	
172	52	Турон	Лохур	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000823	Истихроч	2008	2013	
173	53	Импекс кампания	Шарора	Гилхок	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0003794	Истихроч	14.10.2011	14.10.2016	
174	54	Пӯлод Комилов	Ничонӣ	Гилхок	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 00001152	Истихроч	17.12.2008	17.12.2013	
175	55	Панчруд Кампания	Баҳор	Гилхок	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0003452	Истихроч	06.05.2011	06.05.2016	
176	56	Юсупов С.	Қизил Юлдуз	Гилхок	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 00001153	Истихроч	17.12.2008	17.12.2013	
	177	57	Роҳи Умед	Яккатол	Гилхок	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 086	Истихроч	30.10.2008	10.03.2011
	178	58	Файзи замин	Маҳмадшои поён	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000812	Истихроч	2008	2013
	179	59	Муминиён Трейдin	Ҷарбулок	Гилхок	ЧДММ	Шаҳринав	ВЭС 0000816	Истихроч	2008	2013
	180	60	Корхонаи хусусии истеҳсоли хишт	Заминҳои ҷамоати Файзобод	Гилхок	СИ	Файзобод	ВЭС 0000817	Истихроч	2008	2013
	181	61	Ширкати баҳодурон	Хитой	Гилхок	ЧДММ	Ҷ.Расулов	ВЭС 0001178	Истихроч	16.06.2009	16.06.2014
	182	62	Чалолов Шариф	Қўктош	Гилхок	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000820	Истихроч	2008	2013

183	63	Гили ватан	Оби Шифо	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0003411	Истихроч	11.04.2011	11.04.2016
184	64	Минтақаи саноатӣ	Ваҳдат-Хаулун	Гилхок	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0003797	Истихроч		
185	65	Зайтун	Қиблаи	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001969	Истихроч	10.09.2009	10.09.2014
186	66	Ленинобод, компл. агросаноатӣ	Ким	Гилхоки бентонитӣ	ЧДММ	Исфара	ВЭС 0004073	Истихроч	09.04.2012	09.04.2015
187	67	Чорсада	Қувват	Гилхок	ЧДММ	Ғончи	ВЭС 0004072	Истихроч	09.04.2012	09.04.2017
188	68	Нигора	Ширкент 1-2	Гилхок	ЧДММ	Турсунзода	ВЭС 0003462	Истихроч	27.01.2011	27.01.2016
189	69	Хишти Аҳмедов	Теппаи Самарқандӣ	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004389	Истихроч	03.07.2012	03.07.2017
190	70	Билол Б.	Чармгарон	Гил	ЧДММ	Қўлоб	ВЭС 0003783	Истихроч	23.06.2011	23.06.2016
191	71	Нур	Ганҷобод	Гил	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0003788	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
192	72	Ҳомидов Т.	Меҳробод	Гил	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0003784	Истихроч	08.07.2011	08.07.2016
193	73	Сугдсемент	Машрабсой	Гилхок	ЧДММ	Мастҷоҳ	ВЭС 0004391	Истихроч	23.07.2012	23.07.2017
194	74	Бахтиёр ва К	Ховарон	Гилхок	ЧДММ	н.Шоҳимансур	ВЭС 0004796	Истихроч	21.08.2012	21.08.2017
195	75	Заводи сементбарории ба номи Самадов	Матпар	Гилхок	ЧДММ	Исфара	ВЭС 0003453	Истихроч	11.02.2011	11.02.2016
196	76	Шодмон 2010	Гулистон 1	Гилхок	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004805	Истихроч	29.08.2012	29.08.2017
197	77	Дараги	Хуаксин Ғаюр семент	Гилхок	ЧДММ	Ёвон	ВЭС0004062	Истихроч	19.12.2011	30.04.2015
198	1	ККМ Пролетар	Қўргонҷӣ	Қуми кварцсдор	ЧСК	Қ.Расулов	ВЭС 0000102	Истихроч	02.03.2007	02.03.2012
199	2	"39 Параллел"	Тақоб	Қуми кварцсдор	ЧДММ	Варзоб	ВЭС 0001194	Истихроч	28.05.2009	28.05.2019
200	3	КМ Сомонросп	Қўргонча	Қуми кварцсдор	ЧСШК	Қ.Расулов	ВЭС 0001996	Истихроч	31.08.2009	31.08.2016
201	4	Комбинати фулузоти нодирӣ Ленинобод	Шоҳқадамбул оқ	Қуми кварцсдор	ЧСП	Қайроққум	ВЭС 0004798	Истихроч	12.10.2012	12.10.2017
202	5	Шишаи Пролетар	Пролетар	Қуми кварцсдор	ЧДММ	Қ.Расулов	ВЭС 0001964	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
202	6	Тоҷиксемент	Душанбе	Шағал	ЧСК	Душанбе	ВЭС0003793	Истихроч	14.10.2011	14.10.2016

203	1	Масолеҳи ғайри маъдан	Пахтакор-II	ОҚШ (Омехтаи куму шағал)	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВС2 0000006	Истихроч	09.08.2006	09.08.2011
204	2	Сангрёза	Пахтакор-1	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	Б 027	Истихроч	10.10.2004	10.10.2019
205	3	Сангрёза	Пахтакор-2	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004390	Истихроч	23.07.2012	23.07.2017
206	4	Раҳимов М.	Кофарниҳон	ОҚШ	СИ	Ваҳдат	ВС2 0000002	Истихроч	07.06.2006	07.06.2011
207	5	Шухрат- 2005	Туя-Бугуз	ОҚШ	ЧДММ	Қайроққум	ВЭС 0000103	Истихроч	13.06.2007.	08.11.2016
208	6	КСМ ва К	Камар	ОҚШ	ЧСШК	Спитамен	ВЭС 0000108	Истихроч	07.06.2007	07.06.2011
209	7	Конструкцияи роҳу курук	Стаханов	ОҚШ	ЧСП	Рӯдакӣ	ВЭС 0001155	Истихроч	28.09.2008	28.09.2013
210	8	Корхонаи истехсоли куму сангрёза	Душанбе	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0001158	Истихроч	22.01.2009	22.01.2014
211	9	Глория	Румӣ	ОҚШ	ЧДММ	Румӣ	ВЭС 0001968	Истихроч	20.08.2009	02.08.2014
212	10	Сардорев Қарахон	Файзрез	ОҚШ	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0002626	Истихроч	27.07.2010	27.07.2014
213	11	Обшорон	Сардорев Қарахон	ОҚШ	ЧДММ		ВЭС 0002611	Истихроч	30.04.2010	05.10.2016
214	12	Меҳрангези Ҷамшед	Навобод	ОҚШ	ЧДММ	Шаҳринав	ВЭС 0001151	Истихроч	28.09.2008	28.09.2013
215	13	Руст-Бахт.	Исмоил	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001968	Истихроч	28.09.2008	28.09.2011
217	14	Салоса	Тойқа	ОҚШ	ЧДММ	Варзоб	ВЭС 0000819	Истихроч	28.09.2008	28.09.2011
218	15	Роҳсоз	Гулбута-3	ОҚШ	КИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001169	Истихроч	22.01.2009	22.01.2014
219	16	Обшорон	Душанбе- Ваҳдат 9	ОҚШ	ЧСК	Рӯдакӣ	ВЭС 0002611	Истихроч	30.04.2010	05.10.2016
220	17	Декор-сервис	Лучоб	ОҚШ	ЧДММ	Варзоб	ВС2 0000010	Истихроч	08.11.2006	08.11.2011
221	18	Семремонт	Рӯдакӣ	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0000169	Истихроч	21.02.2008	21.02.2012
222	19	Семремонт	Рӯдакӣ	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0001965	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
223	20	Дипл.Инж.унд Орг.Ли	Душанбе	ОҚШ	ЧДММ КМ	Душанбе	Б 029	Истихроч	19.04.2004	19.04.2019
224	21	Мусавво	Нарзиқулов	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	Б 126	Истихроч	15.09.2006	15.02.2015.
225	22	Соҳил -Сонп	Зайнабобод	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	Б 033	Истихроч	07.02.2003	07.02.2013
226	23	Бунёдгар	Хонако	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВС2 0000001	Истихроч	07.06.2006	19.04.2014

227	24	Сафарӣ	Сарбанд	ОҚШ	ЧДММ	Сарбанд	Б 048	Истихроч	22.02.2005	22.02.2015
228	25	Чобири Собир	Тиллотеппа	ОҚШ	ЧДММ	Табашар	БС0001204	Истихроч	28.10.2010	28.10.2015
229	26	Л.М.	Чорсӯ	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0002630	Истихроч	25.01.2010	25.01.2015
230	27	Соҳиб	Дехқонобод	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001976	Истихроч	29.12.2009	29.12.2014
231	28	Сомонсохтмонсаноат	Мавлоно	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0002296	Истихроч	22.12.2009	22.12.2014
232	29	Заводи механикӣ	Лангар	ОҚШ	ЧСП	Норак	ВЭС 0001978	Истихроч	02.12.2009	02.12.2014
233	30	"Спитаи. Комб.	Океу	ОҚШ	ЧСП	Спитамен	ВЭС 0001179	Истихроч	09.07.2009	09.07.2014
234	31	Бунёдгар	Мавлонҷар-2	ОҚШ	Ассотсиатсия	Ҳисор	ВЭС 0001975	Истихроч	14.11.2009	14.11.2014
235	32	Корвон	Ширкент-3	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001180	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
236	33	Корвон	Ҳилолӣ	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0001963	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
237	34	Корхонаи сангрез	Гулбута-2	ОҚШ	ЧДММ	Фирдавсӣ	ВЭС 0000166	Истихроч	21.01.2009	21.02.2013
238	35	Ваҳдат Ҳуалун	Ваҳдат	ОҚШ	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0003799	Истихроч	19.12.2011	19.12.2016
239	36	Сангшикан	Гулбутта	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000164	Истихроч	20.06.2007	20.06.2012
240	37	Соҳтмон	Хонақо	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0000163	Истихроч	2007	2013
241	38	Фаввора	Сардорав Қарахон	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0003799	Истихроч	19.12.2011	19.12.2016
242	39	Фурӯзон	Қизил-Тумшук	ОҚШ	ЧСП	Вахш	ВЭС2 0000001	Истихроч	07.06.2006	07.06.2016
243	40	Дустлик	Ҳисор	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0000827	Истихроч	12.02.2008	12.02.2012
244	41	Китъаи Суғди роҳ	Равот	ОҚШ	ЧДММ	Конибодом	ВЭС 0000828	Истихроч	12.02.2008	12.02.2013
245	42	Собири М.	Комсомол	ОҚШ	СИ	Сино	ВЭС 0000826	Истихроч	28.09.2008	28.09.2013
246	43	Арлан	Шарора	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 00000167	Истихроч	21.02.2008	21.02.2013
247	44	Комебӣ (Успех)	Гулистон	ОҚШ	ЧДММ	Бохтар	ВЭС 0001155	Истихроч	28.09.2008	2013
248	45	Р.Р.	Комсомол	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004390	Истихроч	23.07.2012	23.07.2017
249	46	Р.Р.	Гулистон	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000818	Истихроч	2008	2013
250	47	Вектор-М	Конибодом	ОҚШ	ЧДММ	Канибадам	ВЭС 0000822	Истихроч	2008	2013
251	48	Таъминот ва К	Унчи	ОҚШ	ЧДММ	Б.Ғафуров	ВС2 0000003	Истихроч	2006	2009
252	49	Муллоева Ғ.Н.	Сумбула	ОҚШ	СИ	Ҳисор	ВЭС 000169	Истихроч	15.04.2009	15.04.2014

253	50	Алиф	Сардоров Қарахон	ОҚШ	ЧДММ	Вахдат	ВЭС 0003465	Истихроч	27.01.2011	27.01.2017
254	51	ТВЕА	Шохоб	ОҚШ	ЧДММ КМ	Душанбе	ВЭС0001167	Истихроч	17.03.2009	1703.2014
255	52	Ориё	Чарбошӣ	ОҚШ	ЧСП	Душанбе	ВЭС0001164	Истихроч	12.02.2009	12.09.2014
256	53	Шарора	Ширкент	ОҚШ	ЧДММ	Турсунзода	ВЭС 0001163	Истихроч	03.03.2009	03.03.2014
257	54	Розияи Сангрёз	Махаллаи Комсомол	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0001168	Истихроч	15.04.2009	15.04.2014
258	55	Дилшоди бой	Хуросон	ОҚШ	ЧДММ	Хуросон	ВЭС 0001174	Истихроч	22.05.2009	22.05.2014
259	56	Стройпрогресс	Бобоева	ОҚШ	ЧДММ	Хучанд		Истихроч	15.04.2009	15.04.2014
260	57	БунёдкориНов	Саидова	ОҚШ	ЧДММ	Спитамен	ВЭС 0001172	Истихроч	28.04.2009	28.04.2014
261	58	Холиков И.	Хайём	ОҚШ	ИП	Душанбе	ВЭС 0001962	Истихроч	09.07.2009	09.07.2014
262	59	Алюминсохтмон	Регар	ОҚШ	КВД	Турсунзода	ВЭС 0001180	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
263	60	Нури Шариф	Чимтеппа	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001195	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
264	61	Роҳсоз	Минтақаи Чанубӣ	ОҚШ	КИ	Душанбе	ВЭС 0001967	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
265	62	Аима	Яккачинор	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0001965	Истихроч	28.07.2009	28.07.2014
266	63	Файзрёз	Микоян	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0001167	Истихроч	12.02.2009	12.02.2014
267	64	Дурдона	Коммунизм	ОҚШ	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 0001961	Истихроч	07.07.2009	07.07.2014
268	65	Савуров	Дарёобод	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0000112	Истихроч	13.06.2007	13.06.2012
269	66	Ком. мас. сохтмон	Спитамен	ОҚШ	ЧСП	Спитамен	ВЭС 0000002	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
270	67	Регистон	Регистон	ОҚШ	ЧДММ	Шахристон	ВЭС 0003792	Истихроч	15.09.2011	15.09.2016
271	68	Дай Ниппон Нипо	Дехқонобод	ОҚШ	ШМ	Чиликӯл	ВЭС 0003460	Истихроч	28.03.2011	28.03.2016
272	69	Корхонаи масолеҳи сохтмонии «Бунёд»	Ором	ОҚШ	ЧДММ	Хучанд	ВЭС 0003791	Истихроч	15.09.2011	15.09.2016
273	70	Роҳсоз	Рӯдакӣ	ОҚШ	ЧСП	Б.Ғафуров	ВЭС 0003456	Истихроч	06.05.2011	06.05.2016
274	71	"Анвар ва К"	Баҳор-1	ОҚШ	ЧДММ	Вахдат	ВЭС 0004065	Истихроч	31.01.2012	31.01.2017
275	72	Доломит	Қарамазор	ОҚШ	ЧДММ	Қайроққум	ВЭС 0003789	Истихроч	20.04.2011	20.04.2016
276	73	Самт-2	Кони "Сардоров Қарахон"	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004075	Истихроч	02.04.2012	02.04.2017

277	74	Шукриоллох	Тарафи чапи дарёи Варзоб	ОҚШ	ЧДММ	Варзоб	ВЭС 0004074	Истихроч	2.04.2012.	02.04.2017
278	75	Шакаров И.	Дахана	ОҚШ	СИ	Душанбе	ВЭС 0003787	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
279	76	Зароб	Сангандоз	ОҚШ	ЧДММ	Мастчохи Кӯҳӣ	ВЭС 0004070	Истихроч	09.04.2012	09.04.2017
280	77	Сангшикан	Пахтакор	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004071	Истихроч	09.04.2012	09.04.2017
281	78	Самадов Сайҳомид	Дехқонобод	ОҚШ	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004066	Истихроч	24.04.2012	24.04.2017
282	79	Биносоз	Соҳил	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0004068	Истихроч	24.04.2012	24.04.2017
283	80	Агроимпекс	Шамс	ОҚШ	КИ	Исфара	ВЭС 0004069	Истихроч	24.04.2012.	24.04.2017
284	81	Доро Сангрёз	Мавлавӣ	ОҚШ	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004382	Истихроч	10.05.2012	10.05.2017
285	82	Роҳи Умед	Якакатоӣ	ОҚШ	ЧДММ	Истаравшан	ВЭС 0004383	Истихроч	22.05.2012	22.05.2017
286	83	Муҳиддинов С.	Дехқонобод	ОҚШ	КИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004384	Истихроч	20.06.2012	20.06.2017
287	84	Сомон Сангрёза	Кофарниҳон	ОҚШ	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0004387	Истихроч	03.07.2012	03.07.2017
288	85	Заводи оҳану констр. бетонии 1	Ақури	ОҚШ	ЧСП	Ашт	ВЭС 0003454	Истихроч	11.02.2011	11.02.2016
289	86	Яҳё	Чарак	ОҚШ	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 003785	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
290	87	Комил 2010	Кофарниҳон	ОҚШ	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭС 0003790	Истихроч	06.06.2011	06.06.2016
291	88	Хошматов З.	Гипсак	ОҚШ	СИ	Рӯдакӣ	ВЭС 0004388	Истихроч	03.07.2012	03.07.2017
292	89	Роҳи Тоҷикистон оҳани	Чептура	ОҚШ	КВ КДР	Шаҳринав	ВЭС 0004385	Истихроч	03.07.2012	03.07.2017
293	90	Азимов Азизҷон	Кӯҳҷин	ОҚШ	СИ	Истаравшан	ВЭС 0004392	Истихроч	23.07.2012	23.07.2017
294	91	Зарафшон	Моғиёндара	ОҚШ	ЧДММ КМ	Панҷакент	ВЭС 0004395	Истихроч	01.08.2012	01.08.2017
295	92	Розияи Сангрёз	Душанбе	ОҚШ	ЧДММ	Душанбе	ВЭС 0003796	Истихроч	08.11.2011	19.12.2016
296	93	Акрамиён	Басманда	ОҚШ	ЧДММ	Ғонҷи	ВЭС 0003800	Истихроч	08.11.2011	19.12.2016
297	94	Пулотов А.	Рухак	ОҚШ	ИП	Б.Ғафуров	ВЭС 0004797	Истихроч	26.09.2012	29.08.2017
298	95	Элегант	Оқсу	ОҚШ	ЧДММ	Чкалов	ВЭС 0004799	Истихроч	07.11.2012	07.11.2017
299	96	Шакаров И.	Дахана	ОҚШ	СИ	Душанбе	ВЭС 0003787	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
300	1	Ҷобири Собир	Навобод	Мармар	ЧДММ	Истаравшан	БЭС 1990	Истихроч	27.02.2010	27.09.2017

301	2	Сомон-Сугд	Агадчон	Габбро	ЧДММ	Б.Ғафуров	ВЭС 0002625	Истихроч	27.07.2010	27.07.2015
302	3	Шендиз	Шайдон	Хоро	ЧДММ	Ашт	ВЭС 0001980	Истихроч	29.12.2009	29.12.2026
303	4	Золотогул	Шингак	Мармар	ЧСШП	Панчакент	ВЭС 0002606	Истихроч	03.09.2010	03.02.2015
304	5	Лада мармар	Тиллогул	Мармар	ЧДММ	Панчакент	Б 029	Истихроч	19.04.2004	19.04.2019
305	6	Востокредмет	Агадчон	Мармар	КД	Б.Ғафуров	Б 109	Истихроч	25.08.2003	26.08.2013
306	7	Хрустал	Даштак	Мармар	ЧДММ	Ванч	Б 078	Истихроч	15.09.2005	15.09.2015
307	8	Тиллогул	Мармар	Тиллогул	ЧДММ	Панчакент	ВС 1 0000206	Истихроч	01.08.2006	01.08.2016
308	9	КТИ Латиф ва К	Ситораи Сурх	Андезити порфиритӣ	ЧДММ	Чкалов	ВЭС 0004386	Истихроч	03.07.2012	03.07.2017
309	10	"Фос. Зарафшон"	Равот	Фосфорит	ЧСШП	Панчакент	ВЭС 0001982	Истихроч	02.07.2009	02.07.2016
310	11	Дусти Амирхон	Ситораи Сурх	Андезити порфиритӣ	ЧДММ	Хучанд	ВЭС 0003781	Истихроч	06.05.2011	06.05.2016
311	12	Корпоратсияи Истаравшан	Верхний	Мармар	ЧСП	Ғончи	ВЭС 002615	Истихроч	30.04.2010	30.04.2020
312	13	Сачодаи Анзоб	Яғноб	Оҳаки мәрмаришуда	ЧДММ	Айнӣ	ВЭС0003463	Истихроч	27.01.2011	27.01.2016
313	14	Човид	Бекобод	Андезити порфиритӣ		Мастҷоҳ	ВЭС 0003795	Истихроч	08.11.2011	08.11.2011
314	15	Хорои Хучанд	Хоракон	Грандиорит	ЧДММ	Хучанд	ВЭС 0001979	Истихроч	22.12.2009	22.12.2017
315	16	Ободӣ	Кабутӣ	Мармар	ЧДММ	Рӯдакӣ	ВЭС 0003786	Истихроч	05.08.2011	05.08.2016
316	17	Тоҷикмармар	Кабутӣ	Мармар	ЧДММ	Варзоб	ВЭС 0001179	Истихроч	09.06.2009	09.07.2014
317	18	Востокредмет	Агадчон	Габбро	КД	Спитамен	ВЭС 0002605	Истихроч	03.02.2010	03.01.1025
318	19	Сангҳои ороишӣ	Кенқӯл	Мармар	ЧДММ	Шахристон	ВЭС 0001973	Истихроч	09.10.2009	09.10.2014
319	20	"Анори-Дарвоз"	Шакари-Кеврон	Офиокалсит-змеевик	КФ	Дарвоз	ВЭС 0001176	Истихроч	22.05.2009	22..05.2014
320	21	Аураи Сугд	Араб	Санги ороишӣ	ЧСП КМ	Исфара	ВЭС 0004797	Истихроч	02.10.2012	02.10.2017
321	22	Сугд	Зеврон	Санги ороишӣ	ЧСШК	Панчакент	ВЭС 0001982	Истихроч	02.07.2009	02.07.2016
322	23	Бетончӣ	Кӯҳак	Санги ороишӣ	КИ	Истаравшан	ВЭС 0004067	Истихроч	22.02.2012	22.02.2017
323	24	Ҳисорсегмент	Ҳочачилдиёр	Мармар	ЧДММ	Ҳисор	ВЭС 0003459	Истихроч	11.04.2011	11.04.2016

324	25	Доломит	Бешкент	Доломит-Оҳак	ЧДММ	Б.Ғафуров	ВС0000006	Истихроч	23.11.2007	23.11.2014
325	26	"Сабурова С."	Кенқўл	Оҳаки мрамаришуда	ЧДММ		ВС 0000206	Истихроч	01.08.2008	01.08.2016
326	1	Кони Намак	Қарахон, сокрет	Намак	ЧСК	Ашт	АБ 036	Истихроч	25.11.2003	25.11.2018
327	2	Кони Намак	Қамишқурғон	Намак	ЧСК	Ашт	Б 037	Истихроч	25.11.2003	25.11.2018
328	3	Хочамуъмин	Хочамуъмин	Намак	ЧСШК	Восеъ	ВС1 000002	Истихроч	02.02.2007	02.02.2017
329	4	Диловар-Н	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Ҳамадонӣ	Б 060	Истихроч	17.02.2003	18.02.2018
330	5	Сунатулло	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Восеъ	В 008	Истихроч	2003	2012
331	6	Эмомтарифӣ	Эмомтарифӣ	Намак	ЧДММ	Восеъ	ВЭС 0000105	Истихроч	13.06.2007	13.06.2012
332	7	Душанбе	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Ҳамадонӣ	ВС1 0000201	Истихроч	21.09.2006	21.09.2016
333	8	Шӯҳрат ЛТД	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Ҳамадонӣ	ВС1 0000203	Истихроч	16.01.2006	16.01.2016
334	9	Алоқа	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Ҳамадонӣ	ВС1 0000214	Истихроч	28.06.2006	08.07.2016
335	10	Сорбон-А	Хочамуъмин	Намак	ЧДММ	Москва	ВС1 0000207	Истихроч	2006	2016
336	11	ИИ Душанбе	Хочамуъмин 106-116	Намак	КИ	Ҳамадонӣ	Б 101	Истихроч	15.07.2004	15.07.2019
337	1	Санггалт	Зиддӣ	Ангишт	ЧДММ	Варзоб	ВЭ 0001207	Истихроч	11.09.2010	13.09.20218
338	2	Кони ғарбии Зиддӣ ТВЭА	Зиддӣ	Ангишт	КВД	Варзоб	ВЭ 0001547	Истихроч	25.06.2011	25.06.2020
339	3	Вуромун	Миёнаду	Ангишт	ЧДММ	Тавилдара	ВЭС 0001206	Истихроч	14.09.2010	15.09.2018
340	4	Шахтаи Фон-Ягноб	Фон Ягноб	Ангишт	КВД	Айнӣ	ВЭ 0001545	Истихроч	25.06.2005	25.06.2015
341	5	Ангишт	Шӯроб	Ангишт	ЧСШП	Исфара		Истихроч	25.06.2005	25.06.2015
342	6	Сайёд	Саят	Ангишт	ЧДММ	Ваҳдат	ВЭ 000618	Истихроч	24.09.2008	24.09.2014
343	7	Гезан	Дион Ангишт Тоҷикистон	Ангишт	ЧДММ	Панҷакент	ВЭС 0001210	Истихроч	30.03.2010	30.03.2020
344	8	Назар-Айлоқ	Назар-Айлоқ	Ангишт	ЧДММ	Рашт	ВЭ 0001480	Истихроч	20.05.2005	20.05.2015
345	9	Кони Ғузн	Ғузн	Ангишт	ЧДММ	Мастҷоҳ	ВЭС 0000841	Истихроч	2008	2016
346	10	Ёл	Шӯрообод	Ангишт	КФ	Шӯрообод	ВЭ 0001548	Истихроч	25.06.2005	

347	11	"Сиёвуш-ф"	Шишкат	Ангишт	ЧДММ	Панчакент	ВЭС 0004810	Истихроч	2012	2017
348	1	Салоса	Акбаш адир	Нафт	ЧДММ	Қумсангир	ВЭ 000651	Истихроч	31.10.2003	31.10.2023
349	2	Ҳасан-С	Сулдузи	Нафт ва газ	ҚСП	Балҷувон	ВЭС 0000133	Истихроч	2006	2024
350	3	Азизӣ	Шоҳамбари	Нафт	ЧДММ	Ҳисор	ВЭ 0002201	Истихроч	2007	2022
351	4	Шоҳон	Меҳрон	Нафт	ЧДММ	Конибодом	ВЭС 0000156	Истихроч	01.10.2008	01.10.2022
353	5	Амон	Бойтиркӯргон	Нафт	ЧДММ	Конибодом	ВЭС 0000157	Истихроч	11.04.2008	04.04.2013
354	6	Петролеум Сугд	Ниезбеки Шимолӣ, Қарачикум, Маданият, Маҳрам, Қаратаи Шимолӣ, Конибодом, Конбодомӣ Шимолӣ, Равот, Селроҳа, Арит он, Оби Шифо	Нафт ва газ	ЧДМММ	н. Конибодом н. Исфара	ВЭ 000312	Истихроч	20.12.2002	20.12.2022
355	7						ВЭ 000313		20.12.2002	20.12.2022
356	8						ВЭ 000314		20.12.2002	20.12.2022
357	9						ВЭ 000315		20.12.2002	20.12.2022
358	10						ВЭ 000316		20.12.2002	20.12.2022
359	11						ВЭ 000317		20.12.2002	20.12.2022
360	12						ВЭ 000318		20.12.2002	20.12.2022
361	13						ВЭ 000319		20.12.2002	20.12.2003
362	14	Қўлоб Петролеум	Бештентоқ	Нафт ва газ	ШСШК	Балҷувон	ВЭС 0000840	Истихроч	13.06.2008	13.06.2033
363	15	Қўлоб Петролеум	Ҳоҷа Сартез	Газ	ШСШК	Восеъ	ВЭС 0000839	Истихроч	13.06.2008	13.06.2033
364	16	Қўлоб Петролеум	Пушиони Ҷанубӣ	Нафт	ШСШК	Восеъ	ВЭС 0000838		13.06.2008	13.06.2033
365	17	Қўлоб Петролеум	Узуноҳор	Нафт	ШСШК	Балҷувон	ВЭС 0000837	Истихроч	13.06.2008	13.06.2033
366	18	Нафту газ ва ангишт	Қизилтумшук	Нафт ва газ	КВД	Қ.Румӣ	ВЭС 0000849		29.07.2008	29.07.2017

		Ҳамагӣ 366 корхона								
		Соҳаи иктишофи геологӣ – 59					Соҳаи истихроч – 302			
		1. Тилло ва нукра – 10					1. Металлҳои қиматбаҳо - 13			
		2. Металлҳои ранга -5					2. Металлҳои ранга - 17			
		3. Металлҳои сиёҳ – 1					3. Ғачсанг ва оҳак - 27			
		4. Сангҳои қиматбаҳо – 1					4. Гилхок - 77			

		5.Сангҳои ороишӣ – 1	5. Куми квартсдор - 6
		6. Маводи химиявӣ – 2	6. ОҚШ – 96
		7. Масолеҳи сохтмон – 4	7. Сангҳои ороишӣ – 26
		8. Ангишт – 4	8. Намак – 11
		9. Нафт ва газ (2 ширкат дар 31 майдон)	9. Ангишт-11
		10. Иктишофи геологӣ ва истихроҷ – 5	10. Нефту газ-18

Замима

РҶҶИХАТИ АЪЗОӢНИ ШҶРОИ ТШСИ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Рӯйхати аъзоӢни ШҶрои ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазорату идораҳо:

Муовини Вазири молияи ҶТ – Ҷонмамадова М.

Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ – Ҷамолов А.

Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ – Касиров А.

Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ – Исмоилов М.

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ – Ҳабибов Д.

Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати ҶТ – Абдуллоева М.

Рӯйхати аъзоӢни ШҶрои ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷомеаи шахравандӣ:

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Азизова Т.

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Ҷӯраева Ш.

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Атоев А.

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Холикова З.

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Авғонов Т.

ТҶ «Шаффофият барои рушд» - Мӯсоева Р.

Рӯйхати аъзоӢни ШҶрои ТШСИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои истихроҷ:

Ширкати "Зарафшон" – Бобохонов Б.

Ширкати «Апрелевка» – Маҳмадова М.

Ширкати «Анзоб» – Кириллова Т.

Ширкати «Покруд» – Сафаров И.

Ширкати «БохтарОперейтинг Компани» – Тошматов А.

“АмЧам”- Заретский Д.

Котиботи миллӣ:

Нуриддинзода А.

Неъматов Ҷ.

Расулова Н.

Котиботи миллии ТШСИ дар Тоҷикистон бо сардории муовини вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шӯрои ТШСИ ба аъзоёни Шӯрои миллии ТШСИ, Институти «Ҷамъияти Кушода» - Бунёди Мадад дар Тоҷикистон ва гурӯҳи корӣ дар ҳайати:

Рафиқа Мӯсоева – Раиси Ассотсиатсияи энергетикҳои Тоҷикистон;

Марҳабо Абдуллоева – Муовини сардори Сарраёсати геологияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Мавзуна Каримова – Директори ТҶ «Маркази таълими иҷтимоию иқтисодӣ ва рушд»;

Вазиров Собирчон – Сардори шуъбаи рушди идораи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Точиниссо Азизова – Раиси Иттифоқи «Шаффофият барои рушд»

барои мусоидат дар таҳияи маълумоти муфасссали Аввалин Ҳисоботи Миллии ТШСИ Тоҷикистон арзи сипос менамояд.